

**ВАЗОРАТИ ФАРҲАНГИ
ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН**

**ПАЖӮҲИШГОҲИ ИЛМӢ-ТАДҚИҚОТИИ
ФАРҲАНГ ВА ИТТИЛООТ**

ҲАСАНИ МУҲАММАДӢ

НОМАҲОИ МЕҲРГОНӢ

**Рисолаи илмӣ-тадқиқотӣ ва сенарияи
намунавии ҷашни Меҳргон дар шаҳру ноҳияҳои
Ҷумҳурии Тоҷикистон**

**Душанбе
«Арҷанг»
2017**

**ТКБ 85.127+92я2+84 тоҷик 7-5
М – 95**

*Бо қарори Шӯрои илмӣ-методии
Пажӯҳшишгоҳи илмӣ-тадқиқотии
фарҳанг ва иттилоот ба ҷон
тавсия шудааст.*

**Муҳаррир
Шариф Комилзода
номзади илмҳои педагогӣ, дотсент**

**Муқарриз
Дилшод Раҳимов
номзади илмҳои филологӣ**

Муҳаммадӣ Ҳасан. Номаҳои меҳргонӣ: Рисолаи илмӣ-тадқиқотӣ ва сенарияи намунавии ҷашни Меҳргон дар шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон; муҳаррир Ш. Комилзода. – Душанбе: Арҷанг, 2017. – 128 с.

ISBN – 978-999-47-43-49-

**© Муҳаммадӣ X., 2017
© Пажӯҳшишгоҳи илмӣ-тадқиқотии
фарҳанг ва иттилоот, 2017**

МУЖДАИ МЕХРГОНӢ (ба ҷойи сарсухан)

Боиси ифтихор аст, ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бобати зинда гардонидани анъана ва расму оини ниёгонамон, бозгашт ба саргаху сарчашмаи асолати миллии онҳо иқдоми наве ба пешгузашт.

Бо ташаббуси бевоситай ў, Мехрғон ҳамчун ҷашнвораи миллӣ ва давлатӣ, аз соли 2011, муттасил бо шукӯҳу шаҳомати монанд ба Наврӯз ид карда мешавад.

Ҳамчун шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва як нафар қаламбадости он, худро ҳушрӯзу ҳушбахт меҳисобам, ки дар останаи ҷаҳони Бисту шашсолагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва иди бостонии Мехрғон, ин китоб таълиф гардид ва дар заминаи сенарияи идонаи «Малико, ҷаҳони Мехрғон омад!» дар шаҳру ноҳияҳои қиҷвари азизамон ин оини бостонии тоҷикон истиқбол карда мешавад.

Ба рӯзҳои мубораки Ватан, бо дастовезҳои меҳнатӣ омадан, низ аз ҷумлаи суннатҳои ҳалқи тоҷик ба шумор меравад.

Он ҳангом дур нест, ки Мехрғон ба мисоли Наврӯзи ҷаҳонафрӯз ба ҷаҳони умумиҷаҳонӣ табдил меёбад ва дар амалкарди он, чун ҳамеша, Пешвои миллати мо ва тоҷикони ҷумлаҷаҳон, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон раҳкушо ва раҳнамо ҳоҳад буд. Вай дар ин ҳусус барҳақ фармудааст:

– **Чунон ки сарчашмаҳои қуҳани таърихӣ шаҳодат медиҳанд, ниёғони мо дар ин рӯз (рӯзи ҷаҳони Мехрғон – Ҳ.М.) сарулибоси идонаи аргувонӣ мепӯшиданд ва ҳамдигарро бо бехтарин таманийёт табрик мекарданд.**

Ба ҳонандагони ин китоб ва донандагони расму одати Мехрғон, ҷаҳони тиллоронги Замину замон муборак бошад.

**Номаи аввал
ПЕШВОИ МИЛЛАТ МОРО
ХИМОЯТ МЕКУНАД**

Ин нукта ҳақиқати баҳснопазир аст, ки Асосгузори сулху ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҷаноби Олӣ муҳтарар Ҷомӯйи Ҷумҳури Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон аз нахустин рӯзҳои салтанаташ ҳимоятгар ва ҳидоятгари халқи тоҷик ва тоҷикони ҷумлачаҳон ва дар бобати ҳудшиносӣ ва ҳудогоҳии миллӣ, зинда гардонидани расму оинҳои ниёғон, бозгаштан ба саргаҳу сарчашмаи анъанаҳо пешвою пешоҳангे будааст. Мо чунин хислати маърифатпешагӣ ва ҳақиқатандешии ўро оиди ду ҷаҳни бузурги мардуми ориёитабор – Наврӯзу Мехрғон мушоҳида карда метавонем. Маҳз тавассути суханрониҳо дар минбарҳои баланди дунё, бо забони ноби тоҷикӣ, оиди Наврӯзи оламафрӯз ва истодагарӣ ва побарҷо будани азму талошҳои бевоситаи ў Наврӯзи Аҷам ҳусусияти зотии ҳуд, умумиинсонӣ ва умумиҷаҳониро қасб намуд. Вай дар ҳамаи мавриҷҳо, ки аз Наврӯз сухан оғоз мекард, ҳатман аз Мехрғон ёдовар мешуд:

– Гузаштагони тамаддунсозу фарҳангии мо, тоҷикон, аз замонҳои қадим ҷашиҳои бузурги Наврӯз, Мехрғон ва Садаро бо риояи расму анъанаҳои қуҳан таҷлил менамуданд.¹

Ва ниҳоят, аз даҳсолаи дувуми садаи нав андешаи пайгирионаи ў дар ин бобат вусъати тозабатоза пайдо кард.

¹Суҳанҳои ҳикматомӯзи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Асосгузори сулху ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Эмомалӣ Раҳмон. Мураттиб ва муаллифи пешгуфткор Зафар Шералий Сайидзода. – Душанбе: ҶДММ «Контраст», 2017. – С. 403-404.

Бо ташаббуси бевосита ва нигоҳи равшани ў ба фарҳанги миллӣ, Мехргон дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи рӯзҳои ид», ҳанӯз 3 ноябри соли 1995, дар радифи ҷашиҳои касбии давлатӣ ва миллӣ дохил карда шуд.

Дар замони давлати абарқудрати Иттифоқи Республикаҳои Советии Сотсиалистӣ, ки Тоҷикистон қисми таркибии он ба ҳисоб мерафт, ҳатто ба ном гирифтани ин иди зебою дилорои гузаштагонамон чуръат намекардем, онро бо номи **иди дехқон, иди ҳосилот** ва ё **тирамоҳи заррин** ёд мекардем, вале ҳалқи қуҳанбунёд расму оини онро дар амалкардаш, ба мисоли гавҳари андаруни садаф, дар хонаи дидаву дил мепарварид, то намирад ва аз хотирааш зудуда нашавад.

Бинобар ҳамин, Сарвари давлати тозабунёди тоҷикон Эмомалий Раҳмон ҷаши гирифтани Мехргонро чун иди миллии давлатӣ ба расмият даровард ва дар силсилагуфторҳояш ба ин муносибат ҳалқияту ҳақиқат, саодату баракати онро таъин намуд, асолати онро дар зеҳну устухони мо нишонд.

Ёдовар мешавем, ки 8 октябри соли 2011, ҳангоми суханрониаш дар ҷаши 80-солагии Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур, ки он ҳамчунин рӯзи таҷлили Мехргон эълон гардид, бо қатъияти тамом, чунин дастури оқилона дод:

– Иди бостонии Мехргон ҳар сол, 8 октябр, чун иди миллии давлатӣ, бошукуҳу шаҳомати ҳаммонанди Наврӯзи хучастапай, таҷлил гардад².

Агар мазмуну моҳияти ин фармудаи Сарвари давлатро мантиқан мулоҳиза кунем, мебинем, ки дар он ҷандин нуктаи муҳим ва таъриҳан дурусти оид ба

². Мехргон чун Наврӯз аст // Ҷавонони Тоҷикистон. – 2011. – 12 октябр.

Мехргон зикр ёфтааст: ҷашни бостонӣ будан, ҳусусияти миллӣ доштан, иди давлатӣ ҳисобидан, ҳамрадиғи Наврӯз шуморидан, рӯзи таҷлили онро дақиқ ном гирифтан ва ба тарзи бошукӯҳу шаҳомат гузаронидан. Ин ҳама ишораҳо ҳокимияти иҷроияи маҳаллии ҳамаи сатҳи давлатӣ, дастандаркорони фарҳангии замонро масъул мегардонад, ки дар амалкарди чунин раҳнамоӣ масъулияти тамом дошта бошанд.

Дар ҷараёни ҳамон суханронӣ, ки таъриҳаш дар боло зикр гардид, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар фарқият аз идҳои дигари давлатӣ, дорои қадом ҳусусиятҳо будани Мехргонро ягон-ягон номбар кард:

– **Мехргон иди ҷамъоварии ҳосили рӯёндаи деҳқон, иди фаровонӣ, шодию нишот, дӯстию рафоқат, вахдату ягонагӣ ва меҳру садоқат аст.**

Ҳар қадоме аз ин тавсифҳо, ки хеле оқилона ва ҳақбинона андар сифати деҳқони неъматоғарин ва тирамоҳи зарринқабо гуфта шудаанд, як навъ шеъри васфии воқеиро ба ёд меоваранд ва ҳар нафаре, ки файзу баракати тирамоҳ ва ҳосилгундории деҳқонро мушоҳида кардааст ва ё дар ҷараёни он ширкат намудааст, ба ифодагари чунин ҳақиқати ҳол, ҳамфир мешавад.

Аз таърихи 6 июли соли 2017, дар бӯстонсарои ҳукуматии Пуғус, мулоқоти сеҷонибаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, Раисчумхури Ҷумҳурии Исломии Афғонистон Муҳаммад Ашраф Ғанӣ, Сарвазири Ҷумҳурии Исломии Покистон Муҳаммад Навоз Шариф баргузор гардид, ки дар он боздид, дар домани масъалаҳои ҳаётан муҳимми минтақавӣ ва сатҳи ҷаҳонӣ **Пешвои тоҷикони ҷумлаҷаҳон** пешниҳоди ачибе кард:

– **Ҳамчун иқдоми аввал дар ин ҷода, дар рӯзҳои ҷашни суннатии Мехргон, дар моҳи октябрисоли равон, Намоишгоҳи маҳсулоти кишоварзӣ ва ҳунарҳои**

мардумии Тоҷикистон, Афғонистон ва Покистон дар шаҳри Душанбе гузаронида шавад.³

Ин пешниҳоди оқилона ва дурбинона имкониятеро фароҳам меоварад, ки Мехрғони Тоҷикистон хусусияти минтақавӣ пайдо кунад ва ин тадбир як навъ заминае хоҳад гузошт, ки **минбаъд ин иди аҷдодии ориёй хусусияти ҷаҳониро қасб намояд ва он рӯз дур нест, ки он монанди Наврӯз, Мехрғони ҷаҳонафрӯз** хоҳад шуд.

³. Мулоқоти сечониба // Ҷумхурият. – 2017. – 7 июл.

Номаи дуюм МАРҲАЛАИ НАВИ МЕҲРГОНШИНОСӢ

Суҳанҳои ҳидоятқунанда ва ҳимоятқунандаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон боиси он гардид, ки меҳргоншиносон, хоса муҳаққиқону вассофони он, ба ин мавзӯи таъриҳан куҳанбунёд, вале ҳозиразамон, муносибати ҷиддӣ дошта бошанд.

Пас аз ҳамон нутқи таърихии Пешвои миллат, ки дар боло зикраш омад, марҳалаи наве дар меҳргоншиносӣ шурӯъ гардид. Ин иди бостонӣ, аз соли 2011, муттасил дар сарзамини биҳиштосои Тоҷикистон, 8 октябр, ҳамчун рӯзи иди миллӣ ва давлатӣ ҷашн гирифта мешавад. Ба ин муносибат дар воситаҳои аҳбори омма силсила мақола ва гузоришҳо интишор мейёбанд, ки бештарини онҳо ҳусусияти аҳборӣ, маълумотдиҳандагӣ доранд, дар жанри ҳабар, мусоҳиба ва ё репортаж таълиф шудаанд, услубашон публисистӣ. Ҳар чанде ки дар онҳо оиди таъриҳ ва суннатҳои ин маросими қадимтарин маълумот дода намешавад, мазмунашон чӣ гуна баргузор шудани ин тантанаи ҳалқӣ ва муносибати аҳолиро нисбат ба он талқин менамояд. Ҷунин намуди мақолаҳо барои солбасол ҳусусияти оммавӣ, умумиҳалқӣ пайдо кардани ҷашни Меҳргон ва зинда гардонидани тарзи таҷлили он, бо кулли унсурҳои аслиаш, бениҳоят муҳим мебошанд.

Дар муддати ҳафт соли охир, баъди соли 2011, оид ба ҷашни таъриҳӣ-ҳалқии Меҳргон, силсилаи рисолаҳои илмӣ ва мақолаҳои тадқиқотие ба табъ расиданд, ки дар ҷандин садсолаҳо назирашон ба мушоҳида намерасид. **Мо инро муҳимтарин дастоварди фарҳангии замони Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон меҳисобем.** Таълифоти навини илмию

адабӣ оғози марҳалаи нави меҳргоншиносӣ мебошад. Мо аз ин силсила намунаи чанде аз онҳоро интихобан барои хонандагон ва муҳаққиқон мавриди баррасӣ қарор додем.

Файласуфи тоҷик **Муҳаммадқул Ҳазратқулов** дар китоби «**Наврӯзи оламафрӯз ва дигар идҳои суннатии сол**» рисолае таълиф кардааст, бо унвони «**Меҳргон**», ки дар он дар заминаи тадқиқи осори таърихию мардумшиносӣ, дар бораи пайванди Наврӯз бо Меҳргон, чигунагии таҷлили ин ду ҷашни бостонӣ дар замони ҳукмронии сулолаи шоҳони ориёитабор, суннатҳои ҳалқии ҷашни Меҳргон, ҳусусан Меҳргони ҳоса ва омма, маълумоти анику дақиқ медиҳад.

Андешаҳои ў дар бораи салтанати сулолаи Сосониён ва қабули **ҳадоё, суфраи хоси Меҳргон** ва тарзи оростани он, мақоми **Бобо дехқон**, ҳамчун ҳомию нигаҳдорандай кишоварзон, дар бобати зинда гардонидани анъанаҳои Меҳргон ва тамоюли ҳалқии он, қобили мулоҳиза мебошад.

Мусаннифи рисола дар заминаи маълумоти **Анна Красноволская** дар китоби «**Чанд ҷеҳраи қалидӣ дар асотири солшумории эронӣ**» чунин менависад:

– Пеш аз ғалларо ба анборҳо интиқол додан, микдоре аз онро ба унвони **Бобо дехқон** ҷудо мекарданд ва онро ба ниёзмандону мустамандон медоданд. **Ҳатто** микдоре аз ғалладонаро барои парандагон ҷудо мекарданд⁴.

Дар ин амали ҳалқ рафтори нацибона ва хирадмандонаи рӯзидеҳи мардум ва бо ин восита то чӣ андоза фарҳангпарвар ва маърифатпеша будани дехқони асил, зебою гуворо ифода ёфтааст.

⁴. Ҳазратқулов, М. Наврӯзи оламафрӯз ва дигар идҳои суннатии сол. – Душанбе: Эр-граф, 2012. – С. 294.

Шоир ва муҳаққиқи Ҳисори Шодмон Султонмуроди Одина, бо унвони «Мехргон. Таърих ва анъанаҳои иди Мехргон», китобе таълиф кардааст, ки онро нашриёти «Ирфон» соли 2012 интишор намуд. Чуноне ки аз бобҳои асар бармеояд, «Мехргон чӣ маънӣ дорад?», «Иди Мехргон кай пайдо шудааст?», «Мехргон чӣ гуна ид аст?», «Анъанаҳои иди Мехргон», «Наврӯз бузург аст ё Мехргон?», «Мехргон дар қаҷроҳаҳои таърих», «Мехргон дар адабиёт ва санъат», асар барои хонандагони омма, хусусан мактаббачагон, омӯзгорон, ходимони фарҳанг пешбинӣ гардида, хусусияти тарбиявӣ, таълимидорад.

Бо чунин мақсад сенарияи хурде бо номи «**Тартиби гузаронидани иди Мехргон. Тавсияҳо**» ҳам иншо гардидааст, ки барои таҷлили ин иди бостонӣ дар мактаб, донишкада ва муассисаю идораҳо ёрии амалий мерасонад.

«Мехргон» дар бобати ба тарзи оммавӣ гузаронидани ҷаҳон ва маълумоти аниқу дақиқ пайдо кардани наврасону ҷавонон, ки ба тарзи «**Намунаи саволҳо оид ба иди Мехргон**», «**Барои викторинаҳо**» ва «**Ҷавоби саволҳои викторина**» таҳия гардидааст, шавқовар менамояд.

Таълифоти дигари арзишманде дар меҳргоншиносӣ рисолаи фолклоршиносӣ маъруф **Дилшод Раҳимов** «**Ҷаҳни Мехргон**» мебошад. Муаллиф дар «**Пешгуфткор**»-и асар матлабашро хеле саҳҳ ба қалам овардааст:

– Дар ин китоб мо қӯшиш намудем, ки роҷеъ ба шаҳсияти асотирии Мехр (Митра) ва оини меҳрпарастӣ, ҷаҳни Мехргон, иттилоъи муаррихону адабон ва шоирон дар бораи ин ҷаҳни ва тавсифу тасвири чигунагии он, ҷаҳнҳои марбут ба Митра, маҳсусан «**Шаби Ялдо**»-таваллуди Митра ва Сада барои

хонандагон маълумоти таърихию устурашиносӣ ва фолклорию адабӣ дижем.⁵

Қобили мулоҳиза аст, ки муаллифи китоб аз маълумоти сарчашмаҳо мазмуни халқӣ, асотирӣ, аз истилоҳу мағҳумҳо хусусияти этимологӣ мечӯяд ва ин ковишиҳои ў асоси мантиқӣ доранд. Аз он чумла, ба номи **мехр** рабт доштани калимаи **мехрубон**, аз ибораи **Боми меҳр** пайдо шудани калимаи **Помир**, пайванди ҳунари гӯштингирӣ ва оини ҷавонмардӣ ба таълимоту ақоиди **мехрпарастӣ** ва ғайраҳо.⁶

Яке аз мақолаҳои арзишманӣ дар меҳргоншиносии муосир навиштаи академики Академияи илмҳои Тоҷикистон Абдуҷаббор Раҳмонзода ва доктори илмҳои филологӣ, профессори Донишгоҳи миллии Тоҷикистон Равшани Раҳмонӣ «**Меҳргон**.

Эҳёи ҷаҳни миллӣ дар Тоҷикистон» мебошад. Муаллифон дар асоси сарчашмаҳои мӯътамади илмию адабии классикӣ, оид ба таърихи пайдоиш, суннатҳо ва хусусиятҳои мардумии Меҳргон изҳори ақида намуда, маҳз бо ташаббуси Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар замони Истиқлолият аз нав эҳё гардидани ин маросими бошуқӯҳи халқиро ҳакқонӣ зикр кардаанд. Назари муаллифони мақола хеле тоза ва муҳокимаҳояшон мазмуни амиқи фалсафӣ дорад ва хонандаро ба арзиш ва асолати ин маросими аҷдодонамон бо маълумоти навтарини илмию бадей шинос менамояд. Бинобар ҳамин, мақолаи номбаршуда якбора дар се нашрияи босалоҳияти давлатӣ, *Нашрияи расмии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Ҷумҳурият»* (17 октябри соли 2016, с. 1-2), мачаллаи «*Маорифи Тоҷикистон*» (шумораи 10, соли 2016, с. 8-17), Минбари

⁵. Раҳимов, Д. Ҷаҳни меҳргон. – Душанбе: Истеъдод, 2012. – С. 4-5.

⁶. Ҳамон асар. – С. 9-11.

эчодкорони Тоҷикистон «Адабиёт ва санъат» (13 октябри соли 2016, с. 2-3, 11) бо тағиироти ҷӯзъӣ ба табъ расид.

Интишори мақолаи мазкур бори дигар собит намуд, ки зинда гардонидани расму оини гузаштагони мо, ки хусусияти аслии бунёдкорӣ, дӯстиву рафоқат ва ростиву равшаниро ифода менамояд, барои мардуми тамоми сайёраи Замин хушоянду гуворост ва ҳалқҳои ориёитабор бо Наврӯзу Мехргонашон маърифати неъматофарандагии дехқони хокпошро ҳамду сано мегӯянд.

Дар ҷаҳони имрӯзai тундрав ва ситетсаангез Мехрғон омилест, ки ҳалқҳои тамоми дунёро бар сари суфраи хосе ҷамъ меоварад, онҳоро бо нону намаки ранҷбарон пазирой менамояд, сулху салоҳро меафзояд.

Таълифоти навтарини меҳрғоншиносӣ дар Тоҷикистон мақолаи дастаҷамъии муҳаққикон, бо сарварии Президенти Академияи илмҳои Тоҷикистон, академик **Фарҳод Раҳимӣ**, ҳаммуаллифон **Ҷӯсиф Шӯбҳонӣ**, **Ҷӯсиф Ёқубов**, **Ҳамза Камол**, **Абдунабӣ Сатторзода**, **Саҳидод Раҳматуллозода** ва **Рӯзӣ Аҳмад** мебошад, ки дар шумораи 17-18 апрели соли 2017, рӯзномаи «Ҷумҳурият» бо унвони «**Мехрғон омад ба хидмат**», ҳамчунин, дар шумораи 20 апрели соли 2017, сахифаи 2-3, ҳафтаномаи «Адабиёт ва санъат», бо сарлавҳаи **«Ҷашни Сада ва Мехрғон»** ба табъ расид.

Олимони маъруфи мо бори дигар аз таърихи иди Мехрғону Сада сухан кушода, аҳамияти таъриҳӣ доштан, ҷаҳонвораи ҳақиқатан ҳалқӣ будани онро зикр кардаанд, далелҳои радиопазари илмию адабӣ овардаанд, аз он ҷумла:

– Дар бомдоди рӯзи Мехрғон шоҳи Сосонӣ ҷомаи маҳсусеро аз матои бурди яманий ва зарбофти гаронбаҳо ба бар карда, тоҷеро, ки тасвири Хуршед дошт, бар сар мениҳод... Дар дарбори хулафои Аббосӣ одати ба шоҳон

овардани ҳадяҳои меҳрғонӣ идома пайдо кард ва он бо номи «Меҳрҷон» дар байни арабҳо низ таҷлил мегардид... Аз падидаҳои фарҳангии дигари ҷашни Меҳрғон иртиботи он бо навъҳои сангҳои қиматбаҳост, ки ба зиндагонии мардум вобаста мебошад. Аз ҷумла Меҳрғонро ориёйтаборон мабдаи аслии зуҳури забарҷад номидаанд... Ба таъбири Салмони Форс, Ҳудованд барои зинати бандагони худ ёқутро дар Наврӯз ва забарҷадро дар Меҳрғон берун овард.⁷

Ин қабил расму оинҳои Меҳрғон, ки маърифатпешагии гузаштагони мо ва муносибати оқилонаи онҳоро нисбат ба унсурҳои оғариниш ба тарзи ҳайратовар талқин менамояд ва дар мазмуни аслию маҷозиаш сифати зотии инсонӣ нуҳуфтааст, барои наслҳои нави ҷаҳони имрӯза бениҳоят муҳим менамояд.

⁷. Ҷаҳни Сада ва Меҳрғон // Ҷумҳурият. – 2017. – 17 апрел; – 2017. – 18 апрел.

**Номаи сеюм
БУНЁДИ КОХИ МЕҲРГОН
ТАҚОЗОИ ЗАМОН АСТ**

Дастовардҳои бесобиқаи замони Истиқолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, пайванди муносибатҳои фарҳангии ҷаҳони имрӯза, бозсозӣ ва тозакориҳо дар бобати эҳёи расму оинҳои аҷодонамон, тақозо менамояд, ки арзишҳои суннатии ориёинажодон дар сатҳи умунибашарӣ арзёбӣ карда шавад.

Шукри дастовардҳои даврони Истиқолият, ки дар сарзаминамон барои оростани ҷаҳони Наврӯз имкониятҳои торафт бештари ҷавобгӯйи замон фароҳам омад. Дар пойтахти ватанамон **кохи** беназири **Наврӯз** бунёд гардид, дар шаҳру ноҳияҳо наврӯзгоҳҳо бо воситаҳои техникии муосир таҷхизонида шудаанд, ки барои дар сатҳи ҷумҳурияйӣ ва байналмилаӣ таҷлил намудани ин иди бостонӣ мувофиқанд.

Ба андешаи мо, ҳамакнун имконияти муносибе фаро расида, ки дар шаҳри Душанбе **кохи** ҳозиразамони **Меҳргон** соҳта шавад ва шаҳру ноҳияҳои мамлакат низ ба қадри имкон меҳргонгоҳе бояд дошта бошанд, ки мардум дастоварди ҳосили солонаашро ба намоиш гузошта, суфраи меҳргонӣ ороста, аз самараи обилаи дасташ шукргузорӣ карда, рақсидаву суруд хонда, зиёфати меҳргонӣ ороста, осоишу фароғат ёбад.

Бо ифодаи Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ – Пешвои миллат Эмомали Рахмон:

– Суфраи ҷаҳони Меҳргонро (гузаштагонамон X. М.) низ бо матое, ки ранги арғувон дорад, густурда мекарданд. Дар рӯйи дастарҳони ҷаҳонӣ шамъ, ширинӣ, ҳӯрданиҳои маҳаллӣ ва бӯйҳои хуш, монанди гулоб, ҳазориспанд, анбар ва заъфарон мегузоштанд, ки ин

ҳама аз фазилатҳои неку писандида ва фарҳангу маънавиёти ғанини халқи тоҷик дарак медиҳад.⁸

Халқи бунёдкору заҳматпешаи тоҷик аз ташаббусҳои наҷибонаи Пешвои миллат Эмомалий Раҳмон шукргузорӣ карда, изҳори умедворӣ менамояд, ки дар бунёди коҳи ҳозиразамони Меҳргон низ иқдоми наве мегузорад ва ин ёдгории арзишманде ҳоҳад буд, барои наслҳои ояндаи миллати мо.

Дар тасаввури бандрафақир, **коҳи Меҳргон** шояд дар саргҳи водии зарнисори Ҳисор, ки замини обшори офтобрас дорад, андаруни боғи сабзу ҳуррам қомат афrozад. Қаср бояд дар заминаи дастовардҳои илмии меъмории гузаштагон ва имрӯзиёни халқамон, истифода аз технологияи навин ва ҳунари қандакорӣ, гачкорӣ, оинабандӣ оростваву пероста гардад.

Мувофиқи маълумоти **Холназар Муҳаббатов**, дар боби «**Оё санг ҳам қимат дорад?**», дар китоби «**Табиату сарвати қӯҳсor**⁹» дар сарзаминамон захираи сангҳои қиматбаҳо, амсоли хоро, навъҳои мармар, лаъл, ёкут, почвард, фирӯза, яшм, ҷазъ, алмос, булӯр, фаровонанд ва ин имкон медиҳад, ки бинои қаср ба таври бояду шояд зебу оро дода шавад.

Атрофи қасри Меҳргонро бояд растаҳои дарахтони мевадиҳандай миллӣ, амсоли зардолу, себ, шафттолу, тут, ноку, анор, чормағз, ҳурмо, лимӯ, гелос, ангур, биҳӣ бо навъҳояш; анвои гулҳо, буттаҳо ва дарахтони ҳамешасабзи нодир зебу оро диханд; силсилафаввораҳо, ҷӯйбору обшорон ва ҳавзҳо бино карда, бо техникии рангомези барқӣ ороиш дода шаванд.

Дар майдони атрофи қаср растаниҳои ғалладона, сабзавоту меваҷот кошта, ҳангоми фарорасии иди

⁸. Ҷаҳни Сада ва Меҳргон // Ҷумҳурият. – 2016. – 17 октябр.

⁹. Муҳаббатов, X. Табиату сарвати қӯҳсor. – Душанбе: Ирфон, 1990. – С. 232.

ҳосилот бояд ба намоиш гузошта, ба **Бозори Мехрғон** ба фурӯш бароварда шавад.

Дар яке аз гӯшаҳои боғ, андаруни тӯри симини бофтаи фароҳу баланд, намунаи мургони зебою хиромону хушхони сарзаминамон ҷойгир карда шавад, ҳамчунон ки дар боги парандагони шаҳри Исфаҳони Ҷумҳурии Исломии Эрон.

Академик Абдуҷаббор Раҳмонзода ва профессор Равшани Раҳмонӣ дар мақолаи «**Мехрғон. Эҳёи ҷашни миллӣ дар Тоҷикистон**» бамаврид зикр кардаанд, ки:

– Шоҳони эронӣ барои баргузор намудани ҷашни Ҳаврӯз ва **Мехрғон** коҳи маҳсус доштанд.¹⁰

Чомаи амал пӯшидани ин таманни мөхргонии мо, бо сарварию қӯшиш ва андешаи бунёдкоронаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистони тозабунёд Эмомалӣ Раҳмон як намуди эҳёи суннати ободкорӣ ва тамаддунофарии пешиниёни ҳалқи тоҷик ҳоҳад буд.

Ба сифати ҳусни хотимаи ин пешниҳод гуфтанием, ки агар дар силсиласутунҳои мармарини қасри навбунёди **Мехрғон** шоҳбайтҳои шоирон катиба карда шавад, хеле дилрабо ва ҷаззоб ҳоҳад намуд, албатта, дар пештоқаш чунин фармудаи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, одамхудои шоирони ҷаҳон:

*Малико, ҷашни Мехрғон омад,
Ҷашни шоҳону ҳусравон омад!
Ту ҷавонмарду давлати ту ҷавон,
Май ба баҳти ту ҷавон омад!*

^{10.} Мехрғон. Эҳёи ҷашни миллӣ дар Тоҷикистон // Ҷумҳурият. – 2016. – 17 октябр.

Номаи чорум МЕҲРГОНИ ДАРБАНДИЁН

Муҳаққиқони Меҳргон ҳангоми таъбири тафсири ин иди бостонӣ бештар дар бораи хусусиятҳои умунио суннатии он ҳарф мезананд, вале чигунагии таҷлили Меҳргонро андар макон ва замони мушаҳҳас хеле кам ба риштаи тадқиқ қашидаанд, чуноне ки устод Садриддин Айнӣ дар «Сайри Дарвешобод»-и «Ёддоштҳо». Бо мақсади ба ҷашми ҳонанда ҷилвагар намудани тарҳи саҳехи иди аҷдодон ва собит намудани хусусияти ҳалқии он муҳтасар дар бораи Меҳргони мардуми Дарбанд ҷанд сухан гуфтанро бамаврид меҳисобем.

Онҳое ки мошинсавор аз Душанбе ба Самарқанду Бухоро сафар кардаанд, медонанд, ки баъд аз маркази ноҳияи Бойсуни вилояти имрӯзаи Сурхондарё, водии пешинай Чагониён, дар масофаи се фарсанг роҳ дехае андар бағали кӯҳҳо пеш меояд, ки онро **Дарбанд** мегӯянд.

Дарбанд дар лугат ба маънии, – танбаи дару дарвоза, лӯқидон, ғалақа; роҳи тангу борики душворгузар дар кӯҳҳо, танго, – омадааст, ки мавқеи ҷуғрофии ин дехаро қуллан дуруст ифода менамояд. **Дарбандон** мағҳуми ҳаммаъни он аст, ки яке аз тобишҳояш баста, дарбаста, маҳкам, мачозан сарҳад, ҳудудро ифода менамояд¹¹. Дарвозаи Оҳанини таъриҳӣ ҳудуди дехаро андар шимол ба ҷануб муайян мекунад ва ин маскани таъриҳан тоҷикнишин дар оғӯши силсилақӯҳҳои Ҳисор воқеъ гардидааст.

¹¹. Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ. Иборат аз ду ҷилд.– Душанбе, 2008. – Ҷилди 1. – С. 410.

Заминҳои киштукори он хеле доманафароҳ буда, вале деха андар соҳили **Пояндарӯд** воқеъ аст. Мусофирон ба маркази он аз тангнои **Даҳанаи Ҷом** ворид мешаванд, ки Пояндарӯди қабудоб аз он берун меояд ва дар масофаи панҷоҳ фарсанг бо шасти тамом раҳ паймуда, ба **Тангдара дохил мешавад**.

Гузаштагони дарбандиён, мувофиқи ривояти солдидаҳо, аз Самарқанду Панҷакенти қадим омадаанд ва далели радиопазир ин аст, ки гуфторашон бо шевай ҳамон мардум ҳамрангу ҳамоҳанг аст, тарзи либоспӯши, урғу одат ва намуди ҳӯрок, хусусан тарзи нонпазӣ, расму оинашон аз оташпарастӣ ва меҳрварзӣ нишонаҳо дорад, ки баъзе унсурҳояш ҳанӯз ҳам пойдор мондааст.

Муҳимтар аз ҳама, мардуми водии Чагониён, ки бештар ўзбекзабонанд, дарбандиёро аз рафттору гуфтору кирдори аслиашон, ки болобаланд, нотарс, истодагар, зинсавору майдонгир, хусусан руҳсорасурху дамидаруҳсоранд, ба осонӣ мешиноанд.

Ду соҳили Пояндарӯdro боғҳои сердараҳт зебу оро медиҳанд, асосан зардолузор, ки ҳангоми навбаҳор хирмани гул, ҳангоми Меҳргон хирмани ҳазонбаргро мемонанд. Ҳамчунин, дар он макон себ, чормагӯз, санцид, биҳӣ, нок, анор ва ангур, навъҳои олу, шафтоту мерӯяд. Аз боиси покии об ва тозагии ҳаво, меваҳояш шакаррезанд.

Дар айёми мактабхонии нависандай ин сатрҳо, ки ба солҳои панҷоҳуми садаи бист рост меояд, фаро расидани фасли тирамоҳ, барои мо аҷаб ҳушоянду гуворо менамуд.

Аз даҳаи дуюми моҳи сентябр, чорводорон бузу гӯсфанду гӯсолаҳои парвойӣ, хусусан қӯчқору тақаҳои зотиро вориди боғ мекарданд, ки дар он алафи қисман қабуд, ҳасбеда, хусусан хирмани ҳазонбарг ҳадду ҳисоб надошт. Дар ҷуйборҳо андак-андак оби равон

мешорид. Чорвои аз күх фаромада, дар муҳити тамоман дигар хазонбаргро хўрда, сер шуда, дар сояи дараҳтон хуфта, осоишу фароғат мёфт.

Кори мо, бачаҳо, ки ҳар қадом ба нигоҳубини моли хона мутасаддӣ будем, хеле осон мешуд. Ҳочати моли парвоиро ба талу теппаҳо рондан намемонд. Дар шоҳи баланди дараҳтон, ки аз ғояти вазидани боди сард торафт бараҳна мешуданд, меваи пасмондаи зардолу, чормагз, санҷид, биҳӣ, баъди батамом рехтани барг, аз тобиши Офтоби зард, медураҳшиданд ва ҳавасангез менамуданд.

Ҳосили аз Замин гундошта, тарбуз, ҳарбуза, қаду, гандум, чав, загир, ҷуворӣ, сабзӣ, картошкаро андар сари палҳо аввал паҳн мекарданд, то шамоли моҳи мизонро хӯрад, шаҳд оварад, баъд бо ғалберу корсон, ҷен карда, ба ҳалтаҳо андохта, даҳонашро мебастанд, ҳирмани бедаву коҳро бо пуштора ба коҳдон мекашониданд.

Хусусан зардолуқоқ, чормагз, санҷид, биҳиро, баъди он ки батамом хушк шуд, ба навъю намуд чудо карда, ба анбор меандохтанд. Ин ҷаравёни кор, ки равишашро калонсолон ба уҳда доштанд, барои кӯдакону наврасон ҳаваспарвар менамуд ва маъракай хотирмоне дар остонаи зимистон ҳисоб мёфт. Ацибаш ин ки, гоҳо боди сарди тирамоҳӣ башасти тамом вазида, он чуноне шиддат мегирифт, ки барги хазони дараҳтон монанди резаборон парвозӣ мешуданд, села-села дар домани бодҳо рақсида, ба чаҳор тараф паҳну парешон мегардиданд. Ин манзара на фақат барои мо, наврасон, балки барои ҷорвои парвой ҳуشوёнд менамуд, барраю бузголаҳо аз пайи селai хазонбарги шитобон давида-давида баргҳои аргувониро ҳангоми парвозашон мерабуданд. Ин манзара як навъ намоиши файзу баракати ҳосили сол ва маҳсули дасти дехқон менамуд.

Одатан ҳосили рӯёнидаро бо корсон ва ё галбер баракат мекарданد ва дар аснои ба анбор бурдан, ба ҳамсояҳо, хешовандон ва ҳатто шахсони маърифатпеша, модарони танҳо, бевамардон мефиристоданд ва ин тоифа мардум аз ғояти хушнудӣ даст ба дуо боз карда, изҳори минатдорӣ менамуданд.

Чорводорони аз кӯҳ бозгашта, асосан нони тобай, гиёҳҳои шифобахш, қурут, равган, чакка ва кулчақаймоқи хушкида меоварданд ва аз ин навъи ҳосили чорвояшон низ ба ҳамсояҳо, хешовандон ва камбағалон, ба сифати раҳовард ва хайру баракат ҳисса медоданд.

Модарам қоқи зардолуро бо навъу намудаш ба ҷуволҳо мегирифт. Андар миёни онҳо қоқи зардолуи **Турушакро**, ки онро ҳангоми зимистон ба оши бурида меандоҳт ва хеле гуворою болаззат мешуд, меписандидам Қоқи зардолуи **Таги Девор**, ки хеле қалон, сергӯшт, хушмаззаю ширадор буд ва модарам онро барои меҳмонони олиқадр нигоҳ медошт, аз фарзандони хона фақат ман ба он дастёб будам ва қоқи онро одатан дар Сандуқи Ҷӯғӣ¹² қулф карда мемонд. Аз ҳамсояҳо, ҳар як хурду қалоне, ки бемор мешуд, хусусан ба таби сеяқ гирифтор, модарам як коса аз ҳамин қоқ медод ва баъди нӯшидани шарбати он, беморон шифо меёфтанд, аз модарам ва ин неъмати худододаи шифобахш, шукргузорӣ мекарданд.

Чаккаи гов, гӯсфанду бузро чорводорон алоҳида-алоҳида қурут мекарданд ва онро андар болои чайла, дар соя меҳушкониданд. Чорводорон вобаста ба ҳосил ва микдори дастовардашон, ба нафарони чорвои ҷӯшой надошта, андак-андак аз ин намуди маҳсулот низ ҳадия мекарданд.

¹². Сандуқи аз ҷӯғӣ харида.

Аз ҳама муҳимтарин савғои чорводорон аз **Құхи Боло**¹³ равғани зарди ишкамбай бұзу гүсфанд ҳисоб меёфт, ки онро бо усули маҳсус пуркарда, дар хунуқи ғилем шештанд ғана ғашырылған дағынан да мисоли думбай карты гүсфанд факат бо корд бурида, истифода мебурдан. Ин намуди равған хеле хушмазза, серғизо ва хүшбүй буда, асосан барои зимистон захира карда мешуд, дар сардӣ онро симчой мекарданд ва ё бо нони гарм молида, андар субҳона истеъмол менамуданд.

Шикамбай равғанро асосан дар оғози фасли зимистон мекүшоданд ва он як навъ маъракай чорводорони номӣ ҳисобида мешуд. Мувофиқи саршумори чорвои ширдех, бойҳои Дарбанд то даҳдувоздаҳ шикамба равған мегирифтанд, як ҳиссаи зиёдатии онро ба бозор мебаровардан.

Соҳибхоназанҳо ҳангоми күшодани ишкамба маърака ороста, барои ҳамсояҳо, хешовандон суфра мекүшоданд ва барои аҳли хонаводаи онҳо равған тақсим мекардан. Як усули хотирмон он аст, ки барои мӯйсафедони күхансол ва занҳои ҳомила ва наварӯсҳо ҳатман аз равғани шикамба ҳисса чудо мекарданд, то ки онҳо дар сармо аз ин неъмати гармидаҳанда тановул кунанд ва сиҳатии танро ғилем шештанд.

Яке аз ҳўрданиҳои беҳтарини мо, бачаҳо, ҳангоми зимистон **ғурӯфа** буд. Баъди қурутро ба оби ҷӯш тар карда, соида, ҳосилашро ба оши бурида ҳамроҳ кардан, пасмондаи қурутро, ки сангчаҳои суфтаи зери оби Пояндарӯдро мемонд, чудо карда мегирифтанд. Онҳо хеле мулоим, серғизо ва хушмазза буда, бо нони фатир ҳўрданаш басо ачиб менамуд.

Ҳеч ягон хурду қалон дар он замон қалимаи Мехргонро намедонист, ба забон ҳам намеовард, вале

¹³. Номи бошишгоҳе дар наздикии саргахи дарёи Зарафшон, ки Пояндарӯд аз тармаю ҷашмаҳои күхӣ ибтидо мегирад.

мазмуну моҳияти онро **ҳазонрезу ҳосилғундорӣ** ифода мекард, меҳру муҳаббати мардум ба ҳамдигар, садоқату бовариаш ба файзу баракати зиндагӣ, шукроне ба ҳосили сол, инҳо ҳама ҷузъҳо ва нишонаҳои фасле буданд, ки дар мазмунашон моҳияти ин иди аҷодӣ ҳизон буд ва имрӯз аз ҳақиқати он бовар ҳосил метавон кард, ки **ҳалқи тоҷик асолати ин иди бостониро дар колои ҳавою ҳавасҳо печонида, дар рӯзгори ҳамешагиаш бо восита ва усулҳои диловезу маърифатомӯз мепарварид.**

**Номаи панҷум
ҲОШИЯИ**
**рисолаи аллома Абӯрайхони Берунӣ «Дар бораи иду
чашиҳое, ки дар моҳҳои порсиён аст»
ва тафсире силсиларамзҳои он**

Оммаи хонандагон, хусусан ходимони соҳаи фарҳанг, ки ба таҷлили ҷашиҳои миллӣ масъуланд, дар бораи Мехрғон маълумоти кофӣ надоранд, агарчи он дар радифи Навruz аз маросимҳои қадимтарини мардуми ориёитабор ба шумор меравад, илова бар ин, мутаассифона, ин ҷашиҳи қадимаи ҳалқи тоҷик аз қину адовари бадҳоҳони фарҳанги мо, осеб дида, дар гардишҳои таъриҳ баъзе нишонаҳои асолаташ аз байн рафтаанд.

Ҳамчунин, оид ба Мехрғон ба ҷуз рисолаи аллома Абӯрайхони Берунӣ «Дар бораи иду ҷашиҳое, ки дар моҳҳои порсиён аст», дар китоби «Осор-ул-боқия» ва мақолаи «Мехрғон чист?», дар асари ў «Китоб-ут-такхим ли овоили саноат-ит-танҷим» тадқиқоти муқаммали илмӣ вучуд надорад. Агар ҷо-ҷо маълумоти дар донишнома ва фарҳангҳо омада ва ашъори андар ситоиши Мехрғон навишташударо истисно намоем.

Сарфи назар аз он ки рисола ва мақолаи номбурдаи Абӯрайхони Берунӣ сарчашмаи беназири илмист, мазмуни он барои хонандагони имрӯза мушкилфаҳм аст. Рамзҳое, ки ба илмҳои илоҳӣёт, табиатшиносӣ, мантиқ, адабиётшиносӣ ва забоншиносӣ ва мардумшиносӣ алоқаманд мебошанд, хусусиятҳои ғояйӣ, бадейӣ, воситаҳои тасвири бадейӣ, хусусан инъикоси афсона ва ҳақиқат, оину гуфторҳои ҳалқӣ дар он тафсире кӯшишҳои муфассалро металабад.

МО дар ин рисола, то ҷойе ки тавонистем, иддае аз онҳоро таъбири тафсир кардем ва ин **navishtaro**

тавзехи мухтасару оммавии ин сарчашмаи беназир метавон ҳисобид.

Мехргон дар мазмуну моҳият ҳамрадифи Наврӯзи оламафрӯз аст ва ба он мантиқан пайванди азалий дорад, чигунагии ин пайвастагиро низ бояд тадқиқ намуд.

Ин рисола хусусияти илмӣ-оммавӣ дошта, муаллиф дар бештарини мавриҷҳо барои асоснок кардани иддаояш ба мушоҳидаҳои ҳаётӣ ва андешаҳои шахсӣ такия менамояд, зоро ин муҳимтарин воситаи дарёftи ҷанбаи ҳалқии Мехргон маҳсуб мегардад.

Ба шарофати Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, сахифаҳои ноаёни илму адаби ниёғонамон, ки фарҳангӣ ҳалқамонро ба решаҳои аслӣ мепайвандад, аз нав боз шуданд.

Он замон дур нест, ки Мехргон монанди Наврӯзи ҳалқи тоҷику форсизабонони дунё ҷаҳонӣ мешавад, зоро омад-омади он ҳар сол, бо ҷомаи заррин Замину замонро зебу оро медиҳад ва мардуми тамоми сайёраи сабз онро монанди Наврӯз дӯст медорад.

Азбаски тадқиқоти Мехргон ба марҳалаи нави таърихӣ расид, масъалаҳое пеш омадаанд, ки ҳаллашонро дастовардҳои замони Истиқлолият тақозо менамояд.

Аввал ин ки, таърихи Мехргон бояд таълиф карда шавад. Ба ин муносибат маълумоти кулли сарчашмаҳо бояд гирдоварӣ ва дар қиёсу муқобила андоза карда, асолат ва ҳақиқати ҳол муқаррар карда шавад.

Дуюм ин ки, ашъори адабони гузаштаву имрӯза андар ситоиши Мехргон, ки як навъ тадқиқоти ғаний густурдаи бадеист, дар куллиёте агар гирдоварӣ карда шавад, кори муҳаққиқон ва ҳаводорони ин иди зебо хеле осон мегардад.

Хостори сеюми мо ин аст, ки рисолаи Абӯрайҳони Берунӣ «Дар бораи иду ҷашиҳое, ки дар моҳҳои

порсиён аст» бояд дар шакли китобчай алоҳида ва шумораи зиёд интишор карда шавад, то барои ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон ҳамчун ворисони ҳақиқии ин оин дастрас, аз назокату фасоҳати ниғориши он оғаҳ бошанд.

Вақти он расидааст, ки дар барнома ва китобҳои дарсии фарҳангшиносӣ барои омӯзиш ва таълими Мехргон соатҳои таълимӣ чудо карда ва адабиёти заррурии илмию адабӣ тавсия дода шавад.

Акнун мухтасаран ба таъбиру тафсири рамзҳои рисолаи номбаршудаи аллома Абӯрайҳони Берунӣ шурӯъ мекунем.

Номаи шашум МЕХР НОМИ ОФТОБ АСТ

Вақте ки хонанда ин китобро варақ мезанад, ногузир чунин саволе пеш хоҳад омад: Мехргон чист? Ба ин савол аллома Абурайҳони Берунӣ ҷавоби саҳех додааст:

— **Мехрмоҳ, рӯзи аввали он Ҳурмуздруз аст. Ва рӯзи шонздахум рӯзи Мехр аст, ки иди бузурге аст ва ба Мехргон маъруф аст, ки ҳазони дуюм бошад. Ва ин ид, монанди дигар идҳо, барои умуми мардум аст. Ва тафири он дӯстии чон аст.**

Ва гӯянд, ки Мехр номи Офтоб аст ва чун дар ин рӯз Офтоб барои аҳли олам пайдо шуд, ин аст, ки ин рӯзро Мехргон гӯянд. Далел бар ин гуфтор он аст, ки аз оини Сосониён дар ин рӯз ин буд, ки тоҷеро, ки сурати Офтоб дар ў буд, ба сар мегузоштанд.

Ва Офтоб бар ҷарҳи ҳуд дар он тоҷ савор буд. Ва дар ин рӯз барои эрониён бозоре пайдо мешавад¹⁴.

Хонандай зирак аз ин гуфтор ҷандин нуктаи муҳимро оиди ин ҷашни бостонӣ дармеёбад, яъне номи моҳи ҳафтуми шамсӣ Мехрмоҳ, рӯзи аввали ҳар моҳи шамсӣ Ҳурмузд, номи рӯзи шонздаҳуми ҳар моҳи шамсӣ, иди бузурги умумихалқӣ, аз ҷумлаи идҳои мардумӣ, ки онро Мехргон ном кардаанд, Мехр яке аз номҳои Офтоб аст, Ҳудо дар ин рӯз Офтобро оғарида. Мехргон дар замони сулолаи Сосониён ҳамчун оин роиҷ буда, шоҳони замона тоҷи офтобгун бар сар мегузоштанд ва дар ин рӯз, мувофиқи суннати ҳалқҳои эронитабор, бозори қалон барпо мешудааст. Ин ҳама дар фасли ҳазонрез воқеъ мегардад.

¹⁴. Берунӣ, А. Осор-ул-боқия. – Душанбе: Ирфон, 1990. – С. 242.
26

Бештарин мазмуни нуктаҳо ба вожаи Офтоб муносибати аслӣ ва ё маҷозӣ доранд, бинобар аксари суннатҳои ин ҷашнро аз ҳамин қалима бояд чуст.

Дар лугатҳои тафсирии забони адабии тоҷикӣ вожаи Мехр ба маънни аслӣ ва маҷозӣ омадааст.

Устод Садриддин Айнӣ онро Офтоб, Ҳуршед¹⁵, Муҳаммад Ғиёсiddин ба маънни номи моҳи ҳазон, яъне Мехргон таъбیر кардаанд.¹⁶

Муаллифи “Ғиёс–ул-лугот” мисраero аз “Қирон–ус-саъдайн” шарҳ дода, ҷунин менависад:

— **Омада аз меҳр, шудай ҳам ба меҳр... киноя аз бӯханкада; чи бӯхан дар ҳиндии қитобӣ Офтобро гӯянд**¹⁷.

Муҳаққики оинҳои суннатӣ Рӯзӣ Аҳмад таъқид менамояд, ки, — **Мехргон аз вожаи Мехр корбаст шудааст, ки шакли аввалай он “Митра” номи яке аз бузургтарин эзидони ҳинду эронӣ аст ва ҳазору ҷаҳорсад сол пеш аз мелод дар сангнавиштҳо ҳаккокӣ шудааст**¹⁸.

Ин нукта аз қадимӣ ва ба мардуми Ҳиндустону Эрон мансуб будани ҷашни Мехргон далолат мекунад.

Роҷеъ ба маънни асливу маҷозии истилоҳи Мехргон ва нисбати он ба Офтоб бояд гуфт, ки дар даврони қадим мардум Офтобро ҳамчун эзиди аҳду паймон ва садоқату баракатбахш мепарастиданд. Ба сар ниҳодани тоҷик офтобии шоҳони Сосонӣ низ нишонаи ҳамин парастиш аст.

Ин оин дертар дар расми исавиҳо, хоса дар бутхонаҳои мазҳаби христианий ва католикӣ, ба тарзи

¹⁵. Айнӣ, С. Лугати нимтағсилии тоҷикӣ барои забони адабии тоҷик // Куллиёт. – Ҷ. 12. – Душанбе: Ирфон, 1976. – С. 211.

¹⁶. Ғиёсуддин, М. Ғиёс–ул-лугот. Иборат аз се ҷилд. – Ҷ. 2. – Душанбе: Адиб, 1988. – С. 325.

¹⁷. Ҳамон ҷо, с. 324.

¹⁸. Аҳмад, Р. Шод бошед, Мехргон омад! // Тоҷикистон. – 2008. - № 9 – 10. – С. 24.

дигар сурат гирифт, яъне саррӯҳониёни бутхонаҳо ҳангоми маъракаҳои расмии динӣ, ба сар қулоҳи оби тилло андуда, бо нишонаҳои расмии динӣ, мениҳоданд. Дар ин маврид ҳам ҳамрангии қулоҳ бо Офтоб пайванди маънии аслӣ ва рамзии офтобпарастиро тақозо менамояд¹⁹.

Дар нигориши Абӯрайҳони Берунӣ, меҳоҳем дикқати фарҳангиёнро ба чумлаи “**Офтоб бар ҷарҳи ҳуд дар он тоҷ савор буд**” ҷалб намоем.

Дар ин ифода рамзҳои зиёде ҳастанд, хусусан агар пайванди мантиқии мағҳумҳои таркибии он Офтоб, ҷарҳ, тоҷ, саворро кушоем.

Офтоб ҷарҳзананда, ҳамеша гардон ва дар фалаки нилии баланд ҷойгузин аст, ҳамчун тоҷи мудаввар медураҳшад. Ҳукумати шоҳони замона дар Замин низ гардону муттасил ивазшаванда аст. Шоҳон, агар оқилу одил бошанд, дар ҳукми Офтобанд, ки аз адолати онҳо фуқароро саодат даст дихад. Тоҷ бар сар ниҳодани шоҳ шуқӯҳи салтанати ўст, ҳамчунон ки ҳусну латофати Замин аз Офтоб аст.

Бар тоҷи шоҳон ва ангуштари ни онҳо ёқути сурҳ, зард, кабуд насб мекунанд, ки он ҳамранги Офтобу гунбад асту рамзи пояндагӣ.

Ва ниҳоят, савора будан рамзи салтанат доштан, ҳукм рондан бошад.

ДАР ТАФСИРИ ЯК РАМЗИ ДИГАР

“**Ва тафсири он** (яъне иди Мехрғон – X. M.) **дӯстии ҷон аст**”²⁰, - гуфтани аллома Абӯрайҳони Беруниро чӣ гуна бояд фаҳмид? Ё ҳуд ибораи “**дӯстии ҷон**” ба ҷашни Мехрғон чӣ нисбат дорад? Ҷавоби ин гуна саволҳоро аз

¹⁹. Большая Советская Энциклопедия. Третье издание. – Т. 16. – М.: Советская Энциклопедия, 1974. – С. 999.

²⁰. Берунӣ, А. Осор – ул – боқия. – С. 242.

тобишҳои маънои калимаи **Мехр ва ҷон** бояд чуст. Яке аз маъниҳои Мехр, дӯстдорӣ, навозиш, меҳрубонист. Яке аз маъниҳои ҷон, зиндагонӣ, ҳаёт аст. Риштаи пайвандгари мазмуни мантиқии онҳо дӯст доштани зиндагист.

Шакли арабишудаи Меҳргон, Меҳрҷон аст. Муаллифи “Равзат – ус -сафо” чунин менигород:

– **Фаридун рӯзро, ки Заххокро ба қӯҳи Дамованд маҳбус гардонид, Меҳрҷон ном ниҳод**²¹.

Яъне ин амал бо ризояту меҳрубонии Худо сурат гирифт, бинобар яке аз рамзҳои Меҳргон ин ба ҳам дӯсту меҳрубон шудани одамон аст ва яке аз шаклҳои ифодай он меҳрубонист, ҳадия додан аз ҳосили фасли ҳазон. Масъуди Саъди Салмон ба ҳамин маънӣ чунин фармудааст:

**Меҳрубонӣ кун ба ҷашни Меҳргону рӯзи Меҳр,
Меҳрубонӣ бех ба рӯзи Меҳру ҷашни Меҳргон.**

Пас, ин мазмун ба тобиши дигари калимаи Мехр, яъне Офтоб, чӣ муносибат дорад?

Хулосаи мантиқии он парастидани Офтоб, парваридани муҳаббати он ҳамчун эзиди баракатбахш, начотдиҳанда, офаринандай гармиву равшанӣ.

Модоме, ки Офтоб бо чунин сифатҳояш муқаддаму муқаддас дониста шавад, файзу баракате, ки ба шарофати Ҳуршед ҳангоми тирамоҳ аз Замин ҳосил мешавад, ҳамчунон азизу лазиз аст, монанди шириниҳои зиндагӣ.

Маънии аслии ин рамзро фарзанди одамизод ҳангоме анику дақиқтар эҳсосу дарк мекунад, ки агар аз донаи кишта ва ҳосили расида ба қадри дилҳоҳ натиҷа

²¹. Фарҳанги забони тоҷикӣ. Иборат аз ду ҷилд. – Ҷ. 1. – М.: Советская Энциклопедия, 1969. – С. 686.

бардорад. Мо аз ғарамҳои кӯҳсони пахта, ҷошҳои ғалла, ҳӯшаҳои ангури расида, ҳарбузаву тарбузҳои асал барин ширин чӣ қадар шоду масрур мешавем, қаноату осоиш меёбем, аз хуш омадани сол ва баракати он шукргузорӣ мекунем.

АФСОНА ВА ҲАҚИ҆ҚАТ ДАР ТАЛ҆ҚИНИ ЧАШНИ МЕҲРГОН

Абӯрайҳони Берунӣ дар “Осор-ул-боқия” оиди тобишҳои устуравиии Меҳрғон ривоятҳо оварда, дар бораи сабаби ҷаҳни гирифтани он ҳабар медиҳад, ки ин оин ба замони шоҳ Фаридун ва Захҳоки Моронро мағлуб кардани ўвобастагӣ дорад.

Сабаби дигари ҷаҳни ин будааст, ки гӯё дар он рӯз Фаридунро аз сина ҷудо кардаанд ва ў ба ғов савор шудааст.

Ривояти дигар. Шаби рӯзи ид дар осмон гӯё ғове аз нур падид меояд, ки шохҳояш аз тиллову пойҳояш аз нуқра ва ҷарҳи Қамарро мекашад, соате намоён шуда, пас пинҳон мешавад. Ҳар касе ки онро бинад, дуояш мустаҷоб мешудааст гӯё.

Мувофиқи ривояти дигари Абӯрайҳони Берунӣ, дар шаби фарорасии Меҳрғон гӯё дар кӯҳ ғови сафеди азимчуссае пайдо мешавад, агар ғов ду маротиба садо дардиҳад, сол фаровонӣ ва агар як маротиба садо кунад, ҳушксолӣ мешудааст.

Дар ин ҳикоятҳо ҳақиқату афсона бештар ба образи ғов мансуб аст, ки он рамзи бузургӣ, пахлавонӣ, тавонӣ, шуҷаоту далерист. Ибораи ғови **Фаридун** ба он маъност, ки гӯё вай дар ҳурдсолӣ шири ғов ҳӯрда, дар бузургӣ ба он ғов савор шуда бошад ва албатта, он ғови муқаррарӣ не, шояд мӯъчиҳакор бошад.

Дар ибораи ғови **Замин** чунин маъниро метавон дарёфт, ки гӯё Замин бар болои шоҳи ғови бузурге ва

он гов бар пушти моҳӣ ва он моҳӣ дар об истода бошад. Ин рамз маънни бузургиву ҳашамат ва тавоноиро ифода мекунад.

Ҳамчунин, **гови кор** ишора ба барзаговест, ки то пайдоиши олоти техникий, бо қувваи он Замин шудгор карда, хирман кӯфта, ҳосил ғун карда мешуд.

Ҳамчунин, ин ибора киноя аз Офтоб аст, ки бузургӣ ва ҳашамати он фахмида мешавад.

Ранги сафед рамзи ифодакунандай орзуу умеди инсон, бахту саодат ва барору равшанист.

Дар хони Мехргон гузоштани ангури сафед рамзи покӣ, равшаний ва озодагист, ҳамчунин софии осмон.

Рамзи **шоҳи тиллоӣ** ва **пойҳои нуқрагуни гов** ишора ба баракат, арзишмандӣ, боигарӣ ва фаровониянд. Сӯроҳии тиллоии ба шакли гов соҳташуда, ки **гови заррин** ном дорад ва зарфи ба шакли гов аз сафол соҳташуда, ки **гови сафолин** ном дорад, баракату шукӯҳ ва ҳашамату саодатро ифода менамояд, ки маъниҳои таҳтонияш бо Офтобу моҳияти салтанати шоҳон мантиқан пайваст мебошад.

Дар талқини Абӯрайҳони Берунӣ як рамзи дигари ачибе ҳам ҳаст: говҳои марди олихиммат Асфиёнро, ки гӯё Захҳок ба муҳосира гирифта буду Фаридун онҳоро озод кард, маҳз аз ҳисоби ҳамин говҳо ба мардуми нодору камбизоат соҳиби он кӯмак мерасонд, яъне ин рамз маънни боигарии давлат аз ҳисоби чорво ва олихимматии шоҳони замонаро талқин мекунад.²²

Агар маънни таҳтонии калимаи говро дар назар дорем, ишора ба давлати абарқудрат аст, ки иқтисодиёти тавоноеро молик мебошад.

Вақте ки ин ҳама тобишҳои маъноиро бо мағҳуми аслии Офтоб, ҳамчун сарчашмаи зиндагӣ, равшаниву

²². Берунӣ, А. Осор – ул – боқия. – С. 244.

гармиофарин, расонандаи ҳосили Замини сард ба муқоиса мегирим, таносуби куллӣ ҳосил мешавад.

ДАР БОРАИ ДУ РАМЗИ ДИГАРЕ, КИ АЛЛОМА АБӮРАЙҲОНИ БЕРУНӢ ТАҶБИР МЕКУНАД

Дар “Осор-ул-боқия”-и Абӯрайҳони Берунӣ ду рамзи муҳимме ҳаст, ки хонанда наметавонад аз он сарфи назар намояд: яке **рӯймоли маҳсус**, дигаре замзама:

— Ва Фаридун мардумро амр қард, ки рӯймоли маҳсусе ба камар банданду замзама қунанд ва дар ҳангоми таом сухан нагӯянд²³.

Дар асар оиди чигунагии рӯймол, яъне рангу намуду андозаи он, маълумоте нест, вале миёни мардуми тоҷик суннати бастани камар бо рӯймол маъниҳои зиёде дорад: ҳангоми азо, тӯй, сафар кардан ба ҷойи дур, ичро кардани амали мушкили ҷисмонӣ, гӯштингирӣ, дардманӣ ва ҳимоят аз хунукий ва воситай ороиш ва ғайраҳо. Паҳлӯҳои гуногуни ин амал ҳолатҳои воқеиро ифода мекунад, ки мард ва ё зани миёнбаста бо наздиқонаш видоъ мекунад, азми сафар дорад, ба ичрои амали муҳимму сангин омодагӣ мегирад, саломатияшро аз гармою сармо ҳифз кардан меҳоҳад.

Миёни мардум ибораи **миён бастан, миёнро маҳкам бастан**, ҳатто **миёнро аз ҳафт ҷояш бастан** маъмул аст, ки он барои ичрои кори муҳимме ҷиддан омода шуданро мефаҳмонад. Ҳакими Тӯс ба ин маъни фармудааст:

²³. Берунӣ, А. Осор – ул – боқия. – С. 247-248

*Касе к-ў ба чангат набандад миён,
Чунон соз, к-аз ту набинад зиён.*

Мұхақиқи тавоно оиди ин рамз чунин тафсире ҳам овардааст:

– **Барои сипосгузории Худованде, ки эшонро пас аз ҳазор соли тарс бори дигар дар мулки худ тасарруф дод ва ин кор дар эшон суннату одат монд.²⁴**

Одамизодро чунин табиатест, ки ҳангоми ночориву нотавонй ва зафар ёфтап бар душман Худоро ба некій ёд мекунад ва аз тавоноиву құдраташ шукргузори менамояд. Ба ин маънай, ин рамз чунин фаҳмида мешавад, ки аз голибияти шоҳ Фаридун бар Заххоки Морон ишора менамояд ва ниҳоят шоҳ бо ин восита ҳалқро даъват менамояд, ки ғалабаи худодаро ҳүшёрана ҳимоят намояд.

Оид ба рамзи замзама.

– **Ва замзама он аст, ки шахс охиста овозхое бихонад, бидуни он ки дониста шавад, чӣ меҳонад ва бад-ин ҷиҳат замзама мекарданд, ки дар ангоми намозу ситоиши Худованду тақдиси он таом тановул мекарданд.²⁵**

Шояд хонанда пурсад, ки ин ҳама таъбири тафсири нұктаҳои “Осор - ул - бокия” ба ҷашни Меҳрғон чӣ муносибат доранд? Ёдовар мешавем, ки сухан дар бораи асосгузори ҷашн, шоҳ Фаридун ва ба расмият даровардани он меравад. Ҳамчунин, зафар ёфтани ў ба Заххоки Морон ва озоду осуда гардидан инсон. Пас, замзама суруди ситоишкунандаи Худост, ки бо ризояти вай одамон аз зулму хиёнати ҳазорсола раҳо ёфтанд ва ин айёми шодмониро бо шодбошиҳо зикр кардаанд. Ба ин восита ҳам оятҳои Қуръони карим, ҳам ҳадисҳои

²⁴. Ҳамон ҷо. – С. 238.

²⁵. Ҳамон ҷо. – С. 244.

пайгамбари ислом ҳангоми намоз ва мавъизахонӣ талқин карда мешавад.

Замзама ба мусиқӣ низ тааллуқ дорад, ки дар ҳавои он беҳтарин сурудҳои ситоишкунандай Худо, фариштагону пайгамбаронаш хонда, яъне замзама карда мешаванд.

Илова бар ин, мусиқиҳои мансуби Наврӯзу Мехргон ва “Шашмақом” ҳангоми ҷашина ва маросимҳо бидуни матн замзама карда мешаванд, то инсон дар ҳавои онҳо осоишу фароғат ёбад, ба умқи маъниҳои зиндагӣ расад.

– **Суруш нахустин қасест, ки мардумро ба замзама амр кард,** – гуфтани Абӯрайҳони Берунӣ нисбат ба маъниҳои таъбиршуда низ пайванде дорад. **Суруш** дар луғат ба маънии фариштаи пайгомовар ва посбони шаб омадааст. Шаб, дар нисбати рӯз, рамзи оромию асрор аст, фарзанди одам ба дарёфти асрори зиндагӣ пайваста мекӯшад. Дар ин пайвастагӣ маънии аслию маҷозӣ ниҳон аст. Асл он аст, ки табиатан инсон сифати суруданро дорад. Маҷоз он аст, ки вай чихоро меҳоҳад ситоиш кунад, яъне он чиро ки медонаду мефаҳмад ва он чиро ки мегӯяду месарояд, вале сиррашро ҳанӯз накушодааст.

Дар ин гуфтори аллома Абӯрайҳони Берунӣ рамзи таъом тановул кардан ва сухан нагуфтан низ таъбирталабанд.

Дар ҳавои мусиқӣ ва ё замзамаи овозӣ, ки ин рамзи оромӣ, мувозинат, андешаи амиқ аст, ҳӯрок ҳӯрдан чунин маъний дорад, ки фарзанди одам ҳамеша ба осоишу фароғат ниёз дорад ва онро барои рафъи ҳастагиву ворастагии ҷисму рӯҳ меписандад. Дар лаҳзаи осоиш фурсати дарёфтани лаззати ғизо ҳам мерасад, яъне дар ҳавои замзама ба дарёфти лаззати ғизои моддӣ ва маънавӣ комёб мегардад. Пас, замзамаро рамзи азму субот ҳам метавон ҳисобид.

Дар чунин ҳолати гуворо, ки инсон ба умқи маъниҳои садову наво мерасад, сухан гуфтан назокати онро халалдор менамояд.

Агар ба ин нукта аз дидгоҳи маърифат нигарем, узвҳои даҳони инсон барои хӯрдани хӯрок ва сухан гуфтан қодиранд, vale ин ду амал дар якчоягӣ сурат намегирад, зеро муқобили ҳамдигар аст. Аммо гизо хӯрда шунидани замзамаи мусиқӣ ва ё овозӣ айни муддаост, ки қайфияту эҳсоси лаззати ҷудогона даст медиҳад.

ПАЙВАНДИ МЕҲРГОН БО НАВРӮЗ

Ин ду ҷашни қадимаи мардуми ориёитабор дар мазмуну мантик, ҳусусан дар суннатҳояш, миёни ҳамдигар аз азal то ба абад пайванд дорад. Аввалин мағхуми ифодагари чунин пайванд калимаи **бузург** аст. Ин бартарӣ ва фазилати маънавии онҳоро миёни идҳои дигар тақозо менамояд. Дар сарчашмаҳои илмию адабӣ ин ҳусусияти муштараки онҳо ҳамеша зикр ёфтааст. Шоир ва муҳаққики мо Исфандиёр, ки номи рисолаашро “Ду ҷашни бузурги миллӣ” номидааст, чунин менигорад:

– **Ниёгони мо садҳо сол қабл аз дини мубини ислом мӯътақиди оини Меҳр-Митро буданд ва ғайр аз ҷашни маросимҳои зиёди дигар асосан ду ҷашни бузурги табиатро доштанд, ки яке Наврӯз ва дигаре Меҳргон буд.²⁶**

Наврӯзшиноси эронӣ Ризо Шаъбонӣ низ бар чунин ақидааст.²⁷

²⁶. Исфандиёр. Ду ҷашни бузурги миллӣ. Наврӯз ва Меҳргон. – Душанбе: Ирфон, 2008. – С. 36.

²⁷. Шаъбонӣ, Р. Одоб ва русуми Наврӯз. – Душанбе, 2008. – С. 23.

Исфандиёр. Ду ҷашни бузурги миллӣ. Наврӯз ва Меҳргон. – Душанбе: Ирфон, 2008. – С. 36.

Мо нишонаи дигари ба ҳам пайваста будани Мехргону Наврӯзо дар он мебинем, ки ҳангоми баҳор кишт карда, ҳосилаш ҳангоми тирамоҳ ғун дошта мешавад, тирамоҳ киштукори нав оғоз мегардад, дар поёни фасли баҳор ҳосили он мерасад ва ин пайвастагӣ ба таври силсила идома мейбад.

Наврӯз, мувофиқи маълумоти сарчашмаҳои илмӣ, расман шаш рӯз ҷаҳон гирифта мешавад, меҳргоншиносон низ зикр кардаанд, ки ҷаҳони Мехргон ҳам шаш рӯз тӯл мекашад. Аллома Абӯрайҳони Берунӣ дар ин бобат чунин менигорад:

– Ва рӯзҳо, ки сипаси Меҳргон аст (яъне рӯзҳое, ки аз паси рӯзи шонздаҳуми Меҳрмоҳ меоянд-Ҳ. М.), **ҳама ҷаҳонанд бар кирдори он –чи аз паси Наврӯз бувад.** **Ва шашуми он Меҳргони Бузург бувад ва Ромрӯз ном аст ва бад – ин донандаш.**²⁸

Мувофиқи маълумоти меҳргоншинос Рӯзӣ Аҳмад, зардуштиёни Язду Кирмони Ҷумхурии Исломии Эрон ҳоло ҳам Меҳргонро шаш рӯз ҷаҳон мегиранд.²⁹

Меҳргон ҳам монанди Наврӯз ба ҳосу омм чудо мешавад. Үнвони ҳаммонанди мусикиҳои зиёди наврӯзӣ ва меҳргонӣ ҳастанд, амсоли “Наврӯзи Бузург”, “Наврӯзи Қайқубод”, “Наврӯзи Хурдак”, “Меҳргонӣ”, “Меҳргони Бузург”, “Меҳргони Хурдак”.

Мувофиқи маълумоти муҳаққикии Меҳргон Рӯзӣ Аҳмад, Низомии Ганҷавӣ дар достони “Хусрав ва Ширин” номи сӣ лаҳни мусикии мардуми эронитаборро, ки Борбад ба муносибати ин ҷаҳон эҷод кардааст, меоварад, ки “Ганҷи бодовар”, “Сабз дар

²⁸. Берунӣ, А. Китоб – ут – тафҳим ли авоили саноат – ит – танҷим. – Душанбе: Дониш, 1973. – С. 144.

²⁹. Аҳмад, Р. Шод бошед, Меҳргон омад! // Тоҷикистон. – 2008. – №9-19. – С. 24.

сабз”, “Сарви сихӣ”, “Ромиши ҷон”, “Фарруҳрӯз”, “Кини Сиёвуш” аз чумлаи онҳост.³⁰

Ҳарду ҷаҳн ҳам ҳусну таровати табиатро ба ҷилва меоварад. Агар дар Наврӯз Замин пероҳани сабз ва гулҳои садрангро ба бар қунад, дар Мехргон куртаи офтобранг мепӯшад ва меваҳои садранги боғ амсоли зангулаҳои тиллой онро зебу оро медиҳанд. Ҳамрангии Офтоб ва ҳосили Замин аҷаб таносубу аҷаб мӯъцизаеро бунёд мекунад.

Дар адабиёти форсии тоҷикӣ навиштани наврӯзнома, ҳусусан ашъори наврӯзӣ, анъанаи бардавоме дорад. Агар назми ҷаҳонгири ҳалқамонро бодиқкат варакт занем, ҳазорон саҳифаҳо дар васфи Мехргон, фасли ҳанzonрез, навишта шудаанд, ки мо дар ин бора дар фасли алоҳида сухан ба миён меовarem.

НИСБАТИ ЁҚУТУ ЗАБАРҔАД БА ҔАШНИ НАВРӮЗУ МЕХРГОН

Абӯрайҳони Берунӣ аз Салмони форс ҷунин ҳикоят мекунад:

– **Мо дар аҳди зардуштӣ будан мегуфтем, Ҳудованд барои зинати бандагони худ ёқутро дар Наврӯз ва забарҷадро дар Мехргон берун овард. Ва фазли ин ду бар айём монанди фазли ёқуту забарҷад аст ба ҷавоҳири дигар.**³¹

Аз ин нигориш ҳулосаҳои зерини мантиқӣ бармеояд.

Авалан, аз қадимияти ин ду ҷаҳн ва сониян, аз бартарияти ёқуту забарҷад миёни ҷавоҳири дигар шаҳодат медиҳад.

³⁰. Ҳамон ҷо, с.25.

³¹ Берунӣ, А. Осор-ул-боқия. – С.242-243.

Худованд, ки оғаринандаи Замину осмон ва кулли ашёст, дар ин радиф ин ду санги қиматбаҳоро оғарида, вале чаро маҳз дар айёми Наврӯзу Мехргон?

Шояд барои шукӯҳу шаҳомати бештаре баҳшидан ба ин ду ид бошад, зеро Замину замон дар ин айём ҳусни беназиру беандозае қасб меқунад, то инсон ҳам тавонад, ки ба чунин зебоии худодода ҳиссагузор бошад ва аз ин ду санги қиматбаҳо баҳрабардор шавад. Ёкут ранги сурху зарду қабуд ва сафед, забарҷад ранги сабзгуни зарҷатоб дорад. Ва тобиши сурхиву зардӣ ва сабзиву сафедии ин ҳарду пайвандашро бо Офтоб ва пероҳани баҳору тирамоҳ тақозо менамояд.

Нисбат ба ҷавоҳироти дигар арзишманд будани ҳарду санг, шояд рамзи баракат ва саховати Наврӯзу Мехргон бошад.

МЕХРГОН НОМИ МОҲИ ҲАЗОН

Ҳазон, яъне фасли ҳазонрез, ба Мехргон чӣ нисбат дорад?

Ин таносуб ҳамчунонест, ки Наврӯз ба сабзаву навбаҳор, Мехргон ба ҳазону тирамоҳ.

Муҳаммад Фиёсуддин, муаллифи “Фиёс-ул-лугот”, чунин мефармояд:

– **Мехргон номи мөҳи ҳазон.**³¹

Дар мавриди дигар ба ин нукта меафзояд:

– **Ҳазон... ба маънни муддати мондани Офтоб дар бурчи Мизону Ақраб ва Қавс ... Саҳеҳ он аст, ки номи рӯзи ҳаҷдаҳум аз шаҳривар бошад. Ва ҳақ ин аст, ки ҳазон (билифатҳ) мураккаб аз ҳаз, ки ба маънни ҳазидан аст ва алифу нуни нисбат, яъне мавсими сард, ки мансуб ба ҳазидани маконоти гарм аст. Ё он ки ҳаз (билифатҳ) навъе аз ҷомаи пашмин ва пӯстин аст ва алифу нуни**

³¹. Фиёсуддин, М. Фиёс – ул – лугот. – Ч. 2. – С. 325.

нисбат, яъне мансуб ба пӯшидани хаз аст.³² Дар ин гуфта чанд нуктai муҳиммest, ки ба хусусияти Мехргон далолат мекунад.

Якум. Бо фарорасиии фасли тирамоҳ, моҳҳои Мизону Ақрабу Қавс, иди Мехргон меояд, ҳамчунон ки айёми навбаҳор иди Наврӯз.

Дуюм. Мавсими сардӣ фаро мерасад, ҷонварон ба макони гарм раҳсипор мегарданд.

Ҳангоми шудгори фасли тирамоҳ ҳақиқати ин ҳолро ба ҷашми сар метавон дид, ки аз мағзи хок ҳашароте, ки хона мондаанд, ҳатто мӯрчаҳо, ҳангоми чаппа кардани хоки Замин, берун меоянд ва роҳи гурезро пеш мегиранд.

Аз ҳамин чост, ки шудгори тирамоҳӣ гарави ҳосили фаровон ва яке аз воситаҳои муҳимтарини аз ҳашароти зараррасон эмин доштани ҳосил ҳисоб меёбад.

Замин, ки аз шудгор нарму қабати хок ковок мешавад, ҳангоми барфу борони зимистон, хусусан қавсобу яхоб, тухми ҳашароти таркиби хок нобуд мегардад.

Сеюм. Ҳангоми хазонрез, баробари ғун доштани ҳосил, мардум аз бοғ ба қишлоқ, яъне аз хонаи тобистона ба хонаи зимистона мекӯчад, либоси гарм ба бар мегирад, хонаҳоро бо густурдани палоси гарми зимистона зебу оро медиҳад.

Вобаста ба ҷунин тағиироти обу ҳаво, инсон ҳам либоси гарм дар бар мегирад, аз он ҷумла ҷомаи пашмин ва пӯстинро, Манучехрӣ дар як байт ин ҳақиқати ҳаётiro зеби рақам кардааст:

*Хезеду хаз оред, ки ҳангоми хазон аст,
Боди хунук аз ҷониби Хоразм вазон аст.*

³² Фиёсуддин, М. Фиёс – ул – лугот. Иборат аз се ҷилд. – Душанбе: Адиб, 1987. – Ҷ. 1. – С. 303.

ЧОМАИ ТИЛЛОРАНГИ МЕХРГОН

Бо он чи гуфтем, тобишҳои садранги ин фасли дилрабо тамом намешавад. Ба ҳар ҳол, муҳимтарин нишонаи ин ҷашн ҷомаи тиллорангӣ табиат аст. Кулли навъи растани алафӣ, андар фасли тирамоҳ, ранги коҳро мегирад, ҳамсони Ҳуршед зард мешавад. Барги кабуди дараҳтон батадриҷ ранг бадал мекунанд ва ҳамранги Офтоб мешаванд: иддае сурх, иддае зард, амсоли Офтоби сурху зард, ҳангоми тулӯй ва гуруб. Ин манзара ба ҳадде дилрабост, ки ба рӯйи когаз овардани назокаташ заҳмати заргаронро мемонад. Ҳар нафаре, ки дар ҷунин ҳангом дар боғҳо, майдонҳои кишити ғалладона сайр карда ва ё машғули кор шуда бошад, ин ҳақиқатро мебинад.

Барги дараҳтон якояк парвоз карда, дар ҳавои сарди боди тирамоҳ рақсида, поён мефароянд, агар шамол шиддат гирад, баргрез амсоли селаи мурғони шоҳсор ба парвоз медарояд. Баргҳо рехта-рехта дар домани дараҳтон кӯрпаи гафси зарринро бунёд мекунанд, ҳангоме ки наврасону хурдсолон болои он роҳ мераванд, ачаб силсилаоҳанги хишир-хишире бар ҳаво мекезад ва ҷисму ҷонро ҳаловат мебахшад, ҳазору як садои он муҳитро лабрези фараҳ мегардонад.

Мо бачаҳои соҳили Пояндарӯд, ҳангоми фарорасии ҳазонрез, дар боғҳои дараҳтони мевадор сайр мекардем. Аз вазидани шамоли сард қоқи зардолуи шоҳаҳои баланд, ки чиданаш мушкилу нимхӯрдаи мурғони ҳавост, меафтад ва андар таги пероҳани ҷандинқабатай ҳазон мемонад. Мо ҷунин тоифаи дараҳтонро таҳмин карда, бо ҷӯбдаст ва ё шоҳа ҳазонбаргро ҷамъ оварда, дар миёнаи палҳо гарам мекардем ва ҷумҷуқхӯракҳоро ёфта, донаҳоро шикаста мекӯрдем, аз лаззати онҳо ачаб ҳаловате дармеёфтем.

Мо ин ҳама назокати фаслро барои он ба хонанда қисса карда истодаем, ки ҳангоми ҳазонрез, ҳар як дараҳт, гулбутта ва талу теппа ва ҳатто майдони кишт, пахнои шудгори Замин дар як ҳолати табиии худодода ба асари нодири санъати рассомӣ табдил меёбад, ки онро табиати мӯъчизакор оваридааст. Намунаи чунин осори беназирро дар таълифоти рассомони ҳалқҳои ҷаҳон метавон дарёфт намуд.

Одати тоҷиконае ҳаст, ки моли резай аз қӯҳистон бозгаштаро, ҳусусан бӯрдоқчиҳои барои зимистон парварандаро, ҳангоми тирамоҳ, дар боғи ҳазонрез сар медиҳанд. Қӯҷкору серка, такка ва гӯсола он ҷуноне аз пайи баргҳои резанда медаванд ва бо ҳавас онро гулчин карда мөхӯранд, ки аз ғояти баднафсӣ шикамҳояшон ҷуволи қаҳ барин дам мекунад, вале рангу намудашон ба тозагӣ ҷилвагар мешавад.

Агар ба ин ҳама шуқӯҳи талу теппаҳо ва майдонҳои шудгори киштро ҳангоми тулӯй ва ғуруби Офтоб бо ҷашми ибраторӯз бингарем, ҳусни беназири Мехрғонро дар партави Офтоби оламоро дармёбем, ки чӣ қадар зебой ва латофат дорад ва Ҳуршеди ҷаҳоноро ҳама растании сабзондаву расондаву пазондаашро ҳангоми Мехрғон ба ранги ҳуд, оҳанги ҳуд бозмегардонад, Замину замонро тиллокорӣ мекунад гӯиё. Ҳангоми Мехрғон ҷомаи маҳсуси аз бурди яманӣ ва зарбофт ба бар гирифтани шоҳони Сосонӣ як навъ рамзи ин ҷашни бузург ва ифодаи ҳамрангии табиату Офтоб аст.

Манзараи ҳамели меваҳои расидаи шоҳи дараҳтонро лаҳзае пеши назар оварем: себ, лимӯ, анцир, санҷид, себи бихӣ, шафтолу, анор, ангур, ки дар ин ҳангом шираву шарбат афзуда, андар сари шоҳаҳои бараҳна ҳамсони Офтоб ҷило медиҳанд, ба ҷашм аҷаб гуворову шодиафзо менамоянд. Чунин назокати

табиат, ки бо ақлу заковати одамй пайванди азалий дорад, хуснафзои зиндагй, баракати Мехргон аст.

МЕХРГОН ВА ХАЗОНИ ДУЮМ

Аллома Абўрайхони Берунй дар рисолааш “Дар бораи иду ҷашињое, ки дар моҳои порсиён аст” таърифи фасли хазонрезро оварда, аз он ҷумла менивисад, ки:

— **Мехргон ... хазони дуюм бошад.**³³

Ҳангоми мутолиаи ҷандинкаратаи ин асар маънни ин нуктаро нафаҳмидам. Ва ҳамеша ба саволи, — хазони аввал қадом аст?, ҷавоб мечустам.

Ҳангоме ки ин китобро менавиштам, дар шаҳри Душанбе Наврӯз ҳукм меронд. Дар бўстонсароям, ки зиёда аз сад беҳ ниҳолҳои самаровар ва гулбуттаҳои нодир дорад, ҳар субҳу шом суръату вусъати қадамзаний баҳор ва ҳолати дараҳтони гулбасарро наззора мекардам. Аввал нӯги муғчаҳо сурҳранг шуданд, монанди лаҳчаҳои оташ ва батадриҷ аз пераҳан сар берун оварданд. Дар ин мушоҳида як шоҳбайти Ҷалолиддини Балхӣ мушкилкушоям гардид:

*Эй гунча, сар зи чайб ба девонагӣ барор,
Якчанд рӯз чоки гиребон ғанимат аст.*

Дар ин байт миёни мағҳумҳои **гунча, чайб, девонагӣ, якчанд рӯз** ва **чоки гиребон, ғанимат аст**, ачаб таносубе ҳаст, яъне аз муғча гунча, аз гунча гул, аз гул гӯра пайдо мешавад ва дар ин амал гӯё гунча гиребонро, пардаро чок карда берун меояд, ки он як амали инкишофи ногузир аст, ки фурсати муайяне дорад. Мушоҳида кардам, ки дар шоҳи гелос варақи

³³. Берунӣ, А. Осор – ул – боқия. – С. 242.

гулҳои барф барин сафед, оҳиставу кам – камак, яъне дар давоми якчанд рӯз, рангу намудро тафтири дода, ба Замин афтоданд, варақи гулҳои сафед болафшониҳои барфи навро мемонд ва Замино сафед мекард, ниҳоят нӯги ғӯраи кабуд андаруни хонаи гул намоён гардида, ҳамчунон ки нӯги пистони дӯшизагон.

Чоки гиребон, ки маъни аслӣ ва маҷозӣ дорад, ҳам ҳусни табиат, ҳам ҳусни дилбарро ифода мекунад.

Камина дар айёми мактабхонӣ чӯпонӣ мекардам ва ҳангоми баҳор гулафшону гулгардон шудани дараҳту буттаву гиёҳу гулҳои қӯҳистонро саҳеҳ мушоҳида кардаам. Агар равшантар гӯем, дар фасли баҳор дараҳтону гиёҳу гулбуттаҳо гулафшон мешаванд, яъне гулҳояшон мерезад ва хушк мешавад, ки онро ҳазоншавии гул меноманд, дар таъбири ҳалқ. Варақҳои гулро боди сарсарӣ паҳну парешон мекунад ва насими навбаҳор аз ин амал муаттар мегардад. Ана ҳамин гулрезӣ ҳангоми баҳор мазмунан ва мантиқан ҳазони аввал ҳисоб меёбад. Аз ҳақиқат дур нест, ки аллома Абӯрайҳони Берунӣ аз ҳамин дидгоҳ Мехргонро ҳазони дуюм ҳисобидаааст.

Агар дар ҳазони якум аз ғунча гул, аз гул ғӯра падид ояд, дар ҳазони дуюм барги сабз ҳушкида мерезад, ба ҳазон табдил меёбад, ҳосилро меғундоранд ва дараҳт амсоли одами бараҳна мешавад.

ДАР БОБИ ҲАЗОНИ ХОСА ВА ОММА

Аллома Абӯрайҳони Берунӣ дар фасли “Дар моҳу сол ва таъриҳҳою рӯзҳои умматон”-и “Китоб-ут-тафхим...” зери унвони “Ҳазон чист?” чунин менигорад:

– **Инро (яъне ҳазонро – Ҳ. М.) нишони гаштани ҳаво донанд ба сармо. Ва ҳазони хоса рӯзи ҳаждаҳум бувад аз моҳи Шаҳривар. Ва ҳазони омма рӯзи дуввум аз**

Мехроҳ. Ва ҳарду иданд. Ва пиндорӣ, ки аз баҳри оғози ҷархушт аст ва фишурдани ангур.³⁴

Мувофиқи солшумории шамсӣ ва баргардони он ба солшумории мелодӣ мутаносибан ҳаштуми сентябр ва бисту ҷоруми октябр рӯзи ҳазони хоса ва омма ба ҳисоб мешавад.

Мутобиқи мазмуни мантиқии қалимаи хоса ва омма, метавон ҷунин ҳулосае бардошт, ки ҳазони хоса оғози фасл ва рехтани навъи ҷудогонаи барги дараҳт аст, вале аз бисту ҷоруми октябр ҳазонрезии кулл оғоз мешавад. Дар ин ҳангом мардум ҷархуштро ба кор оваранд ва ангурро фишуранд. Муҳаққиқ, бо ҳамин восита, оғозу ҳазонрезии саросарии фаслро таъин кардааст, ки воқеан ҳам дуруст бошад.

ДАР БОРАИ ЯК СУННАТИ НАЧИБИ МЕҲРГОН

Рӯзӣ Аҳмад ҷунин менависад:

– Дар рӯзи Мехргон бомдодон шоҳи Сосонӣ ҷомаи маҳсусе, ки аз матои бурди яманий ва зарбоғти гаронбаҳо дӯхта мешуд, дар бар мекард. Тоҷи маҳсусро, ки нақши Ҳуршед дошт, бар сар мениҳод. Дар толори бузург менишасту мардуми аз вилоят ва ҷойҳои дуру наздик омадаро мепазируфт ва ҳадияҳояшонро қабул мекард”.³⁵

Дар ин гуфтаи муҳаққиқ, ки яке аз муҳимтарин суннатҳои Мехргон ифода ёфтааст, ҷандин рамзҳои ин иди бостониро метавон дарёфт.

Аввал ин ки, монанди ҳангоми ҷашни Наврӯз, айёми Мехргон ҳам либоси нав бояд дар бар кард. Маълум мешавад, ки шоҳони сулолаи Сосонӣ ҷомаи

³⁴. Берунӣ, А. Китоб – ут – тафҳим ли авоили саноат – ит – танҷим. – С. 147.

³⁵. Аҳмад, Р. Шод бошед, Мехргон омад! // Тоҷикистон. – 2008. – № 9 – 10. – С. 24.

навы беҳтарини матои катонии дар он замона мансуб ба Яманро, ки бо усули зарбофт дӯхта шуда бошад, мепӯшидаанд.

Ифодай зарбофт, дурусташ **зарбафт**, яъне порчай аз наҳҳои тиллорангӣ қимматбаҳо бофташуда, ки ҳамрангии чомаи шоҳонаву Офтобро ифода мекунад ва точи офтобранг, ки ифодагари бузургиву салтанат, баландии мартабаву мақом ва меҳрубониву баракатофаринист, нишонаи қимат ва рангу ҳусни онҳост.

Дуюм ин ки, дар оини гузаштагони мо ҳангоми Мехргон ҳадия додан аҷаб расме будааст, ки ин суннат ҳанӯз ҳам пойдор монда.

Ба подшоҳ инъом овардан низ ҷондии маънни таҳтонии рамзи дорад: эҳтиром ба зимомдори замона, эътирофи салтанати ў, ифодагари муҳаббати тоифаи хосон ва фуқарои тобеи онҳо, бо истифода аз ин мавриди муносиб, афзун гардонидани ҳазинаи подшоҳ, ки ҳангоми зарурат ва тангдастӣ барои беҳдошту ҳимояти мулқу некуаҳволии ҳалқ сарф карда мешавад.

Мувофиқи анъанаи ин суннат, шоҳ ҳам ба мансабдорон ва қарибонаш инъом медиҳад, хоса ба пешвоёни илму адаб, сарлашкарон ва сарварони минтақаҳо. Чунин муносибати ҳасана барои пойдории салтанат, осоишу фарогати мардум, иттиҳоду ягонагии ҳамаи минтақаҳои мамлакат ва қиширҳои аҳолӣ басо муҳим аст, ки имрӯз ҳам чунин расму одат бо дигаргунҳои тақозокунандай замони нав ба мушоҳида мерасад.

ЯК ДАЛЕЛИ ҚИЁСӢ ДАР НИСБАТИ БАРТАРИИ МЕҲРГОН АЗ НАВРӮЗ

Вақте ки мазмуну моҳияти ин ду ҷашни бузурги ҳалқамонро бо тамоми паҳлухояш қиёсан мулоҳиза

мекунем, хоху нохоҳ чунин саволе пайдо мешавад: кадоме аз онҳо беҳтар?

Барои донандаи таъриху суннатҳои ин ду ид ҷавоб додан ба ин савол ҳеле мушкил бошад, ҳамчунон ки ду ашёи қиматбаҳо, монанди ёқуту забарҷадро паҳлуи ҳам гузорем ва нишонаҳои бартарии якеро бар дигаре бичӯем.

Илова бар ин, барои расидан ба маъниву моҳияти ҳар як ашёву рӯйдод, муқоиса кардани он бо ҳамтояш ва ё аксаш ҷӯяндаро ба сари хуносай дуруст меовараад.

Аз ин ҷост ки ҳар як иддио барои исботи мантиқӣ далел металабад. Дар ин маврид ҳам аллома Абӯрайҳони Берунӣ, ёдаш баҳайр, мушкилкушои мушуда.

Вай дар “Осор-ул-боқия” чунин мефармояд:

— Ва баъзе Мехргонро бар Наврӯз афзал мешуморанд, чунон ки тирамоҳро бар баҳор бартарӣ додаанд. Ва такягоҳи эшон ин аст, ки чун Искандар аз Арасту пурсид, ки “кадом яки ин ду фасл беҳтар аст?”, Арасту гуфт:

— Подшоҳо, дар баҳор ҳашароту газанда оғоз мекунанд, ки нашъунамо ёбанд. Ва дар тирамоҳ оғози аз байн рафтани онҳост. Пас, тирамоҳ аз баҳор беҳтар аст.³⁶

Файласуфи тавоно, Арастуи доно, дар ин ривоят далели шайъӣ овардааст ва дурустии андешаи ӯро аз нигоҳи муҳокимаи мантиқӣ ва ҳақиқати ҳол наметавон рад кард. Аммо фақат як далели ҷузъии қиёсӣ наметавонад, ки оиди бартарӣ доштани фасли тирамоҳро аз баҳор куллан собит намояд.

Зарбулмасали “Соле, ки некӯст, аз баҳораш маълум” барои баҳо додан ба баракату равиши сол, ки

³⁶. Берунӣ, А. Осор – ул – боқия. – С. 243.

он ба фаровонии ҳосил вобастагӣ дорад, далели дигарест, ки бартарии баҳорро таъин менамояд. Вале ин гуна далелҳо ба мавриди истифодаи онҳо вобастагӣ доранд.

Дар ин ду мисол, агар муҳокимаро ба тарзи зерин баён кунем, дурустии ҳар яке аз он далелҳо дар мавридаш маълум мешавад.

Кадоме аз фаслҳо оиди нобудшавии ҳашароти зараррасон мувоғиктаранд? Ҷавоб: албатта, тирамоҳ.

Фаровонии ҳосили сол ва некуии он ба чӣ нишонае маълум шавад? Ҷавоб: аз чигунагии омадани баҳор.

Бинобар ҳамин, аз мазмуни ривояти болоӣ чунин хуносай мантиқӣ бармеояд, ки бо вуҷуди ба ҳам пайвастагӣ, вобастагии ин ду фасл, онҳо баъзе ҳусусияти фарқунанда ҳам доранд.

РӮЗИ ҶАШНИ МЕҲРГОН

Муҳаққиқон Рӯзӣ Аҳмад, Дилшод Раҳимов ва А. Неъматӣ дар заминаи сарчашмаҳои илмиву адабӣ рӯзи ҷашни Меҳргонро ҳаштуми октябри тақвими григорианӣ муқаррар кардаанд, ки дуруст аст. Сабаб ин ки ҳамин рӯз эътидоли шабу рӯз ҳисоб меёбад, яъне ҳаво на гарму на сард ва минбаъд рӯзҳо кӯтоҳ ва шабҳо дароз шудан мегиранд, ниҳоят, дар санаи бисту дуюми декабр баробар мешавад.

Ҷашни Меҳргон дар замони салтанати Ҳукумати Шӯроҳо расман ид карда намешуд, онро ҳатто номгардон карда буданд ва **иди тирамоҳу ҳосилот** меномиданд.

Ба шарофати Истиқлолият ва қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, нумраи 538, аз таърихи панҷуми августи соли 2009, Меҳргон дар қаламрави мамлакат иди миллӣ ҳисоб меёбад ва соли нуҳум аст, ки таҷлил карда мешавад.

Рӯзӣ Аҳмад дар мақолаи “Шод бошед, Мехрғон омад!” пешниҳод менамояд, ки ин ҷашни суннатиро дар рӯзи Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Нуҳуми сентябр, таҷлил намоем.

Ба андешаи мо, ин пешниҳод ҷандон дуруст наменамояд, зоро ин ду иди фарҳунда ва барои ҳалқамон муборак фарқияти кулӣ дорад ва рӯзи таърихи таҷлили онҳо мувоғиқ намеояд. Даҳаи аввали моҳи сентябр аввали фасли тирамоҳ аст, Мехрғон баъди бисту нуҳ рӯзи он фаро мерасад. Истиқлолият ҷашнвораи сиёсӣ, иҷтимоист, ки рӯзи мустақилияти таърихи навини давлатдории тоҷиконро, Мехрғон иди ҳосилоту барзгаронро ифода мекунад.

Шояд муҳаққиқ сарфи ҳароҷоти ҷашнвораҳоро дар назар дошта бошад, вале мантиқу ҳакиқати воқеӣ якҷоягии ин ду идро тақозо намекунад.

Дар замони давлатдории навини ҳалқамон Наврӯз нисбати ҷашну оинҳои дигар бештар густариш ёфт, бовар дорем, ки агар Мехрғон ҳам минбаъд, солтосол бештару беҳтар қайд карда шавад, хусусиятҳои асливу пешинааш барқарор мегардад ва он ҳангом дур нест, ки монанди Наврӯз шуҳрати ҷаҳонӣ пайдо ҳоҳад кард.

Нашрияи Ҳизби аграрии Тоҷикистон “Мехрғон” ном дорад, ки бамавриду барҷост, вале дар саҳифаҳои он ва дигар расонаҳои ҳабарӣ Мехрғон ҳамчун иди қасбии дехқонон қаламдод карда мешавад, вале ин ҳаргиз чунин маъно надорад, ки тоифаи мардуми дигар ба он даҳл надоранд. Агар амиқтар мулоҳиза намоем, кулли қиширҳои мардум бавосита дар ин ҷашн иштирок менамоянд ва ҳиссагузор ҳастанд. Ба ин маънӣ, ки олимон дар тадқиқоти илмии Замину замоншиносӣ, адибон дар тадқиқи бадеии ҳусну латофати фасли ҳазонрез, ҷомеа дар истифодаи ҳосили ҳарсола. Бинобар агар Мехрғонро амсоли Наврӯз ҷашни

суннатии мардуми ориёитабор қаламдод кунем, дуруст бошад.

МЕХРГОН, ШАБИ ЯЛДО ВА ТАВАЛЛУДИ ХУРШЕД

Дилшод Раҳимов, муҳакқиқи варзидаи суннатҳои ҳалқӣ, дар боби “Шаби Ялдо, шаби Чилла ва Соли нави мелодӣ”-и қитобаш “Нигоҳе ба ҷашиҳои миллӣ ва оинҳои суннатии тоҷикон” аз ҷашиҳои меҳрпарастӣ сарчашма гирифтани соли нави масеҳиро ба исбот расонидааст.

МО дар ин маврид дикқати ҳонандаро ба як нуктаи дигари муҳиммे ҷалб карданӣ ҳастем. Дар лӯғатҳои тафсирии забони тоҷикӣ маънои аслии калимаи **Ялдо** дарозтарин шаби зимистон аст, ки ба 22 – уми декабр рост меояд, маънои маҷозиаш **“бисёр сиёҳ ва торик”**.

Саъдии Шерозӣ дар як байти сарҳо шояд ба ҳамин шаб ишора карда бошад:

*Ту худ, эй шаби бехобӣ, чӣ шабӣ ба–дин дарозӣ,
Бигзар, ки ҷони Саъдӣ бигдоҳт аз ниҳебат.*

Ин ҷо мағҳуми дарозӣ мантиқан ба калимаи бехобӣ нисбат дошта бошад ҳам, шояд дар маънои аслӣ шаби **Ялдо** дар назар аст.

Соҳиби “Фиёс” ба мусаннифи “Кашф” аз “Зуфангӯё” накл карда... чунин меоварад:

– Рӯзе ки Офтоб ёздаҳум дараҷаи бурҷи Қавс тай намояд, кӯтоҳтар аз ҳама рӯзҳои сол ҳамон рӯз аст ва дарозтар аз ҳама шабҳои сол шаби он рӯз аст.³⁸

³⁸. Айнӣ, С. Лӯғати нимтафсили тоҷикӣ барои забони адабии тоҷик // Куллиёт. Ҷ. 2, с. 494; Фарҳанги забони тоҷикӣ. Иборат аз ду ҷилд. Ҷ. 2. М.: Советская энциклопедия. 1969, с. 634; Фиёсиддин, М. Фиёс – ул – лӯғот. Иборат аз се ҷилд. Ҷ. 2. – С. 414.

Шаби Ялдо ба оташу Офтоб ва оини меҳрпарастӣ чӣ нисбат дорад?

Ин нукта мағҳум аст, ки дар зимиston оташ меафрузанд, барои химоят аз хунуқӣ.

Оташ дар маъниву моҳият ва зотан аз Хуршед нишона дорад, зоро монанди вай гармиву сафоро падид меоварад. Баъди навад рӯзи шаби Ялдо Наврӯз фаро мерасад ва дар ин муддат тадриҷан ғалабаи гармӣ бар сардӣ, равшанӣ бар торикий маълум мегардад.

Дар шаби Ялдо дар хон гузоштани беҳтарин анвои ҳосили солонаи Замин, рамзи ниёиш ба эзиди поки равшаниву гармидиҳанда ва баракатбахш Офтоб аст, ки то мардумро аз ситези Аҳриманӣ ва сардӣ эмин дорад, ҳосили соли навро фаровон гардонад.

Дар партави равшанини ҷароғ нишастану ниёиш кардан як навъ парастиши нури эзиди Хуршед аст. Ҳар он чи ки дар дастархони шаби Ялдо гузошта мешавад, аз баракати Офтоб аст.

Пайванди чаҳор унсури ҳамранг, оташ, ҷароғ, равшанӣ ва меваҳои хушки ҳамсони Офтоб, низ парастиши эзиди Хуршедро тақозо менамояд.

КАФСАН-ЯКЕ АЗ НИШОНАҲОИ ХАЛҚИЯТИ МЕҲРГОН

Солҳои панҷоҳуми асри гузашта, ҳангоми ҳосилғундорӣ, ҳусусан бардоштани ҳосили ғалла, дар кӯҳистони Дарбанд, модарам ба ман ҳамели мағзи зардолу, қоки зардолу, мавизи тут, гоҳо оши буридаву фатири қадқад дода, ба маҳаллаҳои хирманкӯбӣ мефиристод.

Он замон ҷаву гандумро бо галагов мекӯфтанд, агар хирман қалон бошад, гоҳо муҳлати қӯфтанаш чил – панҷоҳ рӯз давом мекард. Мо наврасон ва ҷавононро қалонсолон ҳамчун галаговҷӣ қабул мекарданд. Ман

инъомҳоро ба хирманчо бурда, боадабона ба дасти хирманкӯбҳо месупоридам, бидуни тамаъ ва талаб.

Агар гандуму чав чош шуда бошад, хирманчиён байни худ маслиҳат карда, бо ризояти қаровул, ки нозири хирман ҳисоб меёфт, мувофиқи микдори дон ва инсоғу химматашон як ғалбер ва ё зиёдтар аз он ғалла медоданд. Ман онро ба борхалтаам андохта, парвозкунон ба хона бармегаштам ва равиши корро ба модарам нуктабануқта нақл мекардам.

Гоҳо хирманкӯбҳо, агар ҳисси шафқату меҳруbonиашон боло гирад, барои фардо ягон ҳӯроки дилкашро мефармуданд ва ман онро дар вақти муқарраршуда, бо масъулияти тамом, бурда мерасонидам.

Ҳамаи ҳадияе, ки ба ивази инъомкунанда аз ҳар як хирман ба хонаводаҳои камбизоат дода мешуд, дар шеваи ҳалқи Дарбанд, ки яке аз қалонтарин ва қадимтарин дехаи соғ тоҷикнишин ва парварандаи суннатҳои ниёгон аст, **қапсан** ном дошт.

Он замон ман сари маънои ин калима андеша намекардам, зеро тамоми фикру зикрам ба даст овардани дили хирманкӯбону гирифтани **қапсан** буд. Аз ҳар як хирман аз сад то сесад-чаҳорсад ҷувол ҳосил мебардоштанд ва корвони ҳарҳо ба сӯйи анбори колхоз монанди қатори мурғони ҳаво роҳ мегирифт.

Баъди он ки забондону адабиётхон шудам, дарёфтам, ки шакли дурусти ин калима **қафсан** будааст. Устод Садриддин Айнӣ дар “Лугати нимтағсилии тоҷикӣ барои забони адабии тоҷик” чунин менигорад:

– **Қафсан ҳаққест, ки аз хирман ғайр аз ҳаққи подшоҳӣ ва авқоф, барои одамони амлокдор ё ичорадор бароварда мегирифтанд.**³⁹

39. Айнӣ, С. Куллиёт. – Ч.12. – С. 153.

Дар шевай мардуми Дарбанд ин калима дар шакли **кафсан** истифода мешудааст, халқ барои осонии талаффуз ҳарфи “ф”-ро ба “п” иваз кардааст. Маъни ин мафхум ба ҳурдӣ ва камӣ далолат мекунад, яъне “як мушт чизе”, ҳамчунин “киноя аз саховат, каримӣ”.⁴⁰

Савдо ба ин маъни фармудааст:

*Санг дар дил монда аз шарми викораши кӯҳсор,
Баҳр аз шавқи кафаши каф бар даҳон бардошта.*

Мо чунин ақида дорем, ки асли ин сухан шояд **кафсон** бошад, яъне аз як хирмане ки сесад-чаҳорсад ҷувол бор медиҳад, барои баракату саховат ва шукргузорӣ аз ҳосили рӯёнида, агар ба ду-се нафар ҳаш-даҳ килоӣ ҳадия, яъне кафсан диҳанд, ин миқдор дар нисбати хирмани бардошта як каф барин менамояд. Ин тадқиқоти этимологии банда аст ва аз нигоҳи маъниву мантиқ дуруст менамояд.

Ачибаш ин ки, халқ аз ин суннати Мехрғон, ба ҷуз маъни ва қоиди расмии кафсан, оҳанги дигари онро корбаст кардааст. Миёни мардуми Дарбанд ва умуман тоҷикон, чунин расмест, ки ҳангоми ҳосилғундорӣ дар фасли тобистону тирамоҳ, аз ҳар чизе ки ба даст ояд, ҳоҳ меваи тару ҳушк, ҳоҳ анвои ғалладона ва ё маҳсулоти чорво, ба ҳамсаҳо, хешовандон, муҳтоҷон як миқдоре бо номи кафсан ҳадия медиҳанд, ки он ҳайру саховат ва шукргузорӣ аз ҳосили солона аст.

Имрӯз ин ҳамаро пеши назар оварда, аз ҳақиқатан халқӣ будани иди Мехрғон бовар мекунем. Дар замони мо, шукри Истиқлоли Ватан, шаклу намудҳои ҳадияи меҳрғонӣ дигаргун шуда бошад ҳам, вале мазмуну моҳияти он ҳамонест ки зеринзамоне буд.

⁴⁰ Фарҳанги забони тоҷикӣ. Иборат аз ду ҷилд. Ҷ. 1. – М.: Советская энциклопедия, 1969. – С. 543-544.

ДАЛЕЛИ ДИГАРЕ ДАР БОБИ ХАЛҚИЯТИ МЕХРГОН

Дар бобати қашни умумихалқы будани Мехргон далели дигаре ҳам ҳаст. Ин ба номгузории фарзанди инсон вобастагӣ дорад, ки решай чунин калимаҳо **мехранд**.

Падару модар ба фарзандаш номи наку, сермаъно, осонфаҳм, фасеху равон мондан меҳоҳад ва мазмуни таҳтонии он аз некӣ маншаш мегирад. Мехргон, ки фасли ҳосилғундорӣ, фаровонии неъмат аст, шояд ҳамин ҳосияти он боиси пайдоиши чунин номҳо гардида бошад: Мехринисо, Мехрубон, Мехрангез, Мехрӣ, Мехроҳ, Мехромез, Мехрбунёд, Мехргустар, Мехрофарин, Мехрдод, Мехроб, Мехрваш, Мехрварз, Мехрдавлат ва гайра.

Тобиши асливу маҷозии ин қабил номҳо аз меҳрубониву муҳаббат, равшаниву сафо ва покиву гармӣ сарчашма мегиранд ва орзуву умеди модару падарро ифода менамоянӣ.

ХУЛОСА

Аз он чи ки гуфта шуд, хулосаҳои зерин бармеоянӣ:

Мехргон, дар радифи Наврӯз, аз ҷумлаи қадимтарин, асоситарин қашни ҳалқҳои ориёйтабор аст.

Аллома Абӯрайҳони Берунӣ дар “Осор-ул-бокия” решашои фарҳангӣ ва суннатҳои Мехргонро тадқиқ кардааст.

Дар замони Истиқолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон заминаи мусоиде барои бозгаштан ба оинҳои ҳалқамон фароҳам омад.

Мехргон, монанди Наврӯз, шуҳрату шукӯҳи ҷаҳонӣ қасб ҳоҳад намуд.

Асолати Мехргонро, ҳамчун иди ниёғонамон, дар заминаи ҳалқияти он бояд чуст.

Ҳалқи тоҷик ва кулли мардуми ориёйтабор меросдор ва парварандай суннатҳои Мехргонанд.

Номаи хафтум
МАЛИКО, ҶАШНИ МЕҲРГОН ОМАД!
(сенарияи намунавии ҷашни
Меҳрғон дар шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон)

ЯК РЎЗ ПЕШ АЗ ИД

Ҳафтуми октябрин соли 2017. Баъд аз ҷошт. Дар фазои ноҳия ва ё шаҳре, ки макони гузаронидани ҷашни Меҳрғон интихоб шудааст, ҷархболе давр мезанад, дар ду паҳлуюш байракчаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон паррафшон, андар канораш байти зерини Маъсути Саъди Салмон бо ранги қабуд навишташуда:

*Хусраво шабҳои умрат рӯз бод,
Меҳрғони мулки ту Наврӯз бод!*

Андаруни ҷархбол, ки намуди берунааш офтобранг аст, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва меҳмонони воломақоми хориҷа, ки ба муносибати таҷлили ҷашнвораи Меҳрғон – 2017 ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф овардаанд, нишаста, манзараи тирамоҳи зарнисорро тамошо мекунанд.

Ҷархбол варақаҳои зиёдеро пош медиҳад, ки шакли баргҳои қалони ҷанор ва ранги Офтоби зардро доранд.

Селаи варақаҳо амсоли ҳазонбарги парвозӣ, аз вазиши шамоли тирамоҳ, рақсида-рақсида ба Замин фурӯд меоянд, дар онҳо чунин навиштачоте:

*Омад ҳуҷаста Меҳрғон, ҷашни бузурги хусравон,
Норанҷу нору аргавон овард аз ҳар ноҳия*

Манучехрӣ

Сокинони нохия (шахр) чашм бар фазо, ба ҳаракати ҷархбол, селаи когазҳои парвозӣ андӯҳта, ҳар кадоме бо ҳавою ҳавас онро гирифта меҳонанд. Дар ҷунин ҳангоми фараҳу шодӣ, ҳар кас андеша мекунад:

— Ҳудо моро ба Мехргони нав расонд, ҳазорон бор шукр.

Эзоҳ: Дар мавриди набудани имкони парвози ҷархбол, варақаҳоро ҷавонон ба воситай мошин, аспсавор ва ё дучарҳасавор дар ҳолати шодмонии мутантан метавонанд паҳн кунанд.

СУБХИ ШОДӢ МЕДАМАД

Роқими таъриҳ дар солнома ҳаштуми октябри соли 2017 –умро зеби рақам мекунад. Мардум тамоми шаб нахуфта, хонаву дар, маҳаллу гузарро тозаву омодаи ҷашн гардонидаанд.

Субҳи содик медамад. Равшани ҳарои қуллаҳои баландро андак –андак намудор карда, ба домани кӯҳ, талу теппаҳо, водиҳо доман паҳн менамояд.

Аз ранги зарди Офтоб муҳит ҳам гӯё ранг гирифта бошад, тиллоранг метобад.

Ин ҳангом садои ғурриши нақлиёт ба фазо танин меандозад. Мардум аз ҳочагиҳои нохия (шахр) ба сӯйи ҳочагии дехқонии намунавӣ, ки макони баргузории ҷашни Мехргон интихоб гардидааст, мешитобанд. Ҳурду қалон шодону болида, дар бар либоси идона. Андар пешорӯ ва канори мошинҳо, дар колои сурҳ, бо ҳарфҳои сафед, номи ҳочагӣ навишташуда.

Анбӯҳи одамони шитобон раҳораҳ ба шиору овезаҳои ду тарафи роҳ ҳавасангез менигаранд ва ҳар яке дар бораи маъни онҳо мулоҳиза мекунад.

Шиору овезаҳои самти чап дар колои зард, самти рост дар колои заминаш обгун, бо хати хоно

навишташуда, андар миёни онҳо суратҳои манзаравии тирамоҳ:

Мехргон ба монанди Наврӯз таҷассумгари суннатҳои неки инсонист, ки файзу баракати хони пурнеъмати кишоварзонро инъикос менамояд.

Эмомалӣ Раҳмон

Воқеан, Мехргон яке аз қуҳантарин ҷашиҳои мардуми ориёнажод буда, гузаштагонамон онро ҳамчун ситоиши Мехр ё Митра ва рамзи аҳду паймон ва дӯстиву муҳаббати оини меҳрпастӣ таъбир кардаанд.

Эмомалӣ Раҳмон

*Шод бошед, ки ҷаши Мехргон омад,
Бонги овойи дуройи корвон омад.*

Манучехрӣ

*Чу нав кардӣ навойи меҳргонӣ,
Бибурдӣ ҳуши ҳалқ аз меҳрубонӣ.*

Низомии Ганҷавӣ

*Эй амири меҳрубон, ин Мехргон ҳуррам гузор,
Фарру фармони Фариҷун варз бо фарҳангӯ ҳанг.*

Манучехрӣ

**Мехргон номи моҳи ҳазон ва он муддати мондани
Офтоб аст дар бурчи Мизон.**

Муҳаммад Ғиёсиддин

**Худованд барои зиннати бандагони худ ёқутро дар
Наврӯз ва забарҷадро дар Мехргон берун овард.**

Абӯрайхони Берунӣ

**Дехқон ҳӯроку фаъла ҷаҳонро бино қунад.
Абулқосим Лоҳутӣ**

Шаҳодат медиҳам бар ин, ки ман аз миллати корам!
Абулқосим Лохутӣ

Чу кор аз мо бувад, ҳосил ҳам аз мост!
Абулқосим Лохутӣ

*Деҳқон, ки кишт бояд гун кунад,
Қарз не ин, фарзи деҳқонист ин.
Тоҷикон аз асл деҳқонзодаанд,
Тоҷиконро ҳикмати нав нест ин.*

Ғаффор Мирзо

*Тирамоҳам, тирамоҳам, тирамоҳам, тирамоҳам,
Ҳама зардам, ҳама гардам, ҳама дардам, ҳама сардам.*
Бозор Собир

ҲАНГОМАИ ҲАЗОНРЕЗ

Соати даҳи сахар. Боги фарҳанги ноҳия ва ё шаҳр ва ё боги хоҷагии пешкадами он. Ҳангомаи ҳазонрез: дарахтони зардолу, себ, олу, тут, шафттолу, санҷид, анор, нок, гелос, анҷир, себи биҳӣ, чормағз, бед пероҳани офтобгун ба бар кардаанд. Ҳаво соф, андак сард, Офтоб дураҳшон. Барги дарахтон аз вазидани боди тирамоҳ рехта, Заминро бо пероҳани заррин оростаанд.

Анбӯҳи дарахтони боф ба хирмани заррин монанд. Барги ниҳолҳои навбар аз таъсири бод, зери шуои Офтоб алвонҷ хӯрда, чило медиҳанд ва дураҳши оинаҳои мусаффоро мемонанд.

Қатори сафедорҳои канори Замину ҷӯйборҳо, ки пайваста панча ба баландиҳо мезананд, ифтихор аз шукӯҳи Замину қудрати Офтоб доранд, мизбонони саф

ороста, ба истиқболи меҳмонон истодаро ба хотир меоваранд.

Ин ҳангом садои карнай, сурнай, доира ва най баланд мешавад ва торафт авҷ мегирад. Кӯдакону наврасон аз оғози базми меҳргонӣ ҳабар ёфта, бо нидоҳои шодмонӣ, қарсакзанону ҳандакунон, дастафшону покӯбон, даста-даста ба остонаи меҳргонгоҳ наздик мешаванд. Фулгулае, ки аз он ҳама бармехезад, муҳити боғро ба чунбиш меоварад.

Дарёи одамони шоду масрур дар остонаи меҳргонгоҳ торафт меафзояд.

Садои навозандагон тадриҷан паст ва ниҳоят хомӯш мегардад, мусикии касбии «Шашмақом» маҳин-маҳин садо медиҳад.

БОЗОРИ МЕҲРГОН

Дар остонаи дарвозаи ҷашињора Бозори Меҳргон ороста, дар масоҳати таҳминан ду гектар, вобаста ба имкони сайргоҳ. Дар ду самти роҳ растваҳо: дар самти ҷаҳончаҳои меҳробшакл, аз колои офтобранг, дар самти рост ҳамон гуна ҳоначаҳо, аз колои обранг, дар нисбати роҳ ва ҳар ду канори он мутаносиб.

Дар ду канори роҳи растваҳо ҳамели навъҳои меваи ҳушки меҳргонӣ оvezon: ҳамели зардолуқоқ, қоқи себ, қоқи гелос, қоқи олуча, қоқи шафттолу, қоқи тут, қоқи мағзи донаи зардолу, қоқи дӯлона, қоқи анчир.

Дар самти дигар ҳамели меваҳои тар, навъҳои ангур: гурдаи говаки ҳисорӣ, ҷаваки сурх, думи гов, думи рӯбоҳи сафед, зогак, зулфи арӯс, кишмиши сафеду сиёҳ, лаъли яқдана, нӯли зог, обаки ҳил-ҳил, синаи гов, ҷавз, шакарангур, ҳусайнӣ мӯрҷамиён, биҳиштӣ, дили кафтар, хуни кафтар, ҷашми гӯсола, шутурангур ва гайра.

Эзоҳ. Ҳар як шаҳру ноҳия навъҳои меваи маҳаллиро истифода мебарад, ки дар иқлими он парвариш карда мешавад.

Дар дуконҳои меҳробшакли самти чап, андаруни сабадҳои дастбоғти тоҷикӣ, навъҳои ангур, ки дар боло намудҳояшон зикр гардид, ба тарзи ороста барои фурӯш гузошта шудаанд; дар дуконҳои дигар навъҳои себи маҳаллии тоҷикӣ дар қутичаҳои чаҳоркунҷа чида шудаанд: маликӣ, хубонӣ, маҳмурӣ, сурхсеби панғозӣ, пахтасеб, рахшсеб, қадусеб, сангсеб, зардсеби тобистона, тирамоҳии сурх, ҳуни Юсуф, ширинақ, турушак, шоҳ Ҳусайнӣ, амириӣ, гулсеб, мирсангинӣ ва гайра.

Дар дукони дигар намудҳои анор, хусусан навъҳои сурханор, қазоқанор, шоҳанор ва гайра; намудҳои шафттолу, хусусан анҷиршафттолу, анҷиршафттолуи сурх, норанҷӣ, равғани ғов, озода, лола ва гайраҳо; намудҳои нок: сурхнок, қабуднок, кулӯланок, ноки ғармӣ, мулоимнок, гулобимурӯд, дилафрӯз, кампирмурӯд, кулӯхмурӯд, накҳатмурӯд, сафедмурӯд, туршмурӯд, шакармурӯд, шоҳмурӯд, ҳасакмурӯд, ҳусайнимурӯд; намудҳои бихӣ: чиллагӣ, нокбихӣ, себбихӣ, дерпазак, кулчабихӣ, фаллабихӣ, самарқандӣ, туршибихӣ.

Эзоҳ. Мо баъзе намуди меваҳоро барои он номбар кардем, ки мардум, хусусан наврасону ҷавонон, номи онҳоро намедонанд, донистани меваҷоти қишивари хеш аҳамияти маърифатомӯзӣ дорад. Ҳамчунин, ба тамошои Бозори Мехргон меҳмонони минтақаҳои дигари ватанамон ва ҳориҷи қишивар меоянд, онҳо ҳавас доранд, ки номҳои меваро донанд ва онро ҳамчун раҳовард дар хотир нигоҳ доранд.

БОБО ДЕХҚОН

Растаниҳои галладона дар шакли **хирманак** густариш ёфта. Дар саргахи он андар кати алохидаи кандакорӣ Бобо дехқон нишастааст, дар болои гилеми офтобранг, муйсафеди таҳминан шастсола, ки риши сафеди дароз дорад, сару либосаш аз суфи сафед, гирди сараш рӯймоли сурҳ, бо усули дехқонӣ баста. Дар девори болои сараш чунин навиштачоте: **Бобо дехқон, Ҳазрати Одам, ҳомиyo нигоҳбони кишоварzon.**

Растай хирманак чунин навъҳо дорад: силсилаи галладона, ки андар болои гилемҳо густурда, ки шакли ҷоши дехқониро мемонад. Ин силсила иборат аст аз ҷоши гандум: бо навъҳояш, ҷоши ҷав, ҷоши мош, ҷоши лӯбӣ, ҷоши арзан, ҷоши наск, ҷоши нахӯд, ҷоши ҷуворимакка, ҷоши биринҷ, ҷоши загир, ҷоши арзан, ҷоши тухми офтобпараст.

Эзоҳ. Андар сари ҳар ҷош дехқоне бо тарозу ва корсон истода, то ки ба ҳаридорон хизмат расонад.

Растай навъҳои ҳарбуза: зомучаи ало, зомучаи зард, зомучаи сафед; бӯрикалла, гургаки ало, гургаки сабз, гургаки сиёҳ, даҳбедӣ, оби набот, алопӯчоқ, ҳисорӣ; баргинозӣ, гулобии сабз, гулобии зард, гулобии сафед.

Навъҳои тарбуз: сиёҳпӯчоқ, сиёҳпӯчоқи Вахш, алопӯчоқ, қӯзибой; навъҳои қаду: ошкаду, ҷӯбкаду, саллакаду, қадуи ҳиротӣ, тарракаду.

Хирманаки картошка бо намудҳояш, хирманаки пиёз бо намудҳояш, хирманаки сабзӣ бо навъҳояш.

Растай ошхонаву ҷойхона, ки дар силсилакатҳои кандакорӣ ороста гардидаанд, катҳо бо палоси офтобранг ва болиштҳои зард ороиш ёфта, дастархони зарҳалӣ густурда. Дар дегҳои қатори ғунҷоишашон панҷоҳ-садкилӣ таъомҳои миллии тоҷикӣ, аз он ҷумла шӯрбо бо навъҳои гуногуни гӯшт, оши палав бо намудҳояш, оши бурида, оши тӯппа ва ӯмоч, гӯштбирён

бо навъи гӯштҳо, ширбиринч, биринчоба, манту, сихкабоб бо навъҳояш, танӯркабоб, нахӯдбириён, нахӯдшурбо, оши равон, самбӯса бо навъҳояш, кабоби шоҳона ва гайра.

Дар чойхона силсиласамоварҳо дар чӯш, анвои нони тоҷикӣ ба намоиш ва фурӯш гузошташуда, ки аз орди гандум, ҷавдор, ҷуворӣ, арзан, нахӯд, наск, кунцид пухта шудаанд, аз он ҷумла се намуди нон, вобаста ба усули пазиш: танурӣ, дегӣ ва тобагин.

Эзоҳ. Вобаста ба имконияти ноҳия ва шаҳр, навъи нонҳои дар он минтақа маъмул ба намоиш ва фурӯш бояд гузошта шаванд, аз он ҷумла: обӣ, хонагӣ, ҷаззадор, гӯштӣ, равғаниӣ, ҷап-ҷап, кунҷитӣ, фатири пиёздор, фатири тӯйӣ, заргарон, тафтонӣ, ширмоли дучуфт, тафтони дубеза, забони ғов, ширмоли седонапайванд, ҷаппотӣ, қулҷаи арӯс, лочура, лаваш, нақшин.

Шириниҳо: шакар, қанди сафед, ҳалво бо навъҳояш, равған бо навъҳояш, қаймоқ, анвои мураббо, тухми мурғ, набот бо намудҳояш, асал бо навъҳояш.

Мардуми ба базмгоҳи Мехрғон омада, баъди сайри Бозори Мехрғон ва тамошои маҳсулоти солонаи дехқон, дар чойхона нишаста, дар ҳавои мусиқии қасбии меҳргонӣ ҳӯрок меҳӯранд, чой менӯшанд ва роҳи меҳргонгоҳро пеш мегиранд.

ДАРВОЗАИ ОФТОӢ

Дарвозаи рамзӣ ва ё аслӣ аз колои монанд ба ҳазонбарг. Дар паҳлуи рости он сурати барқади (андозааш мутаносиб ба қаду бари дарвоза, мувофиқи диди таҳиягар) Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҷаноби Олий Эмомали Рахмон дар либоси меҳргонӣ:

точи офтобӣ бар сар, чомаи зарҳалину зардӯзӣ дар бар, мӯзаи тиллоранг дар пой. Дар самти чапи дарвозаи рамзӣ дар колои ҳамранги сабза ду байти шеъри устод Рӯдакӣ навишташуда:

*Малико, ҷаини Мехрғон омад,
Ҷаини шоҳону хусравон омад!
Ту ҷавонмарду давлати ту ҷавон,
Май ба баҳти ту ҷавон омад!*

Гирдогирди дарвозаи рамзӣ (боло ва ду паҳлу) шилшиладор, дар намуди барги ҳазон.

Эзоҳ: Дар остона базми идона оғоз меёбад, аз ҳисоби дастахои ҳунарӣ, маҳфилҳои эҷодии муассисаҳои фарҳанг, гурӯҳи навозандагон менавозанд, дар ҳавои он духтарону писарон, кӯдакону қуҳансолон мераксанд. Дар поёни ин ҳангома суруди «Офарин» (шеъри устод Мирзо Турсунзода, оҳанги Зиёдулло Шаҳидӣ, дар ичрои Ҷӯрабек Муродов) садо медиҳад:

*Офарин бодо шуморо, паҳлавонон оғарин!
Марду занҳои далери Тоҷикистон, оғарин!
Шавқатон моро ба колхози шумо овардааст,
Эй сазоворони меҳру ҳурмату шон, оғарин!
Содиқона меҳнати колхозчиён афзун намуд,
Қудрати ин мамлакатро, садҳазорон, оғарин!*

ОРОИШИ МАЙДОНИ МЕҲРГОН

Майдони андозааш панҷсад бар ҳазору панҷсад метр, роҳи камбари давродавраш асфалтпӯш, бо тасмаи ранги сафед ороста, роҳи канори он хокии барааш даҳметра, барои аспдавонӣ, гирдогирди майдон ҳаракҳои нишастаний дорад. Дар самти рости даромадгоҳ нишастангоҳ барои роҳбарони ҳокимиияти

ичроияи маҳаллии давлатӣ ва меҳмонони фахрӣ. Дар қисми болои нишемангоҳ маркази танзими базм ва асбобу дастгоҳҳои пашшкунандай чараёни ҷашинвора.

Дар мобайни майдон сутуни тануманди дараҳтмонанди барқӣ, ки чил метр баландӣ дорад, шоҳаҳояш ба ҷаҳор тараф пахн.

ДАРАХТИ ҲУСНУ ҲОСИЛ

Пояи дараҳт ранги зард дорад ва аз поён ба боло бо силсила фурӯзонакҳои офтобранг, бо усули ҳомӯшу фурӯзоншавӣ, танзим карда мешавад.

Таҳиягари барнома, бо гурӯҳи танзимкунанда, дараҳти ҳусну ҳосилро ба тарзи зерин бояд ороиш дидҳад:

Аввали фасли баҳор, дараҳт мӯгча мебандад, ба ранги шӯълаи тулӯӣ Офтоб, гиребони мӯғча чок мешавад, гул меқунад, гули сафед ва ё аргувонӣ, пулакчаҳои сабзранги барг падидор мегарданд, тадриҷан шакл мегиранд, ғӯра амсоли пунбадона менамояд, ҳаҷмаш торафт меафзояд, ранг меоварад, мепазад. Гоҳо меваҳои шоҳи дараҳти ҳусну ҳосил дар намуди зардолуи пухтаву расида, гоҳо дар намуди олуи зард ва ё сиёҳ, гоҳо дар намуди ҳӯшай ангури сафед, сиёҳ, зард, сурх, гоҳо дар намуди нок, гоҳо дар намудҳои себи сурх ва ё зард, гоҳо дар намуди шафттолу ва ниҳоят дар намуди шоҳаҳои серҳосили анор ҷилвагар мешавад. Ин ҷараёни ифодакунандаи пайванди **Наврӯзу Мехрғон ҳисоб меёбад ва тамоми силсилатагӣироти ҳосилшаванд** бо усули рангомезиҳои барқӣ, дар заминай имконияти технологияи навини комуникатсионӣ сурат мегирад ва ин пайвастагии силсила бо усули ҳомӯшу фурӯzonshavии фурӯzonakҳои барқии хурду қалони намудашон ҳамрангу ҳамоҳангӣ

гулҳо ва меваҳо сурат мегирад, ки аз маркази танзимидора карда, аз оғоз то анҷоми ҷашини идома мейбад.

Дарахти ҳусну ҳосил ҳамчун ифодакунандай зебой, яъне назокату малоҳати дарахтони гулафшон ҳангоми баҳор, меваоварӣ ва расидани ҳосили дарахтон, ки дар тобистону тирамоҳ намуди дилрабое доранд, бояд дар ниҳояти ростӣ ва ҳолати табии чилвагар шавад. Поёни манзараи ин дарахт, ҳазонбарги офтобгуне ҳоҳад буд, ки села-села бар пойи дарахт мерезад ва хирмани тилорангӣ ҳазонбаргро намудор мекунад.

СУРАТ – ПАЙКАРАИ ГУЛАФШОНИ БАРҚӢ

Пайкара – сурати Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз сатҳи нишемангоҳ таҳминан бист метр баланд буда, сарулибосаш ду намуд дорад: наврӯзӣ ва меҳргонӣ. Замини намуди наврӯзии сурат – пайкараи барқад сабзранг, дар партави он гулҳои рангоранги навбаҳор рангомез, шалвору қастум, гардантаноб ва попӯши ҳамранги об, яъне қабуд, ки ранги осмони обгуни баҳорро мемонад.

Намуди меҳргонии сарулибос зардфом, шалвор, қастум, таноби гардан ва попӯш ҳамранги офтоб.

Пайкара – сурати барқад, ки ҷуссаи азим ва шукуҳу шаҳомату нигоҳи дуру нурафшон ва жарфи Роҳбари давлатро ифода менамояд ва ин ду намуди пайкара – сурат бо усули барқӣ танзим ва рангомезиаш мусалсал тафиир мейбад.

Дар поёни сурат – пайкара байти зерини Масъуди Саъди Салмон бо ранги зард сабт гардида:

*Мехрубонӣ кун ба ҷашини Меҳргону рӯзи Меҳр,
Мехрубонӣ кун ба рӯзи Меҳру ҷашини Меҳргон.*

Дар чаҳор самти майдон чаҳор маниторинги андозааш чор бар нуҳ гузошта шудааст, ки равиши ҷашниро мунтазам намоиш медиҳад.

НИДОИ МЕҲРАНГЕЗ ВА МЕҲРДОД

Мусиқии Меҳргонӣ садо медиҳад. Он ҳангом дар ихотаи дусад нафар ҷавонон (сад нафар духтару сад нафар писар), ду савора ба майдони базм ворид мешавад: духтаре дар аспи сафеди хушсурат, ки асбобу анҷомаш ба расми Наврӯзӣ ороста, андар гардани асп ҷанбари гули садбарги сафеду сурху гулобиву зард, ёлу думи асп ҳинобаста. Духтар пероҳани гулобӣ дар бар, точи офтобӣ бар сар, баландгӯяки мисранг дар даст дорад. Лачоми зарҳалии аспи ӯро ҷавоне, ки андар либоси миллӣ, ҷелаки зарҳалӣ бар тан, миёнбанди ҷигарранг андар камар, саллаи обгун бар сар дорад, дошта, бо салобату викор пеш меравад.

Писар савори аспи зотии хурмоиранг, афзораш саросар зардфом, андар гарданаш ҳамели ҳазонбарги тиллоӣ, сару либосаш яксар миллӣ ва ба мисоли Офтоби зард, дар дасташ баландгӯяки нуқрафом, лачоми аспашро духтари соҳибчамоли гулобипӯш дошта, маҳин-маҳин пеш мебарад.

Ин ду нафар чун вориди майдон мешавад, сухан оғоз менамояд:

Мехрангез: – Ассалому алайкум. Ман ба мисоли Наврӯзам, ки дар Меҳргон ин ҷо расидаам, исмам Меҳрангез!

Шуморо, ҳамватанони азиз, меҳмонони ноҳия (шаҳр), ба базми суннатии аҷдодонамон Меҳргон ҳайрамақдам мегӯем!

– Ассалому алайкум, ман Меҳрдодам, файзу шуқӯҳу баракат овардаам, дар Меҳргони навин!

Ба шарофати Истиқолияти давлатии Ҷумхурии Тоҷикистон анъанаҳои фарҳанги миллии мо эҳё гардид, ки яке аз онҳо ҷаҳни Меҳргон мебошад.

Меҳрангез:

– Чи тавре ки меҳргоншиносон таъин кардаанд, «чун Меҳр эзиди баракатбахш буд, маҳз дар айёми пухтупаз ва ҷамъоварии меваҳову ҳосилоти полезӣ ниёғони мо аз ин ҷаҳн пазирӣ мекарданд ва баракати маҳсулоти дастранҷашонро таманно доштанд⁴¹.

Меҳрдод:

– Сабаби дигари баргузории Меҳргон дар тирамоҳ ин аст, ки дар ин фасл ҳамаи дараҳтону гиёҳон ҷомаи заррин ба бар мекунанд, ки гӯё аз фурӯғи Меҳр ҳама ҷо тиллой мегардад⁴².

Оҳанги «Шашмақом» «Гардуни Сегоҳ» дар иҷрои Фазлиддин Шаҳобов садо медиҳад, бо навои танбӯр.

Баробари ба охир расидани он, оҳанги Фозил Солиев, шеъри Аминҷон Шукӯҳӣ «Мепарварам» дар иҷрои Ҳунарпешаи Иттифоқи Советӣ Тӯхфа Фозилова садо медиҳад.

Ширкатқунандагони базм дар ду самти майдон сурати иштирокчиёни Ҷангӣ Бузурги Ватанӣ, Қаҳрамонони Тоҷикистон ва собиқадорони меҳнати ноҳия (шаҳр)-ро тамошо мекунанд.

Мусиқии меҳргонӣ садо медиҳад.

Раиси шаҳр, (ноҳия) дар минбар, оиди суннатҳои Меҳргон, дастовардҳои кишоварзони ноҳия (шаҳр) дар соли тақвимии 2017 маърӯза мекунад. Иштирокчиёни базм суханронии ӯро бо кафкӯбиҳои пурмавҷ истиқбол менамоянд.

⁴¹. Раҳимов, Д. Нигоҳе ба ҷаҳнҳои миллӣ ва оинҳои суннатии тоҷикон. – Душанбе: Истеъдод, 2011. – С. 67-68.

⁴². Ҳамон ҷо. – С. 68

Ровиёни базм андар сифати Асосгузори сулху вахдатим миллӣ – Пешвои миллат Эмомалий Раҳмон шеъри Низом Қосим «Пешвои миллат»-ро қироат мекунанд:

Мехрангез:

*Пурнур шаҳчарогӣ, эй раҳнамои миллат,
Раҳҷӯи баҳти ҳалқӣ, эй раҳқушиои миллат.*

Мехрдод:

*Достони сулҳу ваҳдат бо хуни дил навиштӣ,
Аз хишти ҷисму ҷонат, кардӣ бинои миллат.*

Мехрангез:

*Кам Сарваре ба олам, бо ҷораи фароҳам,
Аз интиҳои миллат, ҷуст ӣбтидои миллат.*

Мехрдод:

*Дар ҷону дил гирифтӣ, аз сидқ дарди миллат,
Гаштӣ табиби миллат, кардӣ давои миллат.*

Мехрангез:

*Аз бераҳӣ қашидӣ, то оғаҳӣ Ватанро,
Аз оғаҳии миллат, ҷустӣ бақои миллат.*

Мехрдод:

*Киштишикаста миллат, омад ба соҳил охир,
То аз Ҳудо расидӣ, эй ноҳудои миллат.*

Мехрангез:

*Ҳар бенавои қисмат аз ту навои дил ёфт,
Оҳанги баҳт бинмууд, шуд ҳамнавои миллат.*

Мехрдод:

*Бо чехраи кушода, бо ҳиммати зиёда,
Бурдӣ ба рӯи дунё, нуру сафои миллат.*

Мехрангез:

*То ҷашми даҳр бурдӣ, симои дилкашатро,
То минбари ҷаҳонӣ, бурдӣ садои миллат.*

Мехрдод:

*Байни ҳазор миллат дар ҷашми даҳр аён аст,
Бо қомати расоят, арзанда ҷои миллат.*

Мехрангез:

*Аз софиат сиёсат, бинмуда тарки ҳиллат,
Бо сидқ менамояд, хидмат барои миллат.*

Мехрдод:

*З-ин рӯ қарини мардум, ҳастӣ ҷунон ки акнун,
Ҷун мардумак азизӣ, дар дидаҳои миллат.*

Мехрангез:

*Хуши ҳоли он ки ин сон бинҳода аз сари сидқ,
Дилро ба роҳи миллат, сарро ба пои миллат.*

Мехрдод:

*Эй тифли миллат, аз ту ҳамгоми зиндагонӣ,
Хушноми зиндагонӣ, пурдил ниёи миллат.*

Мехрангез:

*Эй ҷону дил мунааввар, эй сӯи нур раҳбар,
Аз ту зиёгирифта, аҳли зиёи миллат.*

Мехрдод:

*Эй раҳнамои ахтар, андар самои даврон,
Эй дилфиди милли, эй ҷонғифди милли.*

Мехрангез:

*Шуд пеши роҳи миллат во аз ту сӯи давлат,
Пеши раҳи ту во бод, эй Пешвои миллат.*

Хитобам ширкаткунандагони базм бо нидои чун силсиламавчи давони дарё, ки соҳилро тасхир мекунад, бар ҳаво мепечад, базмгоҳ лабрези шодӣ мегардад:

Нидои аввал:

*Киштишикаста миллат, омад ба соҳил охир,
То аз Худо расидӣ, эй ноҳудои миллат!*

Нидои дуюм:

*Бо чехраи кушода, бо ҳиммати зиёда,
Бурдӣ ба рӯи дунё, нурусафои миллат!*

Овои сеюм:

*Байни ҳазор миллат дар ҷаими даҳр аён аст,
Бо қомати расоят, арзанда ҷои миллат!*

Овои чорум:

*З-ин рӯ қарини мардум, ҳастӣ чунон ки акнун,
Чун мардумак азизӣ, дар дидаҳои миллат!*

Садои панҷум:

*Эй ҷону дил мунаввар, эй сӯи нур раҳбар,
Аз ту зиёгирифта, аҳли зиёни миллат!*

Садои шашум:

*Шуд пеши роҳи миллат во аз ту сӯи давлат,
Пеши раҳи ту во бод, эй Пешвои миллат!*

ХАЗОНИ ҲИНО

Аз самти чапу рости дарвозаи рамзӣ, ду гурӯҳ духтарон, иборат аз саднафарӣ, дар либоси идонаи меҳргонӣ ба майдон ворид шуда, аз ду канори пайраҳа саф мекашанд. Онҳо дар бар либоси миллии меҳргонӣ доранд, бар гардан овезаи зебое дар шакли тӯмор, бандаш рангин, чилодор, ки дар он навиштаоти «Хазони ҳино».

Дастони духтарон ҳинобаста, дасти чап пеши бар, бо дasti рост намояндагони ҳокимиияти иҷроияи давлатии маҳаллӣ, меҳмононро хайрамақдам мегӯянд.

Ровиёни базм, дар ҳавои мусиқии классикӣ, Меҳрангезу Меҳрдод аз дастовардҳои соли 2017 ҳоҷагиҳои дехқонӣ далелҳо оварда, номи пешқадамони ҳоҷагии қишлоқро ба забон мегиранд, аҳсант мегӯянд ва дар ситоиши коргару дехқон, рӯзиҳои инсон, шеърҳо қироат мекунанд:

Меҳрангез:

*Боз ҷашини Меҳргон омад, хушио,
Меҳр дар ин остан омад, хушио.
Меҳр дар дил, меҳр дар дунёи дил,
Файз бар ҳар ҳонадон омад, хушио.*

*Меҳрро дидам саҳар дар осмон,
Ҳамчӯ нони гарм дар болои хон.
Осмон гӯё ки курси меҳрро,
Ҳадя месозад ба ҷашини Меҳргон.*

Ҷумъа Қувват

Меҳрдод:

*Аз миёни бодхон шаҳదбор,
Аз канори даштҳон беканор,
Аз сари ҳар хирмани монанди қӯҳ,*

*Аз Замин то қуллаҳои кӯҳсор,
Аз суруди корвонҳои қатор.*

Мехрангез:

*Тирамоҳи бои зарринрӯи мо,
Мекунад ҳар дам ишорат сӯи мо:
Ҳосили сахро ба тезӣ гун кунед,
Нозу неъмат боз ҳам афзун кунед.*

Мехрдод:

*Дил агар гарм аст, рӯй зард нест,
Боди сарди тирамоҳӣ сард нест.
Чун кунад одам ба аҳди худ вафо,
Хотири ўро губору гард нест,
Бевафой ҳеҷ кори мард нест!*

Мехрангез:

*Тирамоҳи бои зарринрӯи мо,
Мекунад ҳар дам ишорат сӯи мо.
Пахтакору подабону коргар,
Навбанав оред пайгоми зафар*

Мехрдод:

*Мехнати фатҳовари ҳалқи далер,
Мекунад ин мамлакатро беназир.
Аз ҳаво ояд агарчи бӯи барф,
Шӯълаи хурсандӣ хезад аз замир.*

Аминҷон Шукӯҳӣ

ОРОИШИ ХУРШЕД

Дар самти рости идгоҳ намоиши маҳсулоти солонаи хочагиҳо бо унвони «Ороиши Хуршед».

Аз коло, когази обногузар ва ё **селлофан** растаи барқад дар шакли хоначаҳои чаҳоркунча ва ё

мехробшакл, дар пештоқи онҳо унвони хоҷагиҳо, андаруни он дар рафҳо (сабадҳо) маҳсулот.

Растай меваҳо: анвои себ, себи биҳӣ, анцир, анор, намудҳои ангур, шафттолу; намудҳои қоқи зардолу, санҷид, анцир, қоқи себ, олу ва олуча; қоқи харбуза, навъҳои чормағз, тут, мавизи сиёҳ, зард, сурх;

Болои растаҳо ному наасаби пешқадамони хоҷагиҳо.

Растай навъҳои харбуза ва тарбуз.

Растай намудҳои каду.

Растай меваҳои хушк: намудҳои қоқи зардолу, санҷид.

Растай намудҳои гӯшт: гӯшти гов, гӯсфанд, буз, мурғ.

Растай равған: равғани гӯсфанд, гов, буз, равғани пахта, загир, офтобпараст, равғани кунҷит ва ҷоворимакка.

Болои раста ному наасаби чорводорон ва парандапарварони пешқадами ноҳия (шахр).

Растай маҳсулоти ширӣ: ширӣ гӯсфанд, буз, гов, асп.

Растай намудҳои қаймоқ: қаймоқи гӯсфанд, гов, буз.

Намудҳои ҷурғот: ҷурғоти гӯсфанд, буз, гов.

Растай намудҳои қурут.

Тавзех: агар дар ноҳия (шахр) комбинати шир бошад, маҳсулоти он дар намуди зарфҳояш, агар набошад, дар зарфҳои миллии анъанавӣ бояд ба намоиш гузашта шавад.

Растай дастгоҳҳо: **купий**, ҷаҳдег, мошинаҳои ширдӯшӣ ва қаймоқу равғанкашӣ.

Дар пешгоҳи намоишгоҳ майдончайи намоиши чорвои зинда: говҳои дӯшоии зотӣ, буққаҳои парвойӣ, гӯсфандони парваридаи зотӣ, серкаҳои зотии тоҷикӣ, ҳамели барраҳо, бузғолаҳо, гӯсолаҳо бо тамоми рангорангиишон;

Намунаи ҳайвоноти савории боркаш: хар, асп, шутур;

Намунаи қутосҳои Тоҷикистон;

Намудҳои мурғ: гӯштдиҳанда, тухмдиҳанда; кабк, тӯтӣ ва гайра.

Тавзех: ҳангоме ки иштирокдорони базми Меҳрғон намоишгоҳро тамошо мекунанд, аз карнаи идгоҳ суруду мусиқӣ пайваста садо медиҳад, аз он ҷумла суруди «**Тирамоҳ**» шеъри **Бозор Собир**, дар иҷрои Саидқул Билолов, дар ҳавои Ансамбли созҳои миллӣ; суруди «**Ҳазонрез**», шеъри устод Лоик, дар иҷрои Кароматулло Курбонов, дар ҳамоҳангии Оркестри эстрадии «Гулшан»; суруди ҳалқии «**Анор овардам**», дар ҳамоҳангии Ансамбли асбобҳои ҳалқӣ, дар иҷрои Акашариф Ҷӯраев; суруди «**Дар ҳаваси рӯи ту бошам**», шеъри Бадриддин Ҳилолӣ, оҳанги Шоҳназар Соҳибов, бо ҳамовозии танбӯр, дар иҷрои Шоҳназар Соҳибов; суруди Барно Исҳоқова, шеъри Бадриддин Ҳилолӣ «**Афтодааст**».

Таҳиягари барнома мувофиқи имконият ва завқи шунавандагони минтақа метавонад суруду оҳангҳоро иваз намояд, микдори онҳоро тағиیر дихад, вале асолати оҳанг матну овоз бояд нигоҳ дошта шавад.

БОҒИ ЗАРД

Мардум дар домани боги ҳазониди сайр мекунад, дар ин ҳангом боди тирамоҳӣ андак тунд мевазад, садои мусиқии садранги хишири- хишири ҳазон бар ҳаво меҳезад ва хурдсолон аз ин оҳанг шод мешаванд.

Сайркунандагон манзараи резиши баргро мушоҳида мекунанд, кӯдакону наврасон баргҳои парвозиро андар фазо ҷанг зада, аз думчааш медоранд, ба рангаш зеҳн мемонанд, манзараи резиши барги ҳазон ба тамошогоҳи инсон табдил мейбад.

Мўйсафедон, ба манзараи хазонрез, бо чашми ибрат менигаранд, умри рафтаро ба ёд меоваранд.

Яке ба дигаре мегўяд:

– Барги сабзу шохсори пурбор ба ҷавонӣ, хазонрезу дарахтони бараҳна ба пирию фартутӣ ачаб нисбате дорад.

Ду ровии савора ин ҳангом бодро-сайргоҳро давр мезанад, дар ситоиши манзараи хазонрез шеър қироат мекунанд:

Мехрангез:

*Баргҳо бигрехтанд аз сардкории хазон,
Чун зани барно зи оғӯши дуруши марди пир.
Аз баландӣ ноз карда, нақши зери по шуданд,
Наҳлҳоро танбараҳна монда дар кӯҳу адир.*

Мехрдод:

*Баргҳо бирехтанд аз шохсорони баланд,
Ё умеди ҷовидонӣ канда аҳдашро зи ман?
Хост чун барги хазоне саҳт афшионад маро,
Афканад андар миёни роҳ садбарги чаман.*

Гулруҳсор

Мехрангез:

*Тирамоҳ асту барг мерезад,
Дар лабонаши таронаи падруд.
Нигоҳи Офтоб ҳам қунд аст,
Меравад ҳастаҷон ба хонаи худ.*

Мехрдод:

*Тирамоҳ асту рӯд хушкида,
Хушклав мондаанд соҳилҳо.
Зогҳо мепаранд форигбол,
Догсон дар фазои манзилҳо.*

Лоик Шералий

ҲАНГОМАИ КАМАРБАНДОН

Дар ҳавои рақсидану шикастани баргрезон ба майдони боғ дастаи саднафараи духтарон аз самти чап, дастаи саднафараи писарон аз самти рост ворид мешавад, дар бар сарулибоси идонаи миллӣ, нишонаи умумиятдиҳандай онҳо **камарбанд** аст: духтарон камарбанди сафед, яъне рӯймол, писарон камарбанди сурҳро бо расми тоҷикона бастаанд.

Шеъри Абдураҳмони Ҷомӣ, муаллифи оҳанг Боймуҳаммад Ниёзов «**Дил мефиребӣ**» бар фазо танин меандозад, хурду калон дар ҳавои он ба гурӯҳи камарбастагон ҳамроҳ мешаванду мераксанд.

ЗАМЗАМАИ ХОМӮШӢ

Майдончай осоишу фарогати боғ, сайргоҳ. Бист кати канҷакории ҷӯбин дар намуди нимдоира гузашта, дар ҳар кадом дастархони меҳргонӣ ороста. Муйсафедон, собиқадорони ҷангӯ меҳнат, намояндагони ҳокимияти иҷроияи маҳаллии давлатӣ бо қӯдакону наврасон нишастаанд. Онҳо дар ҳавои замзамаи пасти мусиқии классикӣ ҳӯрок меҳӯранд. Ба ҷуз замзамаи мусиқӣ ва садои ҳӯриш овози дигаре андар муҳит эҳсос намешавад. Ҷузъитарин садои ҳӯришу нӯшидан, амсоли шикастани нон, рехтани чой, қулкули обҳои ранга, ҳӯриши мевай ҳушку сабзвотро садобардор бо тамоми назокаташ як бар сад афзуда, тавассути дастгоҳ андар муҳит пахш мекунад.

Ин ҳангом садои ровӣ баланд мешавад.

Мехрангез:

– Ба маълумоти ширкатқунандагони ҷашни Мехргон мерасонем, ки барои осоишу фарогаташон таъомҳои меҳргонӣ, аз он ҷумла **мурғи меҳргон** муҳайёст.

Мехрдод:

— Мурги меҳргон аз чумлаи гизоҳои суннатии мардуми тоҷик аст, ки андарунаш аз меваю гиёҳҳои шифобаҳш, сабзавоту меваҳои хушк пур карда, пухта мешавад, аз лаззати он баҳраманд шавед, азизон!

Ин ҳангом суруди «Хуш он замон», шеъри устод Абулқосим Лоҳутӣ, оҳанги ҳалқ, дар ичрои Шоиста Муллоҷонова садо медиҳад.

Дар поёни суруд садои ровиён баланд мешавад:

Мехрангез:

— Дӯстдорони базми Меҳргонро ба мушоираи «Хазонборон» даъват меқунем. Ҳар нафареро, ки аз ситоши тирамоҳи заррин огоҳ асту дилбастай пероҳани тиллоии Замин, рӯйи саҳна меҳонем. Ин ҳангом чордаҳ нафар духтарони гулпераҳан давра меороянд, таҳти мусиқии классикии маҳин мушоира оғоз меёбад.

МУШОИРАИ ХАЗОНБОРОН

Духтари якум:

*Хазон резад, эй ёрон кучоед?
Ба ғагми ин хазонборон кучоед?
Хазони бӯстони дил расида,
Шумо дилсӯзу дилдорон, кучоед?*

Духтари дуюм:

*Шамоли тунди фасли тирамоҳон
Фурӯ резонд барги шоҳсорон.
Ту гӯй баргҳо дар рӯи дунё
Парешонанд монанди гарibон.*

Духтари сеюм:

*Ба рӯи роҳҳо барги хазон рехт,
Ки гӯи обрӯи бӯстон рехт.*

*Табиат пир шуд дар тирамоҳон,
Хазони умр як – як бенишон рехт.*

Духтари чорум:

*Чӣ суд аз шуҳрати барвақту осон?
Чӣ суд аз нашири чанде шеъру достон?
Дили шоир ба монанди Замин аст,
Ки бояд кард ҳар дам киштгардон.*

Духтари панҷум:

*Намонад кишти деҳқон нодуруда,
Намонад шеъри шоир носуруда.
Дар ин дунёи бурду боҳт, эй кош,
Намонад коми ошиқ норабуда.*

Духтари шашум:

*Дило, фарёди ту гар гӯирас нест,
Чунин ёбам: дар олам ҳеч қас нест.
Гули тарро ба сарвақт ар набӯй,
Замину осмон ҷуз хору ҳас нест.*

Духтари ҳафтум:

*Дараҳти пирро дар тирамоҳ бин,
Чу пири қадхамида зору мискин.
Бинолад решаша аз тан, тан зи решаша:
Фигон аз талхихон умри ширин.*

Духтари ҳаштум:

*Ҳама монанди мо шайдо наоянд,
Баҳору тирамоҳ якҷо наоянд.
Агар дарёдилеро бурд дарё,
Дигар мардум лаби дарё наоянд.*

Духтари нухум:

*Баҳорон баргро ранги ҷавонист,
Ба фасли тирамоҳ ранги хазонист.
Мазан сангам ба ҳаққи пургуноҳӣ,
Гуноҳи ман гуноҳи зиндагонист.*

Духтари дахум:

*Чу поизи гарон омад, гули ман,
Дараҳтонро хазон омад, гули ман.
Маро бо ту мисоли шохаю барг,
Ҷудоӣ дар миён омад, гули ман.*

Духтари ёздахум:

*Табиат ҳаставу ноҷӯру нотоб,
Зи ҳар шохе бирезад гӯй зардоб.
Танад барги хазон афтода аз шох,
Чу моҳии бурунафтода аз об.*

Духтари дувоздахум:

*Бидидам, тирамаҳ дарё ҳазин аст,
Ба лабҳои оҳҳои вонасин аст.
Чу пири варшикаста, паршикаста,
Зи худ навмед дар рӯи Замин аст.*

Духтари сездахум:

*Ҳар гул, ки шукуфад, лаби ҳандидаи мост,
Ҳар ҷашма, ки ҷӯшад, дили болидаи мост.
Ҳар барги хазон, ки тирамаҳ мерезад,
Аз камҳавасиҳо гули ноҷидаи мост.*

Духтари чордахум:

*Хазонрезу хазонрезу хазонрез,
Чаро умри ҷавонӣ бигзарад тез?*

Чаро одам надонаад қимати умр?

Чаро начиз гардад аз паш чиз?⁴³

Лоик Шералий

Дар поёни мушоира чордах писар бо сарулибоси ороста ба сахна мебарояд ва хар кадоме ба духтаре, чун рамзи ошиқӣ ва тирамоҳ, яктоӣ себи калони зардро ҳадия мекунад.

Оҳанги «Шашмақом», «Соқиномаи Наво», шеъри Ҳофизи Шерозиро, Тӯхфа Фозилова, Ҳунарпешаи ҳалқии СССР, месарояд.

НАМОИШГОҲӢ ЁҚУТ ВА ЗАБАРҖАД

Сахни намоиши сангҳои қимматбаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. Болои майдончай чаҳоркунҷаи суфғамонанд намунаи сангҳои мармар: сафед, сурх, зард, қабуд, сиёҳ; намудҳои гуногуни ёқут, забарҷад, фирӯза, ҳамчунин, сангҳои дигари ороишӣ, соҳтмонӣ гузошта шудаанд.

Дар паҳлуи намоишгоҳ асбобҳои зебои сангини рӯзгор, ҳайкалчаҳо, шамъдону лаъличаҳо ва зарфҳои мармарин бо тартиби мутаносиби рангҳо ва тарҳашон чида шудаанд.

Ин ҳангом аз карнаи базмгоҳ суруди «Ишқи ватан», шеъри Ҳабиб Юсуфӣ, оҳанги ҳалқ, дар ичрои Абдулло Назриев садо медиҳад.

ХАЙМАИ ХУРШЕД

Дар самти чапи боғ, наздикии дарвозаи баромадгоҳ ҳаймаи курашакл аз колои ҳамранги Офтоби ба

⁴³. Шералий, Л. Куллиёт. Ашъор. – Душанбе: Адиб, 2008. – Ҷилди 1. – С. 462-512

гуурбрафта, аз боло ба поён лахтҳои калон – калони сабз, чигарӣ, сафед дорад; гирдогирдаш бо бандҳои зарҳалии пӯпакдор ороиш ёфта. Андар болои дарвозааш аз меваҳои аълосифату меҳргонии зард, себ, нок, анчири зард: себи биҳӣ, хоҳ асливу хоҳ сохта, навиштачоте **«Офтоби Меҳргон»**.

Андаруни хайма болои дастарҳони меҳргонии сурҳамаи намудҳои ҳаҷман калони ҳосили замин: намудҳои ҳарбуза, тарбуз, каду, қоқи зардолу себ, олу, олуча; сӯтаҳои зарду сурхи ҷуворимакка; гирдогирди хайма дар бандҳо дастаҳои гандум, ҷав, пояҳои офтобпараст; дар сақфи хайма ҳамели навъҳои ангури зимишона ба ришта кашида. Атрофи дарвозаи даромадгоҳ ҳамели ҳазонбарг ба тарзи шилшила ва парпара оvezон.

Аз самти офтобнишин, аз равзанаи гирд дастаи нури равшаний тавассути асбоб ба хайма ворид карда мешавад, ки он дар самти муқобили девор сурати Офтобро мекашад.

Иштирокчиёни базми Меҳргон Хаймаи Ҳуршедро тамошо карда, аз дарвоза бо эҳсоси шукронаву қаноатмандӣ берун мераванд.

Ин ҳангом суруди **«Ҳар дам ғанимат аст»**, шеъри устод Лоик Шералий, оҳанги Ҷӯрабек Муродов садо медиҳад. Мардум дар тасдиқи маънои он андешаманд ба чор тараф роҳ мегиранд.

Садои ровиёни базм, ки дар ҳавои оҳанги меҳргонӣ шеърҳоро андар ситоиши фасли ҳазонрез меҳонанд, дар фазо танин меандозад:

Мехрангез:

*Дод аз ин бод, аз ин боди ҳунуқ
Богро ҷайбу гиребон задааст,
Вой аз ин фасли ҳазон, фасли ҳазон
Даст дар ҳуни дараҳтон задааст.*

Мехрдод:

*Ҳар пои дарахт, ки урён аст,
Ҷубӣ, чу поин инвалидон аст.
Дар чорҷӯбаҳои сафедорон
Тасвири зарди боди хазон аст.*

Бозор Собир

Мехрангез:

*Дар кӯҳу пушта,
Дар боғу полез,
Гӯяд фасона боди хазонрез,
Оё бирезанд гулҳои шодӣ
Аз шоҳсори уммеди ман низ?*

Мехрдод:

*Саҳро чу хони афшионда холист,
Фарёди мурге роҳатфазо нест.
Оё маро ҳам рӯзе зи тақдир
Ин сон ҳаёти берангӯ борест?*

Мехрангез:

*Дарё ором чун пири солор,
Хуршид бе завқ чун марди бемор.
Оё дили чун шаҳбози ман ҳам
Рӯзе ба ин дом гардад гирифтор?*

Мехрдод:

*Рӯз аст кӯтоҳ чун васли ҷонон,
Шабҳо дароз аст чун ҳаҷри ёрон.
Оё маро ҳам дар умри кӯтоҳ
Ин лаҳза ояд аз рӯзгорон?*

Мехрангез:

*Ҳар барги ларзон, ҳар нахли урён
Гӯяд ҳадисе аз навбаҳорон.*

*Гул мекунаад боз дар сафҳаи дил,
Як байти уммедин, як байти армон.*

Гулназар

Одамон чун дарёчаҳои кӯҳӣ ба чаҳор тарафи ноҳия (шаҳр) роҳ мегиранд. Ҳар қадар ки онҳо аз меҳрғонгоҳ дур шаванд, садои мусиқии дилнишин, овози дилҳоҳ, нафаси боди хазонрез ба онҳо бештар асар карда, он ҳама андар устухонашон гӯё ки акси садо медиҳад, водор менамояд, ки аз баҳори сабзу тар, тобистони офтобаш шӯълавар, тирамоҳи хазонрез ва сардиҳои зимистон ёдовар шаванд, аз ин ҳама рангорангии айёми чахоргона ва гузашти умр андеша кунанд.

Ин ҳангом «Эй одамон», шеъри Саидалий Маъмур, муаллифи оҳанг Ҷӯрабек Муродов, дар ҳамоҳангии созҳои миллӣ, дилҳоро таскин мебахшад гӯё:

*Одам ба одам зиндааст,
Мегуфт модар ҳар замон,
Ман зинда бошам бо шумо,
Эй одамон, эй одамон.*

*Ман бе шумо як қатраам,
Як қатра бошад ноаён.
Як қатра кай дарё шавад?
Эй одамон, эй одамон.*

*Ман бе шумо як зарраам
Аз Офтоби зарфишон.
Як зарра кай тобон шавад?
Эй одамон, эй одамон.*

*Ман бе шумо як ахтарам,
Аз ахтарони осмон.*

*Назме нагардад каҳкашон,
Эй одамон, эй одамон.*

*Як дона кай хирман шавад?
Як гул нагардад бӯстон.
Як шеър кай девон шавад,
Эй одамон, эй одамон.*

*Ман бе шумо як чашмаам,
Ман бо шумо баҳри дамон,
Эй одамон, эй одамон!*

Акси садои сароянда дар муҳити идона доман густурда, мавчи нидои «**Эй одамон, эй одамон!**» садбора афзуда, бар ҳаво меҳезад ва ҳамабора бар сари фавчи одамони дар кӯчаву майдонҳо равон мерезад, Замину замони айёми Мехргон аз ин замзама лабрез мешавад.

Номаи ҳаштум
ДАФТАРИ МЕҲРГОН

Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ

*Малико, ҷашини Меҳргон омад,
Ҷашини шоҳону хусравон омад.
Ҳаз ба ҷоии мулҳаму хиргоҳ,
Бадали боду бӯстон омад.
Мӯрӯд ба ҷоии савсан омад боз,
Май ба ҷоии аргувон омад.
Ту ҷавонмарду давлати ту ҷавон,
Май ба баҳти ту ҷавон омад.*

Абулқосими Фирдавсӣ

*Фаридун чу шуд бар ҷаҳон комгор,
Надонист ҷуз хештан шаҳриёр.
Ба расми каён тоҷу таҳти меҳӣ,
Биёрост бо коҳи шоҳаншоҳӣ.
Ба рӯзи ҳуҷаста сари Меҳрумоҳ,
Ба сар барниҳод он каёнӣ кулоҳ.
Замона беандӯҳ гашт аз бадӣ,
Гирифтанд ҳар як раҳи эзадӣ.
Дил аз довариҳо бипардохтанд,
Ба оини Кай ҷашини нав соҳтанд.
Биканд андар он кӯҳ оташкада,
Бад-ӯ тоза шуд Меҳргон ва Сада.
Нишастанд фарзонағон шодком,
Гирифтанд ҳар як зи ёқут ҷом.
Майи равшану ҷехраи шоҳи нав,
Ҷаҳон гашт равшан сари моҳи нав.
Бифармуд, то оташ афруҳтанд,
Ҳама анбару зарьфарон сӯҳтанд.
Парастидани Меҳргон дини ўст,
Таносоиву ҳӯрдан оини ўст.
Кунун ёдгор аст аз ӯ моҳи Меҳр,*

*Биқұшу ба ранқ әң манмой чехр.
Варо буд қаҳон солиён понсад,
Ки нафканد як рұз бунёди бад.*

Манучехри Домғонӣ
*Шод бошед, ки қашни Мехргон омад,
Бонги овои дуройи корвон омад.
Корвони Мехргон аз Ҳазрон омад,
Ё аз ақсои билоди Чинистон омад.
На аз ин омад, биллоҳ, на аз он омад,
Ки аз фирдавси барин в-аз осмон омад.
Мехргон омад, ҳон дар бигшоедаши,
Андар ореду тавозўъ бинмоедаши.
Аз губори роҳ эдар биздоедаши,
Бинишонеду ба лаб хурд баҳшоедаши.
Хуб дореду фаровон бистоедаши,
Ҳар замон хидмати лахте биафзоедаши.*

*Омад хұчастта Мехргон, қашни бузурги хусравон,
Норанчу нору аргавон овард аз ҳар ноҳия.
Чу мутрибон зананд навои таҳти Ардашер,
Ки Мехргони Хурдаку гоҳе сипаҳбадон.
Эй амири меҳрубон, ин Мехргон хуррам гузор,
Фаррү фармони Фаридун варз бо фарҳангы ҳанг.*

Үнсурӣ
*Чу нав кардӣ навоии меҳргонӣ,
Бибурдӣ ҳуши ҳалқ аз меҳрубонӣ.
Мехргон омад, гирифта фолаши аз некумисол,
Некрӯзу некқашну неквақту некфол.*

Дақиқӣ
*Мехргон омад, қашни малик Афредуно,
Он күчо ғов беҳ парвардаши бармоюно.*

*Мехргони нав даромад, бас муборак Мехргон,
Фоли саъд оварду рӯзи фарруху баҳти ҷавон.*

Асадии Тӯсӣ

*Фаридуни Фаррух ба ғурзи набард,
Зи Захҳоки тозӣ баровард гард.
Чу дар бурҷи шоҳин шуд аз хӯша меҳр,
Нишиаст ў ба шоҳӣ сари моҳи меҳр.
Ба орошии Мехргон ҷашин соҳт,
Ба шоҳӣ сар аз ҷарҳи моҳ барфароҳт.*

Қатрон

*Одинаву Мехргону моҳи нав,
Боданд ҳуҷаста ҳарсе бар Ҳусрав!*

Саноии Ғазнавӣ

*Гоҳ он омад, ки боди Мехргон лашкар қашад,
Дасти ў пироҳани аиҷар аз сар қашад.
Богҳоро додғои ибриён бар-бар занад,
Шоҳҳоро ҷодари настуриён бар сар қашад.
Зон ки савсан ҳамчу намомасту нарғис шӯҳчашм,
Ҳар ду бадхӯроҳ медар зар ва дар зевар қашад.*

Амир Муиззӣ

*Бандагони меҳрубон аз баҳри ҷашини Мехргон,
Тӯҳфаҳо оранд пеши ҳусравони комрон.
Гарчи дарё очиз аст аз омадан бар дасти абр,
Риштаи лӯълӯ фиристад пеши таҳти шаҳриёр.*

Фаррухии Сиистонӣ

*Ба фаррухиву ба шодиву шоҳии эроншоҳ,
Бо меҳргонӣ бинишиаст бомдоди пагоҳ.
Мехргон ҷашини Фаридуни мулки фаррух бод,
Бар ту, эй ҳамчу Фаридуни, мулк фаррухфол.
Бикишод Мехргон дари иқбол бар ҷаҳон,*

Фархунда бод, малики Шарқ Мехргон.

Масъуди Саъди Салмон

*Рӯзи Мехру моҳи Мехру ҷаши фарруҳ Мехргон,
Мехр биафзой, эй нигори моҳҷехраи меҳрубон.
Меҳрубонӣ кун ба ҷаши Мехргону рӯзи Мехр,
Меҳрубонӣ кун ба рӯзи Мехру ҷаши Мехргон.
Ҷомро чун лола гардон, аз набиди бодаранг,
Вандар он мангар, ки лола нест андар бӯстон.*

*Ба хидмат пеши рӯйи ў миён бастаст шоҳи гул,
Зи ҳашмат пеши зулфи ў сарафкандаст савсанбар.
Ба ҳӯйу одати обо ба ҷамъи зонрон «зар» бар дех,
Ба расму сирати аҷдод, ҷаши Мехргон «май ҳӯр».*

*Хусраво! Шабҳои умрат рӯз бод,
Мехргони мулки ту Наврӯз бод.
Раъии нуронии ту ҳуршедвор,
Дар ҷаҳони адл мулкафрӯз бод.*

Мунчиқи Тирмизӣ

*Худойгоно фархунда Мехргон омад!
Зи бод равон гашт ба таҳвали Офтоб аҳвол,
Саропардаи сухбат қашад себу турунҷ,
Ба табли реҳлат барзад гули бунафша дувол.
Ба сони моҳии заррин кунун фурӯз резад,
Зи бед барг ба як зилзила ба оби зулол.*

*Мехргон омад ба хидмат, шаҳриёро назди ту,
Дар миёни бӯстон бикишод ғанҷи шойгон.*

Рашиди Ватвот

*Омад хучаста мавсими қурбон ба Мехргон,
Хунрези ин ба ҳам шуд бо баргрези он.
Бичүй меҳри ман, эй навбаҳори ҳусн, ки ман,
Ба корат оям ҳамчун ба Мехргон оташ.*

Низомии Ганчавӣ

*Даромад Борбад чун булбули маст,
Гирифта барбате чун об дар даст.
Зи сад дастон, ки ўро буд дар соз,
Гузидা кард, сӣ лаҳни хушовоз.
Ба барбат чун сари захма даровард,
Зи руди хушк бонги тар даровард.
Чу бод аз «Ганчи бодовард» рондӣ,
Зи ҳар боде лабаши ганҷе фишондӣ.
Зи «Ганчи сӯхта» чун соҳтийроҳ,
Зи гармӣ сӯхтий сад ганҷро оҳ.
Чу «Шодирвони марворид» гуфтӣ,
Лабаши гуфтӣ, ки марворид суфтӣ.
Чу «Тахти тоқдисӣ» соз кардӣ,
Биҳшишт аз тоқҳо дар боз кардӣ.
Чу қанд аз «Ҳуққаи Ковус» додӣ,
Шакар колои ўро бӯс додӣ.
Чу лаҳни «Моҳ бар кӯҳон» қушиодӣ,
Забонаши моҳ бар кӯҳон ниҳодӣ.
Чу бонги «Сабз дар сабзаши» шунидӣ,
Зи боги зард сабза бардамидӣ.
В-агар «Сарви саҳӣ»-ро соз додӣ,
Саҳисарваши ба хун ҳат боз додӣ.
Чу «Нӯшинбода»-ро дар парда бастӣ,
Хумори бодаш нӯшин шикастӣ.
Чу карди «Ромиши ҷон»-ро равона,
Зи ромиши ҷон фидо кардӣ замона.
Чу нав кардӣ навои «Мехргонӣ»,
Бибурдӣ ҳуши халқ аз меҳрубонӣ.*

*Чу захма рондӣ аз «Кини Сиёвуши»,
Пур аз хуни сиёвушон шудӣ гӯш.
Чу кардӣ «Боги ширин»-ро шакарбор,
Дараҳти талҳро ширин шудӣ бор.
Ба гуфти Борбад к-аз бор беҳ гуфт,
Забони хусраваш сад бор «зех!» гуфт.
Ба ҳар парда, ки ў бинвоҳт он рӯз,
Малик ганҷе дигар пардоҳт он рӯз.
Ба ҳар парда, ки ў барзад навое,
Малик додаши пур аз гавҳар қабое.*

Садриддин Айнӣ

*Ҳар гул, ки ба навбаҳор бишкуфт,
Охир ҳамаро ҳазон чу ҳас рӯфт.
Ҳар ҷост, ки обшору гулгашт,
Охир шуданист хушк чун дашт.
Ҳар қаср, ки соҳт дасти меъмор,
Дар дасти фаност охири кор.
Ҳар моҳ, ки ёфт авчи иқбол,
Гардид ҳилол охири ҳол.
Дар сафҳаи рӯзгор аз қас
Номи баду нек монаду бас.
Эй дил, чу гузаштанист айём,
Бар ҳурду бузург кому ноком.
Он беҳ ба замини зиндагонӣ,
Тухми амали накӯ фишионӣ*

Абулқосим Лоҳутӣ

*Шаҳодат медиҳам бар ин, ки ман аз миллати корам,
Наҷоди саъиу тухми ранҷу насли дудаи заҳмат.
Ба ҷизе нестам тобеъ ба ҷуз фармудаи заҳмат
Ба ҷуз заҳмат надорам мазҳабе, ин аст иқрорам!*

*Боги ҷаҳон бе вуҷуди фаълаву дехқон,
Мева, ки саҳл аст, як гиёҳ надорад.*

*Хуши он замоне, ки дар байрақи миллат
Бубинам путқу доси коргарро.*

*Сустию навмедӣ андар роҳи заҳматкаш хатост,
То нафас боқист дар тан, кор мебоист кард.*

*Бе рафиқи ростгӯе кор кардан мушкини ласт,
Рост гӯям: зиндагӣ бе ёр кардан мушкил аст.
Азму ҷаҳд осон кунад ҳар саҳтро, Лоҳумиё,
Шаъни инсон нест гӯяд: кор кардан мушкил аст.*

*Бе чуну чаро аз мост, ҳар чиз ки дар дунёст,
Ин неъмату нон аз ту, ин давлату ҷоҳ аз ман.*

*Донии, эй дехқон, аср дорад, намедонӣ магар?
Маърифат таъми шакар дорад, намедонӣ магар?
Дарс хону кор кун, то аз саодат бархӯрӣ,
Тухм агар пошӣ, самар дорад, намедонӣ магар?*

Мирзо Турсунзода

*Офарин бодо шуморо, паҳлавонон оғарин!
Марду занҳои далери Тоҷикистон оғарин!
Шавқатон моро ба колхози Шумо овардааст,
Эй сазоворони меҳру ҳурмату шон оғарин!
Содикона меҳнати колхозчиён афзун намуд,
Кудрати ин мамлакатро, садҳазорон оғарин!*

ТИРАМОХ

*Шүхрати бисёр дорад тирамоҳ,
Номи лангардор дорад тирамоҳ.
Дасти боло, рӯи хандон, чашми сер,
Домани пурбор дорад тирамоҳ.*

*Паҳн карда хони зебо дар Замин,
Нозу неъматҳои дунё дар Замин.
Мекунад моро ба даргоҳаш хабар,
Дорад он тӯю тамошо дар Замин.
Хам шуда сӯи Замин бо эҳтиром,
Медиҳам аз номи колхозчӣ салом.
Чун дарахти сершоҳу сербарг,
Мисли домоду арӯси некном.
Кӯҳсор аз шарқ чун дехқони пир,
Мебарафт тӯёнаҳои беназир:
Лаълии заррин ба сар бардошта,
Ҳар саҳар гӯяд, ки: аз ман ҳадя гир!*

Пайрав Сулаймонӣ

БА БОҒБОН

Ногаҳон ҳазон

Ба чаман фитод,

Ранги гул парид,

Барги суман фитод.

Амон, булбулон,

Фигон, бедилон,

Гул зи даст рафт...

Ба дил шикаст рафт..!

Дигар сафо намонд,

Гуле ба ҷо намонд.

Гуле дигар надидам,

Гуле дигар начидам,

*Гуле бў накардам,
Ба гул хў накардам.*

*Гуле бичидаму гуфтам, ки гул ба гул шояд,
Ки ҷои гул ба сари синаи ту мебояд.
Туро бидидаму тақдиму пешкаш кардам,
Ки нури ҳусни ту бо ранги гул биязояд.
Баҳору фасли ҷавониву гул ганимат дон,
Гули шукуфтаи худро мадех ба боди ҳазон.*

*Аз гул арак чакиду ҳамон дам гулоб шуд,
Хун дар димоги булбули мискин шароб шуд.*

БОҒБОНИ ГУЛ

*Богбони гул,
Посбони гул.
Сўхт дар ғамат
Ошёни гул.
Гўши қун даме
Достони гул.
Гарчи дидай
Навбаҳори гул.
Умр бурдаӣ
Дар канори гул.
Синаат пур аст
Аз губори гул.
Чон фишондай
Дар вафои гул.
Сар фикандай
Зери пои гул.
Дар мизочи гул
Ранги вафо набуд,
Дар тароваташ*

*Нашъунамо набуд.
Дар сиришти ў
Асл ҳаё набуд.
Ошно набуд,
Ошно набуд.
Бў набурдаӣ
Аз сафои гул,
Маҳв гаштай
Дар адой гул.
Ишваҳои гул
Ҳон, гарид буд,
Ғамзаҳои ў
Бас ачиб буд.
Рангу бўи ў
Дилфириеб буд,
Аз вафову аҳд
Бенасиб буд.
Тухму решаш
Ноначиб буд,
Бегумон будӣ
Аз чафои гул,
Бехабар будӣ
Аз ҳатои гул.
Ҳайфи меҳнатат
Ройгона шуд...
Розҳои дил
То фасона шуд,
Баҳри дилфириеб
Ин баҳона шуд,
Дил қашиду рафт
Аз миёна шуд.
Эй фанои гул,
Мубталои гул,
Чанд хун шавӣ
Аз барои гул.*

**Ҳабиб Юсуфӣ
МАНЗАРАИ ТИРАМОХИ ҶАНУБ**

*Канӣ Офтоби
Гарми тобистон?
Рӯзҳои дароз
Чӣ шуд зи миён?
Тирамоҳ оё,
Оё тирамоҳ?
Осмонро бинед:
Ҷо- ҷо абр.
Офтоби тобон,
Аз паси абрҳо
Нигоҳ меқунад...
Ана бар кӯҳсорон
Аз авчи фазо
Абр мефарояд,
Гӯё кӯҳҳои
Тағсоншуударо
Сард менамояд.
Ана кӯҳсорон
Зери туманҳо
Қавоқ андозанд,
Ё аз тобистон
Пеши тирамоҳ
Шиква месозанд?
Обаки ҷӯйҳо
Тунук шуда боз
Бас соғ гаштааст,
Чун ҷашмаҳои
Ҷонбахши Ҷарвон
Шаффоғ гаштааст.
Баргҳои дараҳт
Заррин шудаанд,*

*Чун нури офтоб
Онҳо зинати
Замин шудаанд.
Рехта беҳисоб!
Шамоли сентябр
Гардҳои Замин
Ба рақс
Дарорад,
Онро то сари
Баргҳои заррин
Боло барорад.
Ин ҳолро дида
Абри тирамоҳ
Дар қаҳр мешавад,
Сипоҳи худро
Аз газаб гоҳ – гоҳ
Пештар мебараад.
Фармон медиҳад
Борони покро
Дар чунин ҳангом,
То ки шӯриши
Шамолу хокро
Гардонад ором.
Якбора онгоҳ
Бисёре аз ҳаво
Борон биёяд,
Зуд дарахтонро
Аз ҳуҷуми гардҳо
Халос намояд.
Канӣ Офтоби
Гарми тобистон?
Рӯзҳои дароз
Чӣ шуд аз миён?
Ба бог биёед,
Ангуурро бинед*

*Болоу дарахтон-
Метобад
Хамчун
Банди марворид,
Ба шох овезон.
Хам олуи зард,
Хам ниҳоли тут
Кайҳо боз дилшод:
Ба бөгбон дода
Меваҳои худ
Дерест озод.
Баргҳои худро
Партофта акнун
То баҳор хобанд,
То дар соли нав
Аз ин ҳам афзун
Мева андоzanд!
Аммо дигаранд
Дарахтони себ
Вақти тирамоҳ:
Урганчи себҳо
Чунон ҳам базеб,
Аҷаб ҳам дилҳоҳ!
Онҳо то алҳол
Меваҳои онро
Дошта дар канор,
Парвариш карда
Мешаванд гӯё
Рақиби анор.
Танҳо гоҳ – гоҳ
Шамоли сентябр
Сахттар мевазад.
Себҳои сурҳро
Давида бо қаҳр,
Канда мегираð,*

*Шохҳо ҳам шаванд,
То ки онро зуд
Дар ҳаво доранд.
На, кӯдакони
Хурди масъуд
Онро мемонанд?
Колхозчизанон,
Ҷавондухтарон
Ҳосил гундоранд,
Кӯдаконашон
Ҳам тозон – тозон
Доман медоранд.
Каний Офтоби
Гарми тобистон?
Рӯзҳои дароз
Чӣ шуд аз миён?
Охир тирамоҳ
Фасли барфӣ нест,
Инро медонед,
Ҳар ҷо дар саҳро
Пунбаи барфӣ аст,
Ҳайрон мемонед!
Сурхрӯ дуҳтарон
Байни шохҳои
Кабуди
Баланд
Сурудхонон
Ҳама гулҳои
Сафед мечинанд.
Онҳо мегӯянд:
«Тамошо кунед
Гулзори моро!»
Тирамоҳ фасли
Гулҳои сафед,
Бинед инҳоро!*

*Он ғоҳ гӯед:
Тирамоҳи ҷануб
Ҷунон ҳам зебост!
Агарчанде ки
Навбаҳор маргуб,
Ин ҳам дилкушост.*

**Боқӣ Рахимзода
СУРУДИ БОҒБОН**

*Шод ҳастам, меваҳои боди ман
Файз меорад ба ҳар дастурхон.
Шод ҳастам, ҳосили дасти маро,
Менисандад аҳли ҳар як хонадон.
Себу ангуру анори боди ман,
Меравад то Маскави пуршаъну шон.
Он ҷунон ман бодҳо барпо кунам,
То шавад аз мева пур рӯи ҷаҳон.*

**Faффор Мирзо
ДЕҲҚОН, КИ КИШТ, БОЯД ФУН КУНАД**

*Моли дехқон шаб бимонад дар адир,
Хоб аз ҷашми хаёлаши мепарад.
Хирманаш монад агар нокӯфта,
Луқмай нон аз гулӯяши нагзарад.*

*Тӯи фарзанди азизашро, ки нест
Дар ҷаҳон аз ин савоби зӯрттар,
Дехқони хуб маътал мекунад,
Монда бошад кори дехқонӣ агар.*

*Нест дар дунё гуноҳе сахттар
Аз гуноҳи ў, ки дар фасли баҳор,
Кошт, аммо ҳосилашро тирамоҳ
Кард зери барфу борон хорузор...*

*Дехқон! Соатбасоат Офтоб
Мешавад бар қавси худ наздиктар,
Бар сари мо тирамоҳи бадқавоқ
Мекунад ҳар дам ду абрӯ сарбасар.*

*Дехқон! Танг аст вақти пахтакор,
Чумла ташвишҳои дигарро бирон,
Неъмати худро бубардор аз Замин,
Сарвати худро таги борон намон.*

Аминҷон Шукӯҳӣ
ДИЛ БА КОЛХОЗИ ШУМО ОШИҚ ШУДАСТ
*Дил ба колхози шумо ошиқ шудаст,
Ошиқи якумрии содиқ шудаст.
Чун ки кору боратон, эй дӯстон,
Бар мукофоти Ватан лоиқ шудаст.*

*Кони пахта домани майдонатон,
Пур зи неъмат рӯи дастурхонатон.
Хонаи нав, мактаби нав, роҳи нав
Ҳосили меҳнат-ҳузури ҷонатон.*

*Ҳар ниҳоле бар ниҳоле ёр шуд,
Бог барпо гаштаву пурбор шуд,
Об омад, нур омад, баҳт ҳам,
Мазраи беҳосиле гулзор шуд.*

*Маҳкам аз домани ҳиммат дошта,
Обрӯи хешро бардошта,
Пешсаф бошед аз ин ҳам бештар,
Пахтаи бисёрро гундошта.*

БАРГҲОИ ТИЛЛОЙ
*Баргҳои сабз тиллоӣ шуданд,
Сурхрӯ гӯё ки аз бой шуданд.*

*Лек аз сайри шамоли тирамоҳ
Зери по афтоода ҳарҷоӣ шуданд,
Дар фироқи бод савдоӣ шуданд.*

*Меваҳоро чида чун дурдонаҳо,
Мардумон бурданд сӯи хонаҳо.
Баргҳо монанд чун болу паре
Баъди кӯчи булбулон аз лонаҳо,
Дур аз сарманзили ҷононаҳо.*

*Боз фардо чун расад фасли баҳор,
Баргҳои тоза андар шохсор
Боз ҳам гаҳвораҷунбонӣ кунанд,
Дар сари гулҳо қатор андар қатор.*

*Богҳо чун Ҳотами тоӣ шаванд,
Меваҳои сабз тиллоӣ шаванд,
Дида онро баргҳо боз аз гуур
Худписанду маст аз бой шаванд,
Боз ҳам рӯзарду ҳарҷоӣ шаванд.*

БОҒБОНРО МЕПАРАСТАМ
*Дар себзорон мафтуну мастам
Дар ин дақиқа, то ин ки ҳастам,
Дастони дехқонро меғишорам,
Ман багбонро мепарастам.*

*Дарде набинад дасти ҳунарвар,
Дасти ҳунарманди багпарвар,
К-аз дашту ҷӯли дирӯзу имрӯз
Ояд насими шӯхи муамтар.*

ЗАМИНИ БОРИ АВВАЛ КИШТГАРДИДА
*Замини бори аввал киштгардида,
Ба дунё ҷашм медӯзад ба мисли кӯдаки навзод.*

*Туро, эй марди дехқон, бар сари гаҳворааш дида,
Гаҳе мекандаду гаҳ менамояд гиряву фарёд.
Нарезад то ки бефарқ аз рухи Хуршед,
Дигар бар хоку гил он зарраҳои гарми тиллоӣ,
Кушояд сабз дастархон ба сад умmed,
Ки зебой бирезад боз аз нав рӯи зебой.
Замини ҷомаҳои зарҳалипӯшам,
Ба фасли тирамоҳ овард хирман-хирман эҳсон,
Қадаҳ пур карда бар баҳти шумо нӯшам,
Заминҳои навбодам, набуд фатҳи шумо осон!*

**Лоик Шералий
БОРОНИ ТИРАМОХ**

*Рехт борон... торҳои сим-сим
Хуши навои осмонӣ доштанд.
Зеру бамҳошон ба рӯи бомҳо
Мужсдаҳои меҳргонӣ доштанд.*

*Рехт борон... риштаҳои нуқрагун
Шуд сари дӯши дараҳтон шилишила.
Мечакид аз панҷаҳои баргҳо
Ҳамҷу зардоб аз кафи пуробила.*

*Рехт борон... гесувони обияш
Бӯи дашту бӯи коҳу беда дошт.
Дошт бӯи сабзаҳои сӯҳта,
Бӯи магшуши гули хушкода дошт.*

*Рехт борон... гӯши ҷони ман шунид,
Аз лаби гул ҳандаҳои вонасин.
Аз шамоли ҳашмигу печону тунд,
Тухми гулҳо рехт дар рӯи Замин...*

*Рехт борон... гар губор аз рӯи гул
Бистурад бо лутф борони баҳор,*

*Бо ҳазор афсұс борони тирамох
Аз рухи барғи ҳазон шүяд губор.*

ТИРАМОХ

*Осмони тозарұ шуд тирапұ,
Токқоро гұр карданد.
Пояхон хушки пахта бегулу бебарг монданد,
Рафт з-онҳо қадру қимат, он гули симишаңон,
Сұяшон сар ҳам намесозанд дигар пахтацинан.*

*Пуштаҳо урён шуданд аз сабзаҳои маҳмалӣ,
Гашта бефарёду танҳою қараҳту пурсукут.
Яхча меборад саҳарғаҳ ҷои шабнам з-осмон.
Баъди ташвишу тараддудҳо мисоли модарон,
Худбахуд паҳлу зада хобад кунун Модар-Замин.*

*Кишитзорон мисли гурде, ки зи баъди корзор
Ояду паҳлу занад бо сарбаландио виқор,
Хешро омода созад бар набарде, дар баҳори
дигаре.*

*Лонаи бесоҳиби паррандагон
Дар миёни шохсорон зору ҳайрон мондаанд,
Ҷұқаҳое, ки калон карданд, ҳоло дар күчоянд?
Дар күчои ин фазои бекарон пар мекушоянд?*

*Неъмати худро Замин түёна орад баҳри ҳалқ,
Лек худ нұшад яхоб.
Ҳар қуҷо түй асту шодай, нағмаи чангу рубоб,
Фаҳр месозад Замин дар зери по,
Дида неъматҳои худро дар сари хон беҳисоб.*

*Осмони тозарұ шуд тирапұ,
Токқоро гұр карданд,
Лек одам ток нест,
То ки онро гұр карда айни сармои зимистан,
Боз бикшоянд айёми баҳорон.*

Бозор Собир ТИРАМОХАМ

*На дигар хирмани гандум, на дигар хирмани моҳам,
Ба ҳаво тӯдаи абрал, ба Замин тӯдаи коҳам.
Тирамоҳам, тирамоҳам, тирамоҳам, тирамоҳам,
Ҳама зардам, ҳама гардам, ҳама дардам, ҳама сардам.*

*Қафаси синаи гулбун қафаси тӯтии гул буд,
Қафаси синаи ман ҳам қафаси тӯтии дил буд.
Ки пари тӯтии гул рехт, пари тӯтии дил ҳам.
Тирамоҳам, тирамоҳам, тирамоҳам, тирамоҳам,
Ҳама зардам, ҳама гардам, ҳама дардам, ҳама сардам.*

*Дили бод аст аноре, ки кафидаст дуним,
Вой, ман аз дили худ, аз дили худ дорам бим.
Дили ман нест аҷаб гар бикафафад ҳамчу анор,
Ба назар қатраи хунаши, ки бувад донаи анор.
Тирамоҳам, тирамоҳам, тирамоҳам, тирамоҳам,
Ҳама зардам, ҳама гардам, ҳама дардам, ҳама сардам.*

*Сурмаҳон сари мијегони санавбар аз хок,
То ба зону ҳама ҷо раҳти дараҳтон ҳама чок.
Мардум имрӯз агар хирману анбор гирифт,
Чашми ман дар сари мијегон пари коҳ бор гирифт.
Тирамоҳам, тирамоҳам, тирамоҳам, тирамоҳам,
Ҳама зардам, ҳама гардам, ҳама дардам, ҳама сардам.*

*Нарасидаст, напухтаст чу тақмеваи ток,
Чи қадар мева аз ин току аз он меваи ток.
Нарасидаст, напухтаст чу ток меваи шеър,
Чи қадар меваи шеърам, ки дар ин шоҳи қалам.
Тирамоҳам, тирамоҳам, тирамоҳам, тирамоҳам,
Ҳама зардам, ҳама гардам, ҳама дардам, ҳама сардам.*

ТИРАМОХ

*Рұзғои барғу бороній расида:
Чомаи зарди дараҳтонро дарида,
Сабзаву гулро чарида,
Меваҳои пухтааши чида,
Меваи нопухтааши дар шохи ларзида,
Ранги хуршедаши парида.*

*Хонаҳои холій пур аз бод,
Синаҳои холій пур аз ёд,
Меравад мушти паре барбод,
Когазеву дафтаре барбод.*

*Селаи барғи хазон дар түри борон мезанаң пар,
Шишаҳои хонаам тар.
Мерасад ин лаҳза чашми модари пирам ба хотир:
Ҳар қадар обе, ки ўз зиндагоній ҳўрда буд,
Зиндагӣ баргашта онро рехт аз чашмонаши охир...
Мушти ёдам мезанаң бар сар,
Мушти бодам мезанаң бар дар.*

ФАСЛИ ОБШУСТАИ ЗАРД

*Чашми чанор нонамоён буд,
Баргаш ки рехт, чашм аён шуд.
Чашме, ки як шикофши холист,
Яъне, ки қўриаш намоён шуд.*

*Туте, ки раҳти васеъ меңүшид,
Рахташ дариду бишуд ворид.
Ҳам қуббаши шукуфаи зонуяш,
Ҳам озахи ширеши бозуяш,
Ҳам ҷогари баланди гулӯяш...*

*Мӯи сари чаридаи ман ҳам,
Ҷону тани даридаи ман ҳам,
Ранги паридаи ман ҳам,*

*Чун он дарахти тут,
Монанди он дарахти чанор аст,
Чун ин дарахти сафедор аст.*

*Ҳамчун дарахти тиралоҳии беракт,
Каҷу ҳамам намудор аст,
Захму ҳарошу гӯрии андомам,
Чинҳои зери ҷашму ҷабинам,
Лабҳои ҳушку ҷеҳраи ҳушкида,
Гардани пажмурда.
Яъне, пурал ман аз пучӣ,
Яъне, пурал ман аз лучӣ.
Дар ҷорсӯи умри нишаста,
Аз ҷор сӯ гузашта,
Беихтиёр менигарам хира,
Чун аз баландии доре,
Чун аз сари сафедоре
Бар дурдости хеш:
Аз он ки дар ман аст
Ин сад ҳарошу реиш,
Аз он ки дар ман аст,
Бисёр нӯшу неиш...
Тасвири зарди қуҳнаи ҳудро
Дар ҷорҷӯбаи андомам,
Бо қиссаҳои қуҳнаи зарде,
Бо гуссаҳои қуҳнаи зарде,
Бо бӯсаҳои қуҳнаи зарде,
Чун сурате, ба неши назар дорам,
Аз умр ман ҳамин қадар дорам...
Бо қиссаҳои қуҳнаи зардам,
Бо гуссаҳои қуҳнаи зардам,
Бо бӯсаҳои қуҳнаи зардам,
Ман фасли обиҷустаи зардам,
Ман фасли обиҷустаи сардам.*

Гулрухсор БАРГХО

*Дузди бахти хешро айни хиёнат доштам,
Баргҳоро ҷамъ карда гулхане афруҳтам.
Дар шарори баргҳои ҳушк бо ҷаимони тар,
Баргҳои зарди наvrӯzi диламро сӯҳтам.*

НИГОҲАТ ОФТОБИ ТИРАМОҲИСТ

*Нигоҳи шӯъларезат дар шаби тор,
Маро то остани ту наёрад.
Нигоҳат ҳамчӯ абри чиллаи ҳурд,
Ба марзи сабзи дил тарбарф борад.*

*Нигоҳи ту суханбози дили туست,
Маро дигар суханбозӣ нафорад.
Нигоҳат офтоби тирамоҳист,
Ки тобии дораду гармӣ надорад.*

ТИРАМОҲ

*Гандуми сабз заъфаронӣ шуд,
Дар теппаҳои кӯҳистон.
Подашарҳуй гашт то Наврӯз,
Подачо гашт саҳни бодистон.*

*Офтоби баланд аз гардун,
Бо ҳазорон умед меҳандад.
Дарзаш оҳирини гандумро,
Дехқон чун миён-ши мебандад.*

Султонмуроди Одина МЕХРГОН ОМАД

*Мехрғон омад, азизон, меҳрубониҳо қунед,
Васфи дехқонро суруда, шеърхониҳо қунед.
Зар фишионад дастрончи марди заҳмат ин замон,
Зери поийи зарфишионон зарфишиониҳо қунед.*

*Аз Фариудун монда мерос ин ҹалоли Мехргон,
Бо дирафши ковиёй омада то ин замон.
Иди нусрат, иди қудрат, иди покї бошад он,
Рамзи серию саодат ояд аз ў бар ҹаҳон.*

*Чун забарҹад рангбозӣ мекунад дашту даман,
Ҳиммати дехќон фаровонӣ бирезад бар чаман.
Аз қудумаш файзборон гашта қалби анҷуман,
Сурхрӯйӣ баҳшад он бар ҳар ватандори Ватан.*

*Мехргон, эй иди меҳри ориён, хуши омадӣ,
Бар диёри файзбори тоҷикон хуши омадӣ!
Хирмани пурганҷ дорад кишиварам аз файзи ту,
Мехргон, эй ҹашни файзи ҷовидон, хуши омадӣ!*

Номай нухум ХЕЗЕДУ ХАЗ ОРЕД, КИ ҲАНГОМИ ҲАЗОН АСТ

Тавзех. Барои ҳаводорони ҷашни Мехргон, хусусан ҳодимони фарҳанг, мо намунаи ашъори меҳрғониро овардем, то аз рангубори ин ҷашни мубораку муаззаму мунаzzами ҳалқамон андаке огоҳӣ ёбанд. Ин кӯшиши мо оғози кор аст. Агар минбаъд намунаи назму наспи классикий, замони шӯроҳо, хусусан ҳангоми Истиқолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон гирдоварӣ шавад, қуллиёти бисёрчилдаеро монад, ки барои хонандаю муҳаққиқон, хоса меҳрғоншиносон, асари ҳондание ҳоҳад буд.

Аз навиштаҳои шоирони классикиамон Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, Абулқосим Фирдавсӣ, Манучехрӣ, Үнсурӣ ва ғайраҳо, ки мо парчаҳои манзум овардем, маълум мешавад, ки Меҳрғон ҷашни мардуми ориёитабор будааст. Шоҳони замона онро ҳамчун оин пазируфтаанд, ҳатто баъзе истилоҳи мансуби ҷашн, аз он ҷумла «Меҳрғони Ҳурдак», «Меҳрмоҳ», «Навоӣи Меҳрғонӣ» ва аз ҷониби ҳусравон дода шудани ҳадияҳо ба аҳли дарбору мансабдоронро метавон пай бурд. Муҳимтар аз ҳама, мағҳуми Меҳрғон дар ашъори онҳо ҳамчун номи иди миллӣ зикр ёфтааст, чунон ки дар як байти Манучехрӣ:

*Хезеду ҳаз оред, ки ҳангоми ҳазон аст,
Боди ҳунук аз ҷониби Ҳоразм вазон аст.*

Дар ин байти шоҳона, бо фарорасии фасли тирамоҳ, вазидани боди ҳунук, пӯшидани либоси гарм барин нишонаҳои фасл ифода ёфтаанд.

Ҳамаҷониба гирд овардани мероси бадеии ҳалқамон оид ба ҷашни Меҳрғон, тадқиқоти илмии аллома Абӯрайҳони Беруниро такмил медиҳад.

Тадқиқи бадеии Мехргон дар замони Иттиҳоди Ҷамоҳири Сотсиалистии Шӯравӣ оҳанги дигар касб кард. Мувоғиқи талаби замон, ин ҷашни миллиро аз саҳифаҳои осори адабию илмӣ, матбуоти даврӣ номгардон карда, **иди ҳосилот, фасли тирамоҳ, айёми ҳазонрез** меномиданд. Мо аз он намунае, ки аз осори Садриддин Айнӣ, Абулқосим Лоҳутӣ ва устод Мирзо Турсунзода ба мушоҳида гирифтем, Мехргон ном бурда намешавад, балки нишонаҳои умумии фасл, сифатҳои дехқон ситоиш мегардаду ҳалос.

Устод Мирзо Турсунзода дар ғазали «**Офарин**» дехқонони зафармандро **пахлавон, далер, қаҳрамон** қаламдод кардааст. Дар шеъри «**Тирамоҳ**»-и ў низ оҳанги тавсифӣ боло гирифта ва он ҳама ба Замини ҳосилхез нисбат дода мешавад.

Дар ашъори шоири навовар Пайрав Сулаймонӣ ситоиши баҳору тирамоҳ, гулу булбул, гулу ҳазон, боғбону гулистон ҷилваи дигаре дорад. Шоир, ки донандаи осори классикон буд, ба ин мавзӯъ бозёфтҳо ворид карда тавонист.

Дар шеъри «**Ба боғбон**» образи муқобилаи гул ва ҳазон ҷолиб менамояд.

Қаҳрамони лирикӣ ҳиссиёти наҷибонаи парастиши гулро ба қалам оварда, баробари фарорасии фасли ҳазон, барбод рафтани онро бо таассуф ифода менамояд:

*Ногаҳон ҳазон
Ба чаман фитод.
Дигар сафо намонд,
Гуле ба ҷо намонд.*

Дар шеъри дигари ў «**Гуле бичидаму...**» ба ҷавонӣ монанд будани фасли гул, ганимат донистани ин ҳарду таъкид карда мешавад.

Андешаҳои шоир оиди образи **гул** дар шеъри «**Боғбони гул**» доман паҳн карда, мазмуну моҳияти ин образ дар маъни асливу маҷозӣ тадқиқ карда мешавад. Боғбон ҳам ба ду маънӣ, яъне парварандай гул ва ошики парастандай дилбари раъно омадааст.

Мусанниф гулпарвариу дилбарписандии инсонро ба ҳам муқоиса карда, хонандаро ба сари хулосае меоварад, ки ин ҳарду парастиш оқибат надорад, зеро дар ҳарду маврид ҳам инсон фиреб меҳӯрад. Агар асолати ин тарзи ифодаро амиқтар мулоҳиза қунем, мазмуни маърифатбахшандагии он, ҳамчунон ки дар нисбати гулу ҳазон, ҷавониву пирист, дуруст менамояд, яъне фасли гул ҳам, даврони ошиқӣ ҳам даргузар аст, оқибаташ нокомӣ. Навоварии Пайрав Сулаймонӣ дарёфтани ҳамин маърифати одамӣ ва ба ҳакиқати зиндагӣ мувофиқ будани он аст.

Ҳарчанд ки ин образи анъанавии назми тоҷикӣ-форсӣ аз тарафи қаҳрамони лирикӣ ба таври умумӣ эҳсосу дарк карда мешавад, вале тавассути образҳои маҷозии **ранги вафо, асли ҳаё, сафо, дилфиреб, чафои гул, фанои гул, мубталои гул**, муҳокимаи шоир тарҳи аниқ пайдо мекунад.

Дар боби шинохти Мехргон манзу маи шоири шаҳиру ҷанговару ҷавонмарги мо Ҳабиби Юсуфӣ бо номи «**Манзараи тирамоҳи ҷануб**» марҳалаи нави тадқиқоти бадеист.

Қаҳрамони лирикӣ шеър дар қиёси фасли тобистону тирамоҳ ҳакиқати воқеиро қаламдод мекунад. Сатрҳои аввали шеър хонандаро ба қиёсу муқобила кардани воқеият водор менамояд:

*Канӣ Офтоби гарми тобистон?
Рӯзҳои дароз чӣ шуд зи миён?
Тирамоҳ оё, оё тирамоҳ?*

Шеър дар ҳақиқат мувофиқи унвонаш манзаравист. Дар осмони тирамоҳ пайдо шудани абр, тунукии оби ҷӯйбор, баргҳои заррин, шамолу гарду хок, борони пок, ҳолати ангур, дараҳти себ, аз байн рафтани Офтоби гарму рӯзҳои дароз ва гайраҳо нишонаҳои манзараи тирамоҳанд.

Дар ин шеър як образи шоиронае ҳаст: **пунбаи барғӣ**. Таҳти ин ифода шоир қӯракҳои шукуфтаи пахтаро дар назар дорад ва ин манзараро **гулзори духтарон** номидааст.

Ҳамин тавр, Ҳабиб Юсуфӣ бо таълифи «Манзараи тирамоҳи ҷануб» дар меҳргоншиносии замони нав саҳифаи тозаеро боз кард. Образҳои таркибии шеър **Офтоб, абр, шамол, борон, гард, об, дараҳтони мевадори ангуру себ, хусусан барги заррини дараҳтон**, дар муҳиту замону макон шоирона эҳсосу идрок карда шудаанд. Мушоҳидаи таълифоти минбаъдаи адибонамон, хусусан Аминҷон Шукӯҳӣ, Лоиқ Шералиӣ, Бозор Собир гувоҳӣ медиҳад, ки ин манзума барои бозёфтҳои нави эҷодӣ дастуре будааст.

Тавзех. Ҳодимони фарҳангӣ шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми ҷашни Меҳргон дар асоси манзумаи Ҳабиб Юсуфӣ «Манзараи тирамоҳи ҷануб» метавонанд саҳнаи идона тартиб диҳанд, мушоири барпо қунанд ва ё ровиён дар ҷараёни гуфтор банду байтҳои онро қироат намоянд, рассомони ҳаваскор мазмуни асарро дар оғаридани манзараҳои меҳргонӣ истифода баранд.

Шоири барҷастаи таронасарои мо Аминҷон Шукӯҳӣ ҳам дар тавсифи тирамоҳ ҷанд шеър навиштааст. «**Дил ба колхози шумо ошиқ шудаст**» агарчи равону дилрас аст, асари публисистӣ мебошад, бозёфте надорад.

Шеъри дигари Аминҷон Шукӯҳӣ **«Баргҳои тиллой»** ном дорад, ҳатто унвонаш маҷози шоиронаест.

Образи асосии таркибии шеър **барг** аст. Мусанниф паҳлуҳои асливу маҷозии онро корбасть карда, силсилаибораҳои зебо соҳтааст: **барги сабз**, **барги тиллой**, **барги ҳарҷой**, **барги тоза** (яъне нав – X. M.), **ғурури барг**, **барги худписанду масть**, **барги рӯзард**, **баргҳо гахворачунбонӣ кунанд**.

Илова бар ин, дар ин шеър як ташбеҳи маҷозии нав ҳаст:

*Баргҳо монанд ҷун болу паре,
Баъди қӯчи булбулон аз лонаҳо.*

Агар матни шеърро бо дикқат мулоҳиза кунем, метавон дарёфт, ки дар меҳргоншиносии замони советӣ ин шеъри Аминҷон Шукӯҳӣ яке аз навовариҳост, ки аз ҳиссиятӯ тафаккури шоирона бунёд ёфтааст.

Аминҷон Шукӯҳӣ дар ситоиши тирамоҳ шеърҳои дигар ҳам дорад, «**Боғбонро мепарастам**», «**Замини бори аввал қишиғардида**» аз ҷумлаи онҳост, вале аз дидгоҳи мо, «**Баргҳои тиллой**» дар эҷодиёти ӯ намуна аст.

Тавзех: Ровиёни базми Меҳргон дар шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми ҷараёни ҷаҳон ҳатман бояд шеъри номбурдаи Аминҷон Шукӯҳиро ҳамчун намунаи шеъри меҳргонӣ қироат кунанд.

ҲАЗОНБОРОН

Бо мақсади дарёфтани шеъри меҳргонии устод Лоиқ Шералий «Куллиёт»-ашро варақ задам, агарчи ман аз «**Сари сабз**» то «**Фарёди бефарёдрас**» баробари шеъраш сабзидаам.

Аз як нигоҳи тоза, чанде аз навиштаҳояшро интихоб кардам. Шеъри аввал бо номи «**Тирамоҳ**» соли 1965 иншо шуда, байти аввали он маҷози дилписанде дорад:

*Осмони тозарұ шуд тирапұ,
Токхоро гүр карданد.*

Ин ду алмати фасл аст, ки яке ба дигаргуншавии табиат, дигаре ба амали деңқон ишорат менамояд.

Шеър хусусияти манзаравй дорад ва аминем, ки шоир аз манзу маи Ҳабиб Юсуфй «Манзараи тирамоҳи чануб» илҳом гирифтааст, бинобар **пояҳои хушку** бегулу **бебарги пахтаро, рехтани гули симин,** яъне пахтаи сафедро ёдовар мешавад, **пуштаи урён аз сабзай махмалӣ,** пуштаи **бейтарёд, танҳо, қароҳт,** пурсукут сифати манзараҳост.

Замини аз кишт холишудаи тирамоҳ ба осоишу фароғати модар, баъди ташвишҳо, оромии киштзорон ба паҳлавони голиби майдон монанд карда шудаанд, хонанда ҳангоми мутолиаи шеър нисбати ин ташбехҳои нав, пурмаъно ва таносуби зебои сухан бетараф намемонад, ҳақиқати маъно, ҳаётӣ ва зебоии онҳоро мулоҳиза мекунад.

Дар шоҳаҳои дарахтон **бесоҳиб, зору ҳайрон** мондани лонаҳои парандагон, калон шудани ҷӯчаҳо, кӯч бастани мурғон аз макони хунук ба мавзеъҳои гарм низ нигоҳи шоиронаест, ки ҳар як нафари мушоҳидакор ҳангоми тирамоҳ назокати онро дарк менамояд.

Хулосаи шеър низ ба хусни матлаи он пайвастагӣ дорад. Гүр кардани токҳо дар нисбати рӯзгори инсон тазоди нишонрас ва мантиқан дуруст аст.

Агар аз дидгоҳи таҳаввулу таҷаддуди шеъри нави тоҷик, ки асосан аз нимаи дуюми солҳои шастуми асри гузашта маншаъ гирифт, андеша кунем, бо таълифи ин шеъри устод Лоик дар назми он замон марҳалаи нави дарки бадеии меҳргоншиносӣ ба вуқӯъ пайваст.

Ин даъвои моро ду шеъри дигари мусанниф, ки таърихи таълифаш ба соли 1975, яъне баъди даҳ соли

шеъри аввал, рост меояд ва мантиқан образҳои таркибиаш такмил ёфтааст, событ менамояд.

Дар бораи «Тирамоҳ асту барг мерезад». Аз унвони шеър пайдост, ки хусусияти асосии фасл, яъне реҳтани барг, ҳамчун нишонаи асосӣ зикр шудааст. Кундии нигоҳи Офтоб ва ҳастаҷонии он низ аломати дигари муайянкунандаст. Дар банди дуюм андешаи шоир гардиш карда, аз фасли баҳору аз ҷашми бодомиву ҳандаи обшормонанди дилбар ёдовар мешавад. Дар банди сеюм лаби ҳушкидаи соҳилҳои рӯд низ маҷози хотирмонест.

Дар банди чаҳорум як ташбехи наве ҳаст:

*Парафционии барғҳои ҳазон
Болафционии парастуҳост.*

Ҳар касе ки ҷашми ибратбин ва фаросати мушоҳидакорӣ дорад, миёни барги парвозии ҳазон ва болафционии парастуи баҳорон монандии комилро мебинад.

Дар бораи «Борони тирамоҳ». Яке аз нишонаҳои тирамоҳ оғози боду борон аст. Образҳои шеърии торҳои сим-симу риштаҳои нуқрагуни борону шилшилаҳои шоҳи дараҳтонро ман ҳангоми тирамоҳ мушоҳида кардаам ва баробари ҳондани шеър он манзара пеши ҷашмам чилвагар гардид.

Дар банди сеюми шеър асли маънӣ, аломати асосии фасл ҳангоми боронҳои аввал, он чуноне боварибахш, ҳаётӣ ва мантиқан барҷо ифода ёфтааст, ки хонанда агар ҳамин гуна мухитро шахсан идрок карда бошад, он ҳама назокати димогпарварро эҳсос менамояд:

*Рехт борон... Гесувони обияш
Бӯи дашту бӯи коҳу беда дошт,*

*Дошт бўи сабзаҳои сўхта,
Бўи магшуши гули хушкида дошт.*

Фақат қаламкаше чун Лоик, ки айёми бачагиашро дар кўҳистон гузаронидааст, ин ҳама назокату латофати фасли тирамоҳро ҳамон замон дарк кардааст, метавонад рӯи қоғаз оварад.

Дар банди чоруми шеър тавсифи шамоли тирамоҳ ба тарзи сифатчинӣ **ҳашмиву печону тунд** омадааст, ки воқеан ҳам ҳақиқати ҳол аст.

Хусни мақтаи шеър ҳам шоирона буда, фарқияти борони баҳору тирамоҳро дар қиёси онҳо, ки яке губори рӯи гулу дигаре губори барги ҳазонро мешӯяд, зебо ифода кардааст.

Нависандай ин сатрҳо бениҳоят аз он хурсанд шудам, ки дар назми ба истилоҳ советӣ, дар шеърҳои дар васфи тирамоҳ таълифшуда, бори аввал дар ҳамин шеъри Лоик бо ибораи **муждаҳои меҳргонӣ** дучор омадам. Шоири ширинбаён, ки пайваста шеъри адибони гузаштаро меҳонд, шояд ин сухани зебо ва номи ин ҷаҳнвораи ниёғонамонро барчо ба матни шеър ворид кардааст.

Агар эҷодиёти устод Лоикро мукаммал омӯзем, шояд инъикоси ин мавзӯй ва навовариҳои шоир бештару беҳтар маълум гардад.

Тавзех. Шояд ҳонанда пурсон шавад, ки дар ин рисолаи илмӣ-оммавӣ ин гуна таъбиру тафсири шеърҳои меҳргонӣ оё лозиманд?

Бале, дар замони Иттифоқи Советӣ мо ҳатто аз ному нишона ва асолату суннатҳои ин иди миллӣ маҳрум шудем. Ба ҷуз олимону адибон, шояд оммаи ҳонандагон номи ин қалимаи зебо ва паҳлуҳои сермаънои онро намедонистанд. Акнун замоне фаро расид, ки мо аз адабиёти илмию адабӣ ҳар чи бештар баҳраманд гардида, ҳусусиятҳои аслии ин ҷаҳни

халқамонро, ки барҳақ баробари Наврӯз таъриху суннат ва шухрати ҷаҳонӣ дорад, зинда гардонем.

ХАЗОНИ БЎСТОНИ ДИЛ

Тафсир. Дар «Куллиёт»-и устод Лоик бо номи «Резаборон» дубайтиҳост, ки мо ҷордаҳтои онро дар қисми пешина зери сарлавҳаи «**Мушоираи ҳазонборон**» овардем. Барои такрор нашудани матни онҳо ҳонандагону фарҳангшиносонро ҳоҳонем, ки ҳангоми мутолиаи ин банди китоб ба он муроҷиат намоянд. Мақсади мо дар ин маврид таҳлили баъзе ҳусусиятҳои бадеии ана ҳамин дубайтиҳост. Агар китоби «Дубайтиҳо»-ро дақиқан мутолиа кунем, чигунагии назари шоир ба ин ҷаҳони аҷодӣ, ки бештар бо номи тирамоҳ ёд мешавад, маълум мегардад.

Дар ин силсила ҷаҳон мағҳуме ҳаст, ки асоси муҳокима ҳисоб меёбад ва образҳои шеърӣ бо иштироки онҳо таълиф шудаанд: **тирамоҳ, ҳазон, барг, ҷавониву пири, гул, рехтан**. Аз ҳама бештар бо қалимаи **ҳазон** ифодаҳои зебо соҳта шудаанд: **ҳазон резад, ҳазонборон, ҳазони бўstonи дил, ҳазонрез, барги ҳазон, ранги ҳазонӣ, ҳазон омад**.

Бозёфти шоир дар ин қабил иборасозиҳо **ҳазонборон аст**. Ҳар касе ки ҳангоми ҳазонрез дар боғҳо сайдарда бошад, аз ҳақиқати ин ифода қаноатманд мешавад. Ҳангоми барҳостани шамоли хунуку тунд, нависандай ин сатрҳо амсоли қатраҳои борон села-села рехтани барги ҳазон, бо вазиши самти шамол ва афзудани суръати он шиддат гирифтани суръати резиши баргро мушоҳида кардааст.

Дар ин дубайтиҳо як силсила воситаҳои нави тасвири бадеӣ ҳастанд, ки рангубори шеър аз онҳо афзуза, ба дарки маънӣ ва моҳияти образ кумак мерасонанд.

Ташбех. Аз шох фурӯ рехтани барг ба парешонии ғарифон, дарахти пир ҳангоми тирамоҳ ба пири қадхамида, ҳазинии дарё ҳангоми тирамоҳ **ба пири варшикаста, паршикаста** монанд карда шудааст.

Ба мулоҳизаи мо, дастоварди шоир дар дубайтии зерин ҷашмрас менамояд:

*Чу поизи гарон омад, гули ман,
Дарахтонро ҳазон омад, гули ман.
Маро бо ту мисоли шохаю барг,
Чудоӣ дар миён омад, гули ман.*

Аввало, дар ин тасвир миёни мағҳумҳои **гулу ҳазон, ману гул** (гули дуюм маҷоз аст, ки мурод аз он маъшуқаи гуландом мебошад), **шоху барг, дарахту ҳазон, тирамоҳу умр** пайванди мантиқӣ ҳаст. Ҳамаи ин образҳои шеърӣ дар атрофи калимаи **чудоӣ** пайванд буда, феъли **омад** андӯҳу гуссай ошиқро мефаҳмонад.

Дар дубайтии дигаре маҷозу тавсифи нав ҳаст:

*Табиат ҳаставу ноҷӯру нотоб,
Зи ҳар шохе бирезад гӯй зардоб.
Танад барги ҳазон афтода аз шоҳ,
Чу моҳии бурунафтода аз об.*

Хулоса, устод Лоиқ дар ҳусну нигориши таровати Мехргон, яъне фасли тирамоҳ, навовар аст ва дар бобати тадқики бадеии он бозёфтҳои нодире дорад. Чун имкон даст дихад, мо дар ин бобат муфассалтар ҳарф мезанем.

ШОҲБАЙТИ ЗАРД

Агар эҷодиёти Лоиқ Шералий ва Бозор Собирро солбасолу зинабазина муқоисакунон хонем, маълум

мешавад. ки онҳо дар зиндагӣ дӯстони ҷонӣ, дар эҷодиёт ҳарифи ҳамдигар будаанд, яъне мусобиқакунон дар мавзӯъҳои ҷолиб шеър иншо кардаанд. Ин наздикиро синну сол, ҳамнаслӣ ва муҳиту қасбу корашон низ далолат менамояд. Ҳарчанд ки онҳо дар ин қабил осор маҳсусан ҷавобия будани таълифоташонро зикр накардаанд, вале ҳангоми муқоисаи шеърҳое, ки мавзӯи ягонаи умуми доранд, хусусан бадеяти онҳо, муҳаққиқ метавонад ба чунин хулоса ояд. Муқоисаи шеърҳои дар васфи тирамоҳ навиштаи онҳо дурустии ҳамин нуктаро собит менамояд, вале дар ин ҳамоҳангӣ тақлиду тақрор роҳ наёфтааст, баръакс қашфиёту навоварӣ эҳсос мешавад. Шеърҳои ҳаммавзӯи онҳо гӯё ҳамдигарро тақмил медиҳад, пурра менамояд, зинаҳои силсилаи як тадқиқоти бадеӣ ҳисоб меёбад.

Дар шеъри «**Тирамоҳ**», ки хусусияти манзаравӣ дорад ва мо матни онро дар бахши пешина овардем, мисрае ҳаст: «**Ҷомаи зарди дараҳтонро дарида**». Максад ин ҷо аз шохсори дараҳтон рехтани барги ҳазон аст, ҷомаи зарди дараҳт ҳамон саросар зардшавии барг аст, ки тадриҷан ба рехтан оғоз мекунад.

Пас аз ин ифодаи зебо, нишонаҳои дигари фасл паиҳам оварда мешавад: **сабзаву гулро ҷарида, меваҳои пухтааш чида, ранги ҳуршедаш парида**, ки онҳо бо мисраи аввали шеър «**Рӯзҳои барфу боронӣ расида**» мантиқан пайванд буда, чигунагии онро тавзеҳ медиҳанд.

Муаллиф бо ифодаи **мурғи шеърам парбурида**, ки мачоз аст, як ҷузъи ҳамон муҳиту ҳамон макон будани иншои шеъри норасидаро таъкид менамояд. Дар ин шеър таркиби **мушти пар, мушти ёд ва мушти бод** ҳаст. Ҳарсеи онҳо дар мазмuni умумиашон ба камият ишора менамоянд, феълҳои **меравад ва мезанад**, дар нисбати онҳо, ҳолати амалро ҳангоми тирамоҳ ифода менамояд.

Бо вуҷуди ин ҳама, ҳангоми мутолиа образи асосии ин шеър **ҷомаи зарди дараҳтон** ба хотир мемонад, маънни

асливу мачозии он пеши назар чилвагар мешавад. Аз ҳамин чост, ки мафхуми **зард** чун ифодакунандаи аломати асосӣ, аслий, умумиятдиҳандаи фасли тирамоҳ, дар шеърҳои дигари шоир такмил ёфтааст. Шояд аз ҳамин дидгоҳ аст, ки шеъри дигари вай «**Фасли общустаи зард**» ном гирифтааст. Ин дафъа ин мафхуми асосиву ифодагари матлаб аз матни шеър ба унвони он роҳ ёфтааст, мусанниф бо ин восита дар таълифоташ муҳим будани ин сухан, ба образи асосии шеърӣ табдил додани онро таъкид ва таъин кардан меҳоҳад. Идеали эстетикии ӯро маҳз ҳамин мафхум ифода карда метавонад. Дар ин маврид, паҳлӯҳои дигари ифодаи чомаи **зардро** дарёфтааст: **раҳти васеи тут, раҳти дарида, дараҳти лучи тут** бо ҳамаи иллаташ менамояд: **куббаи шукуфаи зонуяш, озахи ширеши бозуяш, ҷоғари баланди гулӯяш**, инҳо ҳама **тасвири зарди боғи ҳазон** аст, хулоса мекунад мусанниф. Дар ин маврид қалимаи **зард** ва **ҳазон** ҳамдигарро истисно намекунанд, баръакс такмилдиҳандаи ҳамдигаранд ва бо ин восита миёни ҳарду шеър пайванди мантиқӣ ҳосил мешавад.

Дар ду банди минбаъда қаҳрамони лирикӣ ҳолати пиранаи хешро дар қиёс бо нишонаҳои иллати дараҳти ҷанору тут, ки он ҳама дар натиҷаи барахнагӣ, яъне рехтани барг аён гардидаанд, рӯй когаз овардааст, ки аз ҷиҳати маъннии асливу мачозӣ ва таносуби сухан комилан мутаносибанд.

Тасвир дар ин маврид дар заминаи ташбеҳи тафсилӣ густариш ёфтааст. Монандии иллати дараҳт ба марди солҳӯрда дар байти охирини шеър хулоса карда мешавад:

***Яъне, пурام ман аз пучӣ
Яъне, пурам ман аз лучӣ.***

Ин что миёни суханҳои **луч** ва **пуч** ҳам пайванди амиқе ҳаст, **дараҳти тирамоҳии бераҳт** ба қуҳансоли иллатманд монанд аст. Хулоса, мувоғики маълумоте, ки алҳол мо дар

даст дорем, «**Тирамоҳам**» ном шеъри Бозор Собир намунаи беназири **шеъри зарди тоҷик** аст, мазмуни мантиқии чунин номгузорӣ хулосаи шеъри «**Фасли общустаи зард**» барин менамояд.

Дар ин шеър низ монандии инсони солхӯрда ба тирамоҳ мавзӯи асосист, вале он ин дафъа ба воситаи дигари тасвири бадей, яъне **тавсифи маҷозии чаҳорқарати** ифода ёфтааст.

Дар байти аввали шеър далелҳои раднопазире, дар шакли инкорӣ, оварда шуда, ки набудани монандии миёни ду унсури тасвирро ифода мекунад, яъне қаҳрамони лирикӣ на ба хирмани моҳ, на ба хирмани гандум, балки ба тӯдаи абри ҳаво ва тӯдаи коҳи Замин монандӣ дорад. Ин чо миёни мағҳумҳои **хирман** ва **тӯда** дар мазмун пайванди амики мантиқӣ ҳаст. Хирман маҷозан тӯдаи ҳар чизро ифода мекунад. Дар шакли инкору тасдиқ омадани муҳокима ва тасдики дуюмбораи он асосҳои монандиро қувват медиҳад. Дар як мисраъ қалимаи **тирамоҳам** чаҳор маротиба такрор омада, сабаби монандӣ низ чаҳор аломати монандшавандаро ба монандкунанда тасдиқ менамояд: **ҳама зардам, ҳама гардам, ҳама дардам, ҳама сардам**.

Махз ҳамин тафсири чаҳоргона дар маънии асливу маҷозӣ ба тирамоҳ монанд будани қаҳрамони лирикиро ифода менамояд.

Банди сеюм аз тафсири як ташбехӣ шоирона иборат аст, яъне дили боғ ба мисоли анори кафида. Хонандай хушзехн дар ин ташбехӣ шоирона нисбати ташбехшавандаву ташбехшударо, хусусан сабаби монандиро, ки донаи анор ва қатраи хун аст, аниқи дақиқ эҳсосу дарк менамояд, бо тасаввур пеши назар меоварад ва аз бозёфти адиб қонеъ мешавад.

Мисраи «**То ба зону ҳама ҷо раҳти дараҳтон ҳама чоқ**» ишора ба ҳамон тасвирҳоест, ки мо дар шеъри пешина дидем.

Ифодаҳои сурмаи сари мижгони санавбар, пари коҳ дар мижгон аломатҳои тирамоҳанд.

Шоир дар ҳар банд як образи шоирона ёфта, онро асоси воситай тасвири бадей қаламдод карда, чун хулосаи банд ҳамон ду мисраъро меоварад, ки далели раднопазирест.

Паиҳам омадани калимаҳои ҳамвазни **зард, гард, дард, сард** на факат дар маъниву қолаб, балки оҳангӣ мутантани тасдиқунандаю гӯшнавозе доранд, овозҳои **ре** ва **де** қатъияти муҳокимаҳоро тасдиқ менамояд.

«**Тирамоҳам**» дар назми муосири тоҷик шеъри бемислу монанд аст, ки дар васфи тирамоҳ гуфта шуда, таркибан ҳам нав мебошад.

ПОЁНИ СУХАН

Меҳрғоншиносӣ яке аз руқнҳои таркибии фарҳангшиносӣ, яъне суханшиносӣ, ҳисоб меёбад. Олимону адібони гузаштаамон, амсоли Абӯрайҳони Берунӣ ва Абулқосим Фирдавсӣ, заминаи илмиву адабии онро гузаштаанд. Дар замони Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон омӯзиши Меҳрғон, ҳамчун ҷаҳни суннатии мардуми ориёитабор, ҳамакнун оғоз ёфтааст. Бародарони ҳамзабону ҳамрешаи мо, муҳаққиқони Ҷумҳурии Исломии Эрон, дар бобати тадқиқи ин шоҳай муштараки фарҳанг шояд дастоварди бештари дошта бошанд, вале дар айни замон, мо ба чигунагии он таваҷҷӯҳ нанамудем.

Меҳрғон монанди Наврӯзи бостон таърихан таҳаввул ва такомул ёфтааст, ки дақиқан ба риштаи тадқиқ қашидани он ҳамкории муттасили олимонро тақозо менамояд. Ин барги сабз, ки дар останаи Меҳрғон-2017 пешкаши хонандагон мегардад, таҷрибаест, ки минбаъд бояд такмил ёбад, тасҳех шавад. Умедворем, ки дар ин росто асарҳои нави илмию адабӣ таълиф карда мешаванд.

Ба андешаи мо, бо мақсади ҳар чи бештар огоҳӣ ёфтани хонандагон аз таъриху ҳусусиятҳои зотии Меҳрғон, рисолаи аллома Абӯрайҳони Берунӣ «**Дар бораи иду ҷашињое, ки дар моҳҳои порсиён аст**», ки яке аз фаслҳои «Осор – ул – боқия» ҳисоб меёбад, агар ба тарзи алоҳида ва нусхаи зиёд нашр карда шавад, муҳаққиқон шарҳу тафсири муқаммали онро ба сомон расонанд, кори хайре ҳоҳад шуд.

Фарҳанги истилоҳоти Меҳрғон низ аз ҷумлаи муҳимтарин масъалаҳоест, ки бояд мавриди омӯзиш қарор гирад.

Мазмун ва моҳияти ин ҷашињораи ҳамрадифи Наврӯз бо илми табиатшиносӣ, қишоварзӣ, илоҳиёт, нучум, ахлоқ, забон, адабиёт, фолклор, фалсафа, мантиқ ва мардумшиносӣ пайванди азалий дорад, ки зарурати тадқиқаш, бо мурури замон, пеш ҳоҳад омад.

Ба маълумоти хонандагон ва муҳаккиқони Мехрғон мерасонем, ки нависандай ин сатрҳо соли 2012 китоберо бо унвони «Мехрғоннома» таълиф карда буд ва онро нашриёти «Ирфон» интишор намуд. Баъзе қисмҳои ҳамон китоб, бо тасҳеху таҳрири нав ва тақмили қуллӣ, ба «Номаҳои меҳргонӣ» дохил карда шуданд. Аз соли 2012 то ба имрӯз меҳргоншиносӣ чун шоҳаи нави фарҳангшиносӣ ва суханшиносӣ ба марҳалаи нав расид ва ин раванд муаллифи ҳамин китобро водор намуд, ки чигунагии ҷараённи меҳргоншиносиро, бо тақозои замон, ҳусусан ҳидояту рахнамоии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ба риштаи тадқиқ қашад. То чӣ андоза дар ин кори басо мӯҳимму шарафманд комёб гардидан моро муҳаққиқон ва хонандагон қиёсу андоза хоҳанд намуд.

Ва иктифо кардем, бо он чи ки гуфта шуд, вассалом.

*Захми даҳони шиква намоён намешавад,
Мардум ба қадри ҳочат агар иктифо қунанд.
Соиб*

АДАБИЁТИ ИСТИФОДАШУДА

Адабиёти илмӣ

1. Айнӣ, С. Лугати нимтафсилии тоҷикӣ барои забони адабии тоҷик // Куллиёт иборат аз 15 ҷилд. – Душанбе: Ирфон, 1976. – Ҷ. 12.
2. Амонов, Р. Рубоёти ҳалқӣ ва рамзҳои бадеӣ. – Душанбе: Дониш, 1987.
3. Аҳмад, Р. Шод бошед, Мехрғон омад! // Тоҷикистон. – 2008. – № 9 – 10.
4. Берунӣ, А. Китоб – ут – тафхим ли авоили саноат – ит – танҷим. – Душанбе: Дониш, 1973.
5. Берунӣ, А. Осор – ул – боқия. – Душанбе: Ирфон, 1990.
6. Большая Советская Энциклопедия, третье издание. Т. 16. – М.: Советская энциклопедия, 1974.
7. Фиёсиддин, М. Фиёс – ул – луғот: Иборат аз се ҷилд. – Ҷ. 1. – Душанбе: Адиб, 1987; Ҷ. 2. – Душанбе: Адиб, 1988; Ҷ. 3. – Душанбе: Адиб, 1989.
8. Исфандиёр. Ду ҷашни бузурги миллӣ. Наврӯз ва Мехрғон: Мақолаҳо. – Душанбе: Ирфон, 2008.
9. Қувват, Ҷ. Мехрғон ҷашни истиқлоли ориёtabорон // Адабиёт ва санъат. – 2011. – 24 ноябр.
10. Мехрғон чун Наврӯз аст // Ҷавонони Тоҷикистон. – 2011. – 12 октябр.
11. Мулоқоти сеҷониба // Ҷумҳурият. – 2017. – 7 июл.
12. Муҳаббатов, Ҳ. Табиату сарвати кӯҳсор. – Душанбе: Ирфон. – 1990.
13. Одина, С. Мехрғон. Таъриҳ ва аньанаҳои иди Мехрғон. – Душанбе: Ирфон, 2012.
14. Раҳимов, Д. Нигоҳе ба ҷашнҳои миллӣ ва ойинҳои суннатии тоҷикон. – Душанбе: Истеъодод, 2011.
15. Раҳимов, Д. Фолклори тоҷик. – Душанбе: Эҷод, 2009.

16. Раҳимов Д. Ҷашни Мехрғон. – Душанбе: Истъдод. – 2012.
17. Сулаймонӣ, С. Фарҳангшиносӣ. – Душанбе: Ирфон, 2012.
18. Суҳанҳои ҳикматомӯзи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. Мураттиб ва муаллифи пешгуфтор Зафар Шералий Сайдзода. – Душанбе: ҶДММ Контраст. – 2017.
19. Фарҳангӣ забони тоҷикӣ. Иборат аз ду ҷилд.– М.: Советская энциклопедия, 1969. – Ч. 1-2.
20. Ҳазратқулов, М. Наврӯзи оламафрӯз ва дигар идҳои суннатии сол. – Душанбе: Эр-граф, 2012.
21. Шаъбонӣ, Р. Одоб ва русуми Наврӯз. – Душанбе, 2008.
22. Энциклопедияи хоҷагии қишлоқи Тоҷикистон. Иборат аз ду ҷилд.– Душанбе: СИЭСТ, 1989. – Ч. 1.
23. Энциклопедияи хоҷагии қишлоқи Тоҷикистон. Иборат аз ду ҷилд.– Душанбе: СИЭСТ, 1991.– Ч. 2.

Адабиёти бадеӣ

24. Ганҷавӣ, Н. Куллиёт дар панҷ ҷилд. Ҳусрав ва Ширин. – Душанбе: Ирфон, 1983. – Ч. 1.
25. Гулназар. Паҳно. – Душанбе: Адиб, 1981.
26. Гулруҳсор. Рӯҳи Боҳтар. – Душанбе: Адиб, 1987.
27. Лоҳутӣ, А. Шеърҳо ва достонҳо. Иборат аз ду китоб. – Душанбе: Ирфон, 1987. – Китоби 1.
28. Мирзо, Ф. Ашъори мунтаҳаб. Китоби аввал. – Душанбе: Ирфон, 1979.
29. Раҳимзода, Б. Куллиёт иборат аз ду ҷилд. Шеърҳои солҳои гуногун. – Душанбе: Ирфон, 1981. – Ч. 1.

30. Собир, Б. Хуни қалам. Гулчини ашъор. – Душанбе: Шуchoиён, 2010.
31. Собир, Б. Шоиру шеъре агар ҳаст. – Душанбе: Адиб, 2006.
32. Сулаймонӣ, П. Маҷмӯаи осор. – Сталинобод: НДТ, 1959.
33. Турсунзода, М. Осори мунтахаб. Иборат аз ду ҷилд. Шеърҳо. – Душанбе: Ирфон, 1981. – Ҷ. 1.
34. Фирдавсӣ, А. Шоҳнома. – Душанбе: Адиб, 2007. – Ҷ. 1.
35. Шералӣ, Л. Куллиёт. Ашъор. – Душанбе: Адиб, 2008. – Ҷ. 1.
36. Шукӯҳӣ, А. Асарҳои мунтахаб иборат аз ду ҷилд. Шеърҳо, достонҳо, шеърҳо барои кӯдакон. – Душанбе: Ирфон, 1977. – Ҷ. 1.
37. Шукӯҳӣ, А. Қӯчабоғи ошиқон: Маҷмӯа. – Душанбе: Ирфон, 1984.
38. Юсуфӣ, Ҳ. Сатрҳои нотамом. Китоби 1. – Душанбе: Адиб, 1987.

МУНДАРИЧА

Муждаи меҳргонӣ (ба ҷойи сарсухан)	3
Номаи аввал. Пешвои миллат моро ҳимоят мекунад.....	4
Номаи дуюм. Марҳалави нави меҳргоншиносӣ	8
Номаи сеюм. Бунёди коҳи Меҳргон тақозои замон аст	14
Номаи чорум. Меҳргони дарбандиён.....	17
Номаи панҷум. Ҳошияни рисолаи аллома Абӯрайхони Берунӣ «Дар бораи иду ҷашнҳое, ки дар моҳҳои порсиён аст» ва	
тафсири силсиларамзҳои он	22
Номаи шашум. Меҳр номи Офтоб аст.....	25
Номаи ҳафтум. Малико, ҷашни Меҳргон омад.	
Сенарияи намунавии ҷашни Меҳргон дар шаҳру ноҳияҳои	
Ҷумҳурии Тоҷикистон	54
Номаи ҳаштум. Дафтари Меҳргон	82
Номаи нуҳум. Ҳезеду ҳез оред, ки ҳангоми хозон аст	106
Поёни сухан.....	119
Адабиёти истифодашуда	121

Муҳаммадӣ Ҳасан

Номаҳои меҳргонӣ

**Муҳаррир
Шариф Комилзода**

**Муҳаррири техникӣ
Ҷумъабой Қузиев**

Ба чоп 18-09-2017 имзо шуд. Андозаи 60Х84 1/16.

Коғази оғсетӣ. Хуруфи Times New Roman Tj.

Чопи оғсет. Ҷузъи чопии шартӣ 8.

Адади нашр 200. Супориши № 19/17.

Дар чопхонаи ҶДММ «Аржанг» ба табъ расидааст.
734025, ш.Душанбе, кӯчаи С.Шерозӣ, 21.